

# ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ОМӮЗГОРӢ БАХШИ ИЛМҲОИ ТАБӢ

*Наширияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ*



## ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

*Издание Таджикского государственного педагогического  
университета имени Садриддина Айни*

## HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY SERIES OF NATURAL SCIENCES

*Publication of the Tajik State Pedagogical University  
named after Sadreddin Ayni*

№ 1 (21)

Душанбе – 2024

**Маҷалла соли 2019 таъсис ёфтааст**

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2023 таҳти № 294/МҖ-97 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Шоҳиси иқтибосоварии илмии Русия» (ШИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии маҷозӣ ҷойгир аст. <http://elibrary.ru>

**Суроға:** 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ 121

**Тел.:** (+992 37) 224-20-12

**Факс:** (+992 37) 224-13-83

**Почтаи электронӣ:** [vestnik.tgpu@gmail.com](mailto:vestnik.tgpu@gmail.com)

**Сомонаи маҷалла:** <http://www.esn.tgpu.tj/ru/>

**Сармуҳаррир:** *Ибодулло зода Аҳлиддин Ибодулло* – доктори илмҳои таъриҳ, профессор, ректори ҔДОТ ба номи С. Айнӣ

**Муовини сармуҳаррир:** *Сангизод Дониёр Шомаҳмад* – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини ректор оид ба корҳои илмии ҔДОТ ба номи С. Айнӣ

**Котиби масъул:** *Холов С.С.*

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

*Муртазоев Уктам Исматович*- доктори илмҳои география, профессор  
*Муҳаббатов Холназар Муҳаббатовиҷ* - доктори илмҳои география, профессор

*Раҳимов Абдуфаттоҳ*- доктори илмҳои география, профессор

*Абулхаев Владимири Ҷалолович*- доктори илмҳои химия, профессор

*Бадалов Абдулхайр Бадаловиҷ*-доктори илмҳои химия, профессор, узви вобастаи АМИТ

*Бандав Сироҷиддин Гадоевиҷ*- доктори илмҳои химия, профессор, узви вобастаи ATT

*Бобизода Ғуломқодир Мукаммал*- доктори илмҳои биологӣ, профессор, узви пайвастаи ATT

*Муродиён Асрор*- доктори илмҳои техники, дотсент

*Раҳимова Мубашираҳон*- доктори илмҳои химия, профессор

*Раҷабзода Сироҷиддин Икром*- доктори илмҳои химия, дотсент

*Раҷабов Умаралий*- доктори илмҳои химия, профессор

*Сафармамадзода Сафармад Муборакио*- доктори илмҳои химия, профессор

*Ҷураев Тухтасун Ҷураевиҷ*- доктори илмҳои химия, профессор

*Қосимов Раҷабек*- доктори илмҳои биологӣ, профессор

*Мирзороҳимов Ақобир Каримовиҷ*- доктори илмҳои биологӣ, дотсент

*Раҳимов Сафарбек*- доктори илмҳои биологӣ, профессор

*Сатторов Раҳматулло*- доктори илмҳои биологӣ, профессор

*Сатторов Тоҳирҷон* -доктори илмҳои биологӣ, профессор

*Устоев Мирзо*- доктори илмҳои биологӣ, профессор

*Холбеков Мирзоҳамдам*- доктори илмҳои биологӣ, профессор

**Журнал основан в 2019 году**

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 1 мая 2023 года за № 294/ЖР-97

Журнал включен в «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенный на платформе Национальной электронной библиотеки. <http://elibrary.ru>

**Тел.:** (+992 37) 224-20-12

**Факс:** (+992 37) 224-13-83

**Электронная почта:** [yestnik.tgri@gmail.com](mailto:yestnik.tgri@gmail.com)

**Сайт журнала:** <http://www.esn.tgri.tj/ru/>

**Главный редактор:** *Ибодулло Ахлидин Ибодулло* - доктор исторических наук, профессор, ректор ТГПУ им. С. Айни

**Зам. главного редактора:** *Сангизод Дониёр Шомахмад* - доктор юридических наук, проректор по научной работе ТГПУ им. С. Айни

**Ответственный редактор:** *Холов С.С.*

#### **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

*Муртазоев Уктам Исматович* - доктор географических наук, профессор

*Мухаббатов Холназар Мухаббатович* – доктор географических наук, профессор

*Рахимов Абдуфаттох* – доктор географических наук, профессор

*Абулхаев Владимир Джалолович* - доктор химических наук, профессор

*Бадалов Абдулхайр Бадалович* - доктор химических наук, профессор, член-корр. НАНТ

*Бандаев Сироджиддин Гадоевич* - доктор химических наук, профессор, член-корр. АОТ

*Бобизода Гуломкодир Мукаммал*–доктор биологических наук, профессор, академик АОТ

*Муродиён Асрор* – доктор технических наук, доцент

*Рахимова Мубаширахон* – доктор химических наук, профессор

*Раджабзода Сироджиддин Икром* – доктор химических наук, доцент

*Раджабов Умарали* – доктор химических наук, профессор

*Сафармамадзода Сафармад Муборакшо* – доктор химических наук, профессор

*Джураев Тухтасун Джураевич* – доктор химических наук, профессор

*Косимов Раджабек* – доктор биологических наук, профессор

*Мирзорахимов Акобир Каримович* – доктор биологических наук, доцент

*Рахимов Сафарбек* – доктор биологических наук, профессор

*Сатторов Раҳматулло* – доктор биологических наук, профессор

*Сатторов Тоирджон* – доктор биологических наук, профессор

*Устоев Мирзо* – доктор биологических наук, профессор

*Холбеков Мирзоҳамадам* – доктор биологических наук, профессор

**The journal was founded in 2019**

*The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on May 1, 2023 for No. 294/ZhR-97*

*The Journal is included in the database of «Russian Science Citation Index» (RISC), placed on the platform of the National Digital Library. <http://elibrary.ru>*

**Phone:** (+992 37) 224-20-12

**Fax:** (+992 37) 224-13-83

**E-mail:** [vestnik.tgpu@gmail.com](mailto:vestnik.tgpu@gmail.com)

**Journal website:** <http://www.esn.tgpu.tj/ru/>

**Editor-in-chief:** *Ibodullozoda Ahliddin Ibodullo - Doctor of Historical Sciences, Professor, Rector of the TSPU named after S. Ayni*

**Deputy Editor-in-chief:** *Sanginzod Doniyor Shomahmad - Doctor of Law Sciences, Professor, Vice-rector on Scientific Affairs of TSPU named after S. Ayni*

**Executive Editor:** *Kholov S.S.*

#### **THE EDITORIAL BOARD:**

*Murtazoev Uktam Ismatovich - Doctor of Geography, Professor*

*Muhabbatov Kholnazar Muhabbatovich - Doctor of Geography, Professor*

*Rahimov Abdufattoh - Doctor of Geography, Professor*

*Abulkhaev Vladimir Jalolovich - Doctor of Chemical Sciences, Professor*

*Badalov Abdulkhair Badalovich - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Corresp. Member. NAST*

*Bandaev Sirojiddin Gadoevich - Doctor of Chemical Sciences, Professor, Corresp. Member. AET*

*Bobizoda Gulomgodir Mukammal - Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician. AET*

*Murodiyon Asror - Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor*

*Rahimova Mubashirakhon - Doctor of Chemical Sciences, Professor*

*Rajabzoda Sirojiddin Ikrom - Doctor of Chemical Sciences, Assistant Professor*

*Rajabov Umarali - Doctor of Chemical Sciences, Professor*

*Safarmamatzoda Safarmad Muboraksho - Doctor of Chemistry, Professor*

*Juraev Tukhtasun Juraevich - Doctor of Chemical Sciences, Professor*

*Kosimov Rajabek - Doctor of Biological Sciences, Professor*

*Mirzorahimov Akobir Karimovich - Doctor of Biological Sciences, Assistant Professor*

*Rahimov Safarbek - Doctor of Biological Sciences, Professor*

*Sattorov Rahmatullo - Doctor of Biological Sciences, Professor*

*Sattorov Toirjon - Doctor of Biological Sciences, Professor*

*Ustoev Mirzo - Doctor of Biological Sciences, Professor*

*Kholbekov Mirzohamdam - Doctor of Biological Sciences, Professor*

© TSPU named after S. Ayni, 2024

## **МУНДАРИЧА / СОДЕРЖАНИЕ**

### **ИЛМҲОИ ГЕОГРАФӢ / ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ**

**Мухаббатов X.М.**

Климатические особенности и вопросы охраны природной среды в Таджикистане ..... 6  
**Носирзода У., Мамадризохонов А. А., Риджабеков Н. Ч.**

Стратегия развития туризма как ключевое направление реализации принципа устойчивого и территориального развития гбоа Республики Таджикистан ..... 11  
**Шоназаров Б. Б.**

Расчет устойчивости откосов и склонов в зоне формирования оползневых участков с учетом сейсмических воздействий. (на примере Файзабадского района) ..... 16  
**Холмуродова М.Д.**

Приоритеты развития туризма в Таджикистане ..... 22  
**Одинаев С. В.**

Сохти геологии мавзеи дараи Камароб ..... 28  
**Муллоализода М.**

Таъсири гармшавии иқлими ба обшавии Пиряҳҳои ҳавзаи болооби дарёи Зарафшон ..... 37

### **ИЛМҲОИ ХИМИЯ / ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ**

**Жумаев М.Т., Солиев Л.**

Комплекси фазагӣ ва ҳалшавандагии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  ..... 42

**Наимов Н. А., Иброхимзода Ф. Д., Рафиев Р. С., Шокаримов С. М.**

Технологияи коркарди комплексии вараксангҳои мусковит-ставролити кони «Курговад» ..... 49

**Шокаримов С.М. Рафиев Р. С., Рузиев Ҷ.Р., Наимов Н. А.**

Кинетикии таҷзияи гидроксиди алюминий дар омехтаи кислотаҳои гидрогенсилитсийфторид ва гдрогенфторид ..... 57

**Икрами М.Б., Шарипова М.Б., Каримов О.С.**

Особенности применения муки из порощенной пшеницы в технологии мучных кондитерских изделий ..... 65

### **ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**

**Сатторов Т., Эргашев У., Давлатзода А.**

Баъзе мулоҳизаҳо оид ба экология, паҳншавӣ ва ҳифзи авлоди лундасаракҳо (*Phrunocefalus*)-и қисмати ҷанубу-ғарбии Тоҷикистон ..... 73

**Устоев Б.Р.**

Хусусиятҳои тағиирёбии нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ дар донишҷӯёни дори типҳои гуногуни системаи асаби вегетативӣ дар донишгоҳ ..... 80

**Бобораҷабов Б.**

Нигоҳе ба таърихи пайдоиши анор ва истифодабарии он дар тибби ҳалқӣ ..... 86

УДК 551.582:502.6(575.3)

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ  
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ**

*Муҳаббатов Ҳ.М.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни*

Среди многих аспектов изучения изменения природной среды и климата, особое место занимает проблема региональных проявлений этих изменений. Применительно к рассматриваемым проблемам на территории горных стран, и Таджикистана в частности, исследования крайне осложняются, во-первых, значительной вертикальной зональностью, определяющей разнообразие климатических условий; во-вторых, неравномерным распределением природных ресурсов, средств производства, производительных сил.

Следует учитывать, что сами по себе климатические прогнозы не могут быть непосредственно использованы в социально-экономических планах без прогнозов изменения запасов природных ресурсов, выраженных через конкретные экономические показатели, которые и будут главными критериями реального использования научных исследований по проблемам изменения климата в практических целях [5, с. 405].

В этой связи можно полагать, что успешное развитие производительных сил и благосостояния населения любого государства и народа находится в тесной взаимосвязи с использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды. Данное положение особенно справедливо для горных регионов с экстремальными климатическими условиями и значительными контрастами в территориальной организации производительных сил, к числу которых относится и Республика Таджикистан. В этой связи недооценка природных и климатических факторов развития и размещения производства и переоценка возможностей научно-технического прогресса неизбежно приводят к просчетам в экономической политике, к реальным потерям, измеряемым стоимостными или социальными показателями.

Моральный долг каждого поколения, - писал Арманд Д.Л., - оставить следующему природные богатства в лучшем состоянии и в большем количестве, чем оно получило от предыдущего [2, с. 78].

Экологические проблемы Таджикистана являются весьма сложными и многообразными. Несмотря на предпринимаемые усилия в развитии экологической ситуации, в республике наблюдаются нежелательные тенденции. Их экстраполяция на будущее и соответствующие экологическая и социально-экономическая интерпретации рисуют картину, вызывающую обеспокоенность и озабоченность. Обедняется видовой состав растительности и животного мира, снижается лесистость, растет эрудированность земель, сокращается и без того чрезвычайно низкий показатель удельной обеспеченности пашней, увеличивается засоленность почв, в них происходит дальнейшее накопление вредных химических веществ (тяжелые металлы, пестициды), повышается уровень загрязненности водоемов и воздуха.

Преодоление отрицательных последствий антропогенных воздействий на природу – основное и важнейшее направление природоохранной деятельности в настоящее время и на перспективу. В этой связи нами для условия Таджикистана сделано попытка обосновать систему основных направлений природоохранной деятельности по предупреждению, сокращению и преодолению негативных последствий вмешательства в природные процессы. Мероприятия, включаемые в эти направления, должны учитывать следующие моменты:

- обеспечение условий превалирования тенденций самоочищения или восстановления природных экосистем над их загрязнением (деградацией и т.п.); регулирование

антропогенных нагрузок на ландшафты в пределах, не превышающих экологический (природно-ресурсный) потенциал;

- учет реальных экономических возможностей осуществления природо-охраных мероприятий, прежде всего, ограниченности капитальных вложений и материальных ресурсов; преимущественное использование не дорогостоящих средств;
- учет приоритетности экологических проблем (по экологическим, социальным и экономическим критериям); отражение фактора времени.

В условиях переходной экономике и, несмотря на тяжелое экономическое состояние, следует находить резервы и возможности направлять значительную долю накоплений на охрану природной среды. Выполненные расчеты показывают высокую эффективность затрат на природоохранные цели. В то же время большие затраты на охрану природы неизбежно приводят к существенному удорожанию производимой продукции, сокращаются возможности дальнейшего развертывания важнейших социальных программ в республике. Поэтому устранение данного противоречия в переходе к природоохранной деятельности имеет преимущественно профилактический характер. Согласно мнению специалистов будущее охраны природы связано с экологически ориентированными технологическими процессами и техническими средствами. Однако ориентироваться на решение проблем охраны природы только с помощью экотехники и экотехнологии было бы нереально. Ограниченные в условиях Таджикистана возможности самоочищения и самовосстановления, неблагоприятные тенденции развития экологической ситуации на значительной части территории республики и недостаточная результативность предпринимаемых мер по охране природы делают необходимым разработку новых подходов к организации природоохранной деятельности. Комплекс такого рода подходов может быть сформулирован в рамках единой региональной стратегии охраны природы, что рекомендуется для отдельных регионов «Всемирной стратегией охраны природы», принятой на Генеральной Ассамблее Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

Всемирная стратегия охраны природы включает в себя систему мероприятий, направленных на усиление результативности природоохранной деятельности. Стратегия эта учитывает, что процесс развития человеческого общества неизбежно связан с изменениями в биосфере, вызванными потреблением ее ресурсов, поэтому воздействие на природную среду – необходимый атрибут хозяйственной деятельности. Основная идея Всемирной стратегии заключается в том, что в современных условиях воздействие на природную среду неизбежно и реальная охрана природы возможна лишь при рациональном использовании природных ресурсов. Охрана природных ресурсов есть не что иное, как регулирование их потребления обществом таким образом, чтобы обеспечить получение максимальной пользы в сочетании с сохранением и воспроизводством этих ресурсов.

С учетом природно-географических особенностей стратегия охраны природной среды горных регионов Таджикистана может быть сформулирована следующим образом:

- постепенное снижение до экологически безопасного уровня всех значимых параметров воздействия на природную среду;
- восстановление нарушенных компонентов или участков природной среды до оптимального состояния;
- обеспечение наиболее благоприятных предпосылок рационального природопользования по всем вертикальным поясам.

Охрана окружающей среды, по существу дела, не является самостоятельной целью деятельности общества, она выступает необходимым условием и предпосылкой реализации социальных и экономических целей более высоких уровней. В большинстве случаев необходимость в специальных природоохранных мероприятиях возникает вследствие тех или иных просчетов в природопользовании и носит характер «экстренного вмешательства» в отношения общественного производства с природной средой. При этом такого рода вмешательства зачастую оттягивается на годы, а эффективность их по многих случаях бывает низкой [4, с. 34].

Такая ситуация является, прежде всего, отражением несовершенства экономического механизма природопользования, который пока еще не ставит в прямую зависимость экономические результаты хозяйственной деятельности предприятий от характера и масштабов воздействия на природную среду. Основная часть вопросов охраны природы в производстве решается за счет различных каналов регулирования. В этих условиях предприятия во многом не заинтересованы в снижении природоемкости производства, в повышении уровня комплексности использования сырья, сокращения разного рода отходов в производстве.

В то же время затраты по мнению специалистов в производство техники, обещающей экономию сырья и утилизацию различных отходов, имеют, как правило, более высокую эффективность по сравнению с вложениями в добывающие отрасли. Так, стоимость установок, позволяющих утилизировать вторичные энергетические ресурсы, значительно ниже капиталовложений в развитие сырьевой базы для получения эквивалентного количества топлива и его транспортировки к месту обогащения. Это обеспечивает экономию единовременных затрат на развитие топливно-энергетической базы. Эффективность утилизации вторичных энергетических ресурсов примерно в два раза выше эффективности вложений в фондоемкую добычу топлива. К тому же это способствует улучшению состояния воздушного бассейна.

На формирование природоохранной стратегии доля той или иной территории определяющее влияние оказывают как внутренние, так и внешние факторы. К числу первых относится климатическая, демографическая и хозяйственная неоднородность территории, обуславливающая различия в экологической ситуации от места к месту и отражающаяся в соответствующих показателях.

Пестрота и мозаичность природных ландшафтов Таджикистана, предопределенение характером рельефа, климата и другими региональными особенностями, обуславливают значительное разнообразие форм, видов и интенсивности природоохранной деятельности, ориентированных на учет существующих индивидуальных характеристик отдельных территорий. Так, на значительной части горных регионов Таджикистана, не испытавшей антропогенных воздействий, должны преобладать профилактические мероприятия.

И, наоборот, для территорий интенсивного хозяйственного освоения необходимо проведение мероприятия по восстановлению ранее нарушенных природных условий и воспроизводству природных условий и воспроизводству природных ресурсов до нормативного состояния. Комплекс природоохранных мероприятий необходимо ориентировать на реализацию целей для различных территориальных уровней - от региона до конкретной местности. Так, природоохранная деятельность в Анзобском горно-обогатительном комбинате должна исходить не только из интересов обеспечения благоприятных экологических условий непосредственно в его окрестностях, но и учитывать возможные последствия и влияние на экологическую ситуацию в Зеравшанской долине в целом.

К внешним факторам, учитываемым при разработке региональной экологической стратегии, относятся: экологическая ситуация на территориях более высокого таксономического уровня (в данном случае - в Центральной Азии). Учет внешних факторов имеет существенное значение для Таджикистана, поскольку далеко не во всех случаях границы республики проходят по естественным природным рубежам. В этих условиях фактор соседства играет важную роль. Характерный пример - территория к западу от Северной зоны (Согдийской области), экологическая ситуация на которой формируется под влиянием выбросов Бекабадского металлургического завода, расположенного в непосредственной близости от границы с Таджикистаном. Природоохранная стратегия в предгорно-низкогорном поясе должна предусматривать следующие мероприятия:

- производственно-технологические мероприятия в промышленности (внедрение малоотходной и безотходной технологий, внедрение оборотного водоснабжения);

- проведение мероприятия в сельском хозяйстве (рациональное использование удобрений, интегрированного метода борьбы с вредителями, регулирование выпаса скота на пастбищах, обводнение пастбищ);
- по транспорту (снижение вредных выбросов в автотранспорте);
- по рекреации (формирование рекреационного ландшафта, организация зон санитарной охраны курортов, обеспечение рекреационных территорий транспортной инфраструктурой);
- инженерно-экологические мероприятия (лесопосадки и лесоразведение, противоэрозийные мероприятия, рекультивация земель, предотвращение засоления почв);
- режимно-территориальные мероприятия (расширение особо охраняемых территорий, организация новых заповедников, заказников и национальных парков).

Решение вопросов охраны окружающей среды в горном Таджикистане и ее главное стратегическое направление связаны с развитием комплекса эколого-географических исследований, включающих как естественные, так и общественные науки. Наибольшую эффективность следует ожидать от решения целой серии научных проблем на стыке различных направлений: эколого-экономического и социально-экономического.

Одним из основных приоритетных направлений в области природопользования является эколого-географический мониторинг, предусматривающий развитие прикладных исследований с выходом на рекомендации и их внедрение в производство.

Развитие комплекса эколого-географических исследований в республике должно состоять из следующих этапов:

1) в ближайшей перспективе необходимо завершить подготовку социальных эколого-географических программных, методических и методологических основ и обеспечить их реализацию в основных регионах республики с различными экологическими ситуациями. Оно будет способствовать более плодотворному завершению уже разрабатываемых исследований, связанных с использованием земельно-водных лесных пастбищных ресурсов, развитием рекреации, индустрии туризма, городскими экосистемами и т.д.;

2) в перспективе должны развиваться исследования по эколого-географической инвентаризации природных ресурсов горных регионов Таджикистана с оценкой их экологического состояния. С другой стороны, результаты изучения ресурсного потенциала вертикальных поясов и природно-экономических зон республики определяет разработку прикладных основ природопользования и их внедрение.

Перспективы природопользования связаны также с необходимостью решения многих региональных проблем, совокупность которых, очевидно, составит особую программу регионального развития нашей республики с учетом географической специфики ее отдельных горных экосистем. Успешное решение таких региональных проблем, связанных с перспективным природопользованием может быть достигнуто при условии консолидации на основе самого широкого использования интеграционных процессов в современной науке [1, с. 368].

Реализация ближайших и перспективных целей исследований требует более рационального и эффективного использования природных ресурсов, а также обоснованного ведения хозяйства по природным зонам и вертикальным поясам республики.

### *Литература*

1. Анучин В.А. *Основы природопользования*. М., «Мысль», 1978. 292с.
2. Арманд Д.Л. *Нам и внукам*. М., «Мысль», 1964. 184с.
3. Мухаббатов Х.М. *Проблемы природопользования в горных регионах Таджикистана*. изд. «Дониш», 2015. 565с.
4. Природные ресурсы, их использования и охрана. М., 2004. 660с
5. Рейсмарс Н.Ф. *Природопользование*. М., «Мысль», 1990. 637с.

## **ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ИҶЛИМӢ ВА МАСъАЛАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ ДАР ТОЧИКИСТОН**

Дар мақола сухан аз боби хусусиятҳои ба худ хоси иҷлими Тоҷикистон ва таъсири он ба муҳити зист нишон дода мешавад. Қайд карда мешавад, ки инкишофи иқтисодиёт дар ҳамешагӣ бо истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ алоқаманд аст. Махсусан ин хусусиятҳо бештар ба минтақаи кӯҳсор даҳл дорад, ки дар он нисбатан шароитҳои мушкини иҷлими мавҷудбуда, ки он минбаъд ба ташаккулёбии ҳудудии кувваҳои истеҳсолкунданаи Тоҷикистон таъсири муайян мерасонад.

**Калидвожаҳо:** муҳити зист, шароитҳои иҷлимӣ, фарсоиши замин, вазъи экологӣ, ҳифзи муҳит, наботот, шуршавии замин.

### **КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ**

В статье рассматриваются климатические особенности и её влияние на природную среду Таджикистана. Указывается, что успешное развитие экономики находится в тесной взаимосвязи с использованием природных ресурсов и состояние окружающей среды. Данное положение особенно справедливо для горных регионов с экстремальными климатическими условиями и значительными контрастами в территориальной организации производительных сил, к числу которых относится и Республика Таджикистан.

**Ключевые слова:** природная среда, климатические условия, эрудированностью земель, экологическая ситуация, окружающая среда, растительность, засоленность почв.

### **CLIMATIC FEATURES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUES IN TAJIKISTAN**

This article examines the climatic features of Tajikistan and their impact on the country's natural environment. It emphasizes that successful economic development is closely linked to the use of natural resources and the state of the environment. This is especially true for mountainous regions with extreme climatic conditions and significant contrasts in the territorial organization of productive forces, which include the Republic of Tajikistan.

**Keywords:** natural environment, climatic conditions, land degradation, environmental situation, environment, vegetation, soil salinization

#### **Дар бораи муаллиф:**

**Муҳаббатов Ҳолназар Муҳаббатович -**  
Доктори илмҳои географи профессори кафедраи сайёҳӣ ва методикаи таълими география Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 734003 ш. Душанбе хиёбони Рӯдакӣ 121,

#### **Об автора:**

**Муҳаббатов Ҳолназар Муҳаббатович -**  
доктор географических наук профессор кафедры туризма и методики преподавания географии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддин Айни. 734003, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки 121

#### **About the authors:**

**Mukhabbatov Kholnazar Myhabbatovich-**  
Doctor of Geographical Sciences, Professor of the Department of Tourism and Methods of Geography Teaching of the TSPU named after S.Aini. 734003, RT, Dushanbe, 121 Rudaki Eve

**СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАК КЛЮЧЕВОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА УСТОЙЧИВОГО  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГБАО РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН**

*Носирзода У., Мамадризохонов А. А.*

*Институт гуманитарных наук им. Б.Искандарова НАНТ*

*Риджабеков Н. Ч.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени  
Садриддин Айни*

В современном мире туристическая отрасль рассматривается не только в экономической плоскости, но и как сектор социального благополучия, в частности отрасль, посредством которого создается условия для реализации потребностей населения в отдыхе, приобщения к культурно-историческим ценностям, познания истории, религии, традиций [1, с. 434].

На территории Республики Таджикистан (РТ) необходимость поддержания и развитию туризма отмечается практически во всех документах стратегического развития туристской сферы, которые активно разрабатываются как на государственном, так и региональном уровнях управления.

Особое внимание в этом отношении представляет территория ГБАО РТ. О возможности дальнейшего развития туристско-рекреационной деятельности свидетельствуют наличии на территории региона огромных внутренних запасов и привлекательные туристические и рекреационные объекты, весьма перспективные для дальнейшего использования.

По нашим предварительным расчетом к настоящему времени региональный туристический потенциал использует на уровня 10-15% в туризме, а точные доходы получаемые от туристско-рекреационной деятельности из-за неэффективного налаживание организационно управляемого механизма не подсчитать.

В этой связи проблемы проблема развития туризма на территории ГБАО РТ, приобретает особую актуальность, так как природа этого горного региона республики весьма богато разнообразными туристско-рекреационными ресурсами и представляет особый интерес на международном туристическом рынке [7, с. 74].

Задача быстрого подъёма туристско-рекреационного сектора региона, значительное повышения их производительности, требует коренного изменения существующего подхода к отрасли.

Современное состояние и тенденции развития туристической области на территории Республики Таджикистан показывает на необходимости проведение научно-обоснованной оценки ресурсного потенциала туристско-рекреационного сектора и тем самым четкого определение важнейшие направление, определяющие стратегические приоритеты развитию данной отрасли.

В настоящее время одной из значимых стратегических направление туристско-рекреационной сектора ГБАО РТ является усиление конкуренции на рынке туристских услуг. В целях реализации принципа устойчивого развития, и четкое реализация стратегии территориального развития, к разработке программы развития регионального туризма необходимо подойти не только с учетом соблюдение конвенции охраны окружающей среды, но и демонстрации и упрочение позиционного имиджа на государственном и международном туристическом рынке[6, с. 132 - 139].

Проведенная оценка развития туризма на основание результатов многолетнего исследования и по результатам социологического опроса позволили обозначить целевые ориентиры и приоритетные направления развития туристско-рекреационной деятельности на территории исследуемого региона. В соответствии с этим нами разработан, механизм формирование и реализация стратегических целей и задач развития туристско-рекреационной деятельности на территории ГБАО РТ (рис. 1).

Наши исследования основанные на аспектах стратегического развития территории определили приоритетные направление, которым должны заниматься ответственные органы в ближайшую перспективу:


1. Развитие территориальной туристской инфраструктуры, в соответствие с требованием международного туристического рынка. Он включает в первую очередь: средства размещения различных типов, дороги, ведущие к заповедной территории и туристическим маршрутам, различных видов транспорта (от гужевого до велосипедного и автомобильного, различных типов пунктов питания, торговое обслуживание туристов и др.), а также развитие объектов туристского интереса.

2. Разработку и продвижение на рынок конкурентоспособных туристских продуктов и в частности соответствующие стандартам туристические маршруты.

3.Информационно-организационное обеспечение развития туристического сектора

4. Кадровое обеспечение, включающее различного направления туризма: туроператоров, туроператоров, туроператоров, экскурсоводов, гидов, проводников и т.д.

Поэтому в стратегических планах развития туризма на территории региона необходимо включат ряд действий по следующим направлениям: -подготовка новых и конкурентоспособных туристских продуктов; - развитие туристских объектов; -развитие туристской инфраструктуры; -проведение классификации и сертификации гостиниц, турбаз санаторий и лечебниц на территории заказника, осуществляющих прием туристов; - создание кемпингов, семейных и частных пансионатов; -подготовка и обучение персонала гостиниц; - введение компьютерной сети бронирования мест; -развитие транспорта и



коммуникации; совершенствование подготовки кадров для туристического

Рис.1. Стратегические цели и задачи развития туристско-рекреационной деятельности на территории ГБАО РТ сектора; -развитие маркетинга и продвижение туризма; -развитие, демонстрация и продажа народного творчества и промысла, национальной кулинарии,

изготовление и продажа сувениров для туристов; -активизация рекламно-информационной пропаганды на мировых туристических рынках; -создание информационно-аналитического центра; - развитие статистики туризма в регионе; -развитие законодательства по туризму; - формирование инвестиционных и финансовых инструментов; -повышение эффективности работы туристского бизнеса и развитие конкуренции. Для эффективных решений поставленных задач необходимо реализация ряда мероприятий:

Создание благоприятных условий для приезда туристов и развития иностранных сетевых компаний-лидеров туристского сектора.

Стимулирование развития конкуренции в республиканской и международном туристическом рынке;

2. Налаживание системы информирования целевых групп потребителей об условии и возможностях туризма и рекреации на территории исследуемого региона.

3. Введение современных технологий покупки турпродукта, путем прямого бронирования, онлайн-бронирование и т.д.

5. Обеспечение безопасности пребывания туристов на территории ГБАО РТ и сопровождение индивидуальных туристов.

7. Формирование благоприятной и привлекательной среды для туристов.

8. Развитие индустрии проведения досуга, развлечений на территории региона (строительство аквапарков, торговых и развлекательных центров; центров досуга, а также развитие культурной досуговой программы (музейной, концертной, фестивальной, событийной).

9. Налаживание эффективной инвестиционной политики, путем использование государственно-частного партнерства. Это дает возможности для реализации приоритетных целей не только государственные средства, но и привлекать частные инвестиции.

С учетом вышесказанного, стратегическое развитие туристического сектора территории является важным социально-экономическим явлением, который может оказать стимулирующее влияние не только на экономическую, социальную, и культурно-образовательной сферы местного населения, но и стабилизировать экологическое состояние на территории региона и тем самым будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона.

Таким образом, в целях перспективы развития туризма на базе ресурсного потенциала территории, с учетом экологических и почвенно-климатических условия, а также наличие биоресурсного потенциала и фактически сложившиеся производственно-экономические направления, а также для создания сбалансированного рынка туристских услуг, необходимо создания специальный сектор по маркетингу, планированию и продвижению туристско-рекреационной деятельности. Одной из функций этой сектора должны явится внедрение в практику туристско-рекреационной деятельности таких информационных технологий управления, как система постоянного соцопроса и анкетирования, которое обеспечивает обратный связь с туристов. Введение подобного технологической системы одновременно будет решат такие важные проблемы туристического сектора как управление качеством туристских продуктов и услуг, маркетинг и статистический учет.

### **Литература**

1. Аверин, Ю.П. Системы социального управления в обществе: модель социологического анализа. Дис.... док. соц. наук. /Ю.П. Аверин. — М., 1997. — 434 с.
2. Акназаров, О. А. Экотуризм на Памире: проблемы и перспективы. /О.А. Акназаров, / О.А. Акназаров, Д. Мельничков – Душанбе, 2006. - 125 с.
3. Брускене, Т.В. Формирование и реализация туристского потенциала региона // Автoref. дис. канд. экон. наук. / Т.В. Брускене. — СПб., 2004. - 23 с.
4. Величкина, А.В. Проблемы развития туристской инфраструктуры региона (на примере Вологодской области) / А.В. Величкина. //Проблемы развития территории. — 2013. — № 4(66). — С. 40-48.
5. Мамадризохонов, А.А. Экотуризм дар минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон. / А.А. Мамадризохонов - Душанбе, 2013. - 594 с.
6. Мирзоев, Х.М. Мамадризохонов А.А. Анализ основных направлений и перспектив развития туризма на территории "Искандаркул" Вестник Таджикский

- государственный педагогический университет им. С. Айни. Серия Естественные науки. /Х.М. Мирзоев - Душанбе.-2021. № 3-2. С. 132-139. ISSN: 2707-9996
7. Мамадшерзодиоев, У. Памир: Природа, история, культура // Учеб. Пособие. / У. Мамадшерзодиоев, Н. Джонбобоев, М. Яминова. -Бишкек. 2007. - 74 с.

## **СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА УСТОЙЧИВОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

В статье обсуждаются вопросы эффективного развития туристической отрасли на территории ГБАО Республики Таджикистан. Показано, что для стратегического развития туризма в регионе необходимо стремиться не только с позиции ресурсного сохранение, но и упрочение позиции на туристическом рынке, путем предоставления продуктов, основанные на принципы устойчивого развития и четкие стратегии территориального развития.

В целях реализации принципа устойчивого развития и четкое реализации стратегии территориального развития, разработано, механизм формирование и реализации стратегические цели и задачи развития туристской - рекреационной деятельности на территории ГБАО РТ, где обозначены целевые ориентиры и приоритетные направления развития отрасли.

**Ключевые слова:** туризм, ресурсный потенциал, устойчивое развитие, туристический рынок, туристический услуги, инфраструктура, стратегический потенциал.

## **СТРАТЕГИЯИ РУШДИ САЙЁҲӢ ҲАМЧУН САМТИ КАЛИДИИ АМАЛИИ ПРИНСИПИ РУШДУ УСТУВОРИИ ҲУДУДИИ ВМҚБ-и ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақола масъалаҳои рушди босамари соҳаи сайёҳӣ дар ҳудуди ВМҚБ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Нишон дода шудааст, ки барои рушди стратегии сайёҳӣ дар минтақа на танҳо аз мавқеъи сарфаи заҳираҳо, балки аз лиҳози таҳқими мавқеъ дар бозори сайёҳӣ, тавассути пешниҳоди маҳсулот дар асоси принципҳои рушди устувор ва стратегияи муайян ҳудудӣ талош кардан зарур аст.

Бо мақсади татбиқи принципи рушди устувор ва татбиқи дақиқи стратегияи рушди ҳудуд механизми ташаккул ва татбиқи хадафҳо ва вазифаҳои стратегии рушди соҳаи сайёҳӣ ва рекреатсионӣ дар қаламрави ВМҚБ ҶТ таҳия карда шуд, ки дар он хадафҳо ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳа муайян карда шудаанд.

**Калидвожаҳо:** туризм, потенсиали заҳиравӣ, рушди устувор, бозори сайёҳӣ, хизматрасониҳои сайёҳӣ, инфрасоҳтор, потенсиали стратегӣ.

## **TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY, AS A KEY DIRECTION FOR IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE AND TERRITORIAL DEVELOPMENT OF GBAO OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article discusses the issues of effective development of the tourism industry in the territory of GBAO of the Republic of Tajikistan. It is shown that for the strategic development of tourism in the region it is necessary to strive not only from the position of resource conservation,

but also to strengthen the position in the tourism market, by providing products based on the principles of sustainable development and clear strategies for territorial development.

In order to implement the principle of sustainable development and clearly implement the territorial development strategy, a mechanism has been developed for the formation and implementation of strategic goals and objectives for the development of tourism and recreational activities in the territory of the GBAO RT, where targets and priority directions for the development of the industry are identified.

**Keywords:** Tourism, resource potential, sustainable development, tourism market, tourism services, infrastructure, strategic potential

**Дар бораи муаллифон:**

**Носирзода Умед** - унвончӯи Институти илмҳои гуманитарӣ ба номи академик Б. Искандаров АМИТ. Тел: (+992) 93 501 00 77 E-mail: nosir.Y@mail.ru.

**Мамадризоҳонов Ақбар** - доктори илмҳои биология, профессори Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев Суроға: кӯчаи Ш.Шоҳтемур, 109. Тел: (+992) 935284563. E-mail: akbar63@mail.ru

**Риҷабеков Нозир Чоршанбиеҷич** - асистенти кафедраи методикаи таълими география ва туризм, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Тел: (+992) 935319497, E-mail: nozir94.94@mail.ru.

**Сведения об авторах**

**Носирзода Умед** - соискатель Института гуманитарных наук им. академика Б.Искандаров НАНТ. Тел: (+992) 93501 00 77, E-mail: N0sir.Y@mail.ru.

**Мамадризоҳонов Ақбар Алихонович** - доктор биологических наук, профессор Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева. Адрес: улица Ш. Шоҳтемура 109. Тел: (+992) 935284563. E-mail: akbar63@mail.ru

**Риджабеков Нозир Чоршанбиеҷич** - асистент кафедры методики преподавания географии и туризма Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни. Тел: 935319497, E-mail: nozir94.94@mail.ru.

**About the authors:**

**Nosirzoda Umed** - applicant at the Institute of Humanitarian Sciences named after academician B. Iskandarov NAST. E-mail: N0sir.Y@mail.ru. Phone: +992 93 501 00 77.

**Mamadrizokhoniv Akbar Alikhonovich** - doctor of by biologi science, professor of Khorog State University named after M. Nazarshoев. Address: Street Sh.Shohtemur 109. Phone: (+992) 935284563. E-mail: akbar63@mail.ru

**Rijabekov Nozir Chorshanbievich** - assistant of the Department of Methods of Teaching Geography and Tourism Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 935319497, E-mail: nozir94.94@mail.ru

**РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ В ЗОНЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ УЧАСТКОВ С УЧЕТОМ  
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.  
(НА ПРИМЕРЕ ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА)**

*Шоназаров Б. Б.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни*

Файзабадский район входит в наиболее сейсмичных областей Таджикистана. По картам сейсмического районирования, этот район относится к области IX – бальных землетрясений. Район исследований является активным в сейсмическом отношении. Ведь за последние 90 лет в Файзабадском районе произошли 2 разрушительные землетрясения (1930 и 1943 г.). Таким образом землетрясение представляют собой самое полное и серьезное испытание для всех потенциально неустойчивых структур горных пород на склонах, на площадях в сотни или тысячи квадратных километров. Они опасны ввиду их многочисленных прямых и косвенных проявлений на земной поверхности. Прямые проявления – это колебания земной поверхности, вызываемые сейсмическими волнами и приводящие к разрушению зданий и сооружений. Косвенные – это проседание и уплотнение грунта, оползни, обвалы, разжижение грунта, трещины на поверхности, лавины и прочие явления. По количеству жертв землетрясение занимает третье место после наводнение и ураганов. Но для горных территорий они занимают первое место. В горных регионах большая часть людей гибнет от оползней, грязекаменных потоков, обвалов и лавин, которые происходят благодаря землетрясениям. Поэтому при расчете устойчивости склона или откоса обязательно надо учитывать сейсмические воздействия. Рассмотрим расчет устойчивости склона с учетом сейсмических воздействий:

Проверка устойчивости склонов с учетом сейсмических воздействий производится для круглоцилиндрической поверхности скольжения, координаты которой определяются по графику (рис.2). При этом надо принять во внимание что для составления уравнения моментов сил, действующих на массив сдвигающегося грунта призма АБВА разбивается вертикальными сечениями на ряд блоков шириной 2 – 4 м и считается, что вес блока «Q» приложен в точке пересечения вертикали, проходящей через центр тяжести блока с дугой скольжения. Также надо учитывать, что призма АБВА образуется при пересечении окружности, проведенной из центра «0» через подошву склона, с дневной поверхности склона АБВ (рис. 1.).

Коэффициент устойчивости склона при сейсмическом воздействии принимается равным  $K_u \geq 1.2$ .




Рис.1. Схема сил, действующих на массив сдвигающегося грунта.

При расчете устойчивости склонов на просадочных грунтах с учетом сейсмических воздействий прочностные характеристики грунтов  $\varphi$  и С должны определяться в условиях завершенной консолидации (медленный сдвиг образцов грунта при их полном водонасыщении) для грунтов I типа по просадочности и в условиях незавершенной консолидации (быстрый сдвиг) для II типа грунтовых условий.

В расчетах склонов на устойчивость с учетом сейсмических воздействий используются расчетные значения прочностных характеристик грунтов.




Рис.2. График Ямбу для установления координат центра наиболее опасной кругло – цилиндрической поверхности скольжения.

Учет сейсмических воздействий производится горизонтальными силами инерции  $S_i$ , определяющимися для каждого горизонтального слоя грунта по формуле:

$$S_i = K_0 P_i, \quad (1)$$

где  $K_0$  - коэффициент, значения которого в зависимости от расчетной сейсмичности района строительства, принимаются с учетом результатов экспериментальных исследований.

$P_i$  - вес соответствующего горизонтального слоя грунта.

Силы инерции  $S_i$ , направленные в сторону наклонной поверхности склона, переносятся по горизонтальной линии их действия до пересечения с дугой ВГ и считаются приложенными в тех же точках, что и вес вертикальных блоков  $Q_i$  (рис. 3.).

На элементы дуги скольжения в пределах  $i$ -го блока и соответствующего слоя действуют следующие силы:

$$A) \text{сдвигающие } T_i^{\text{сд}} = Q_i \sin \alpha_i + S_i \cos \alpha_i$$

$$B) \text{удерживающие } T_i^{\text{уд}} = cl_i + N_i \operatorname{tg} \alpha$$

$$\text{где } N_i = Q_i \cos \alpha_i - S_i \sin \alpha_i$$




Рис.3. Расчетная схема устойчивости склона при сейсмических воздействиях.

На элементы дуги АГ в пределах  $i$ -го вертикального блока грунта действуют только удерживающие силы от веса вышележащего грунта  $T_i^{\text{уд}} = cl_i + N_i \operatorname{tg} \alpha + Q_i \sin \alpha_i$ ,

$$\text{где } N_i = Q_i \cos \alpha_i$$

Коэффициент устойчивости склона при сейсмических воздействиях вычисляется по формуле:

$$K_y = \frac{\sum_{i=1}^n (cl_i + N_i \operatorname{tg} \alpha) + \sum_{i=1}^m (cl_i + N_i \operatorname{tg} \alpha + Q_i \sin \alpha_i)}{\sum_{i=1}^n (Q_i \sin \alpha_i + S_i \cos \alpha_i)} \quad (2)$$

где  $n=1,2$  – номера элементов дуги ВГ

$m=1,2$  – номера элементов дуги АГ

Динамический коэффициент устойчивости склонов крутизной выше  $15^\circ$  и высотой до 30 м может быть получен по nomogramme, (рис.4.).




Рис.4.2.6. Номограмма для определения коэффициента устойчивости склона, сложенного из просадочного грунта.

Для этого, в зависимости от расчетной сейсмичности территории, крутизну склона условно увеличивают на сейсмический угол  $\beta$  (табл.1.) и определяют значение коэффициента устойчивости.

Таблица 1.

## Значение коэффициента устойчивости.

Расчетная сейсмичность в баллах	7	8	9
Значения $\beta$ в градусах	2	5	8

## *Литература*

- Григорян С.С., Нилов Н.Н., Остроумов А.В., Федоренко В.С. Математическое моделирование горных обвалов и оползней больших объемов. Ж. Инженерная геология, 1983, №6, с. 61 – 72.
  - Зелинский и др. К вопросу оценки напряженно – деформируемого состояния оползневых склонов. Инженерная геология. 1989г. №6., с. 112 – 117.
  - Комилов О.К. Тех. Отчет «по результатам научно – исследовательских работ по теме «Отработать методику расчета устойчивости откосов и склонов с целью разработки рекомендаций по борьбе с оползневыми явлениями». Заключительный отчет по теме Д – 36.3». Душанбе 1990., 60 с.
  - Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. Л. «Недра», 1979. 479 с.
  - Маслов Н.Н. Механика грунтов в практике строительства (оползни и борьба с ними). Учеб. Пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1977. 320 с.
  - Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов. Учеб. Пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1982. 511 с.
  - Ниязов А.А. Формирование крупных оползней Средней Азии. Ташкент: Фан, 1982. 156 с.
  - Преснухин В.И. Оползни Таджикистана (формы нарушения устойчивости склонов) 4.1. Душанбе. Дониш. 1976.

9. Шоназаров Б.Б. *Разработка эффективных мероприятий по защите территории от оползней (на примере Файзабадского района РТ)*. Дисс. канд. Душанбе. 2020г. 168с.

## **РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ УЧАСТКОВ С УЧЕТОМ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. (НА ПРИМЕРЕ ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА)**

Планомерное стационарное изучение оползней в Таджикистане начато в 1975 году. Развитие эффективных прогнозно – предупредительных и технических мер защиты от разрушительного действия оползневых явлений на народно – хозяйственную деятельность горного Таджикистана требует в настоящее время критического переосмысления ряда результатов ранее выполненных в этом направлении работ с позиций новейших достижений теоретических и численных методов моделирования оползневых явлений, нарушений устойчивости склонов и откосов, критических значений влажности и объема горных пород, в особенности лессовых структурно – неустойчивых грунтов.

В данной статье приведены расчеты устойчивости откосов и склонов в зоне оползневых участков с учетом сейсмических воздействий для круглоцилиндрической поверхности скольжения. В расчетах склонов на устойчивость с учетом сейсмических воздействий используются расчетные значения прочностных характеристик грунтов. Ведь тектонические и сейсмические явления также влияют на развитие оползней. Потому что некоторые оползни приурочены к зонам тектонических нарушений. Силовые действия сейсмических сил действуют на неустойчивые породы и т.д.

**Ключевые слова:** противооползневые мероприятия, лесоразведение, склон, процесс, выветривание, рельеф, фактор, эффективный.

## **ҲИСОБИ УСТУВОРИИ НИШЕБИҲО ДАР МИНТАҚАҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ ҚИТЬАҲОИ ЯРҶӢ БО НАЗАРДОШТИ ТАЪСИРИ СЕЙСМИКӢ (ДАР МИСОЛИ НОҲИЯИ ФАЙЗОБОД)**

Омӯзиши системавии статсионарии ярҷҳо дар Тоҷикистон соли 1975 оғоз шуда буд. Таҳияи тадбирҳои муассири пешгӯй, пешгири ва техникий оид ба муҳофизат аз таъсири ҳаробиовари ҳодисаҳои ярҷ ба фаъолияти ҳочагии ҳалқ имрӯз тақозо менамояд, ки як қатор натиҷаҳое, ки қаблан дар ин самт амалӣ шуда буданд, аз нуқтаи назари дастовардҳои навтарин аз нав дида баромада шаванд. Аз ҷумла усулҳои назариявӣ ва аддии моделсозии ҳодисаҳои ярҷ, вайроншавии устувории нишебиҳо, қиматҳои критикии намнокӣ ва ҳачми ҷинсҳои кӯҳӣ, маҳсусан ҳоҳҳои аз ҷиҳати соҳтори ноустувори зардҳоҳо.

Дар мақолаи мазкур ҳисоби устувории нишебиҳо дар минтақаҳои ташаккулёбии қиҷъаҳои ярҷӣ бо назардошти таъсири сейсмикий барои сатҳи лағжиши давршакли силиндрӣ оварда шудааст. Ҳангоми ҳисоб кардани нишебиҳо барои устуворӣ, бо назардошти таъсири сейсмикий, арзишҳои ҳисобшудаи ҳусусиятҳои мустаҳкамии хок ҳатман истифода бурда мешаванд. Зоро ҳодисаҳои тектоникӣ ва сейсмикий низ ба инкишофи равандҳои ярҷ таъсири мерасонанд. Зоро баязе ярҷҳо дар минтақаҳои вайроншавии тектоникӣ маҳдуд мешаванд. Амалҳои бузурги қувваҳои сейсмикий ба ҷинсҳои кӯҳии ноустувор ва ғ.

**Калидвоҷаҳо:** ҷорабиниҳои зидди ярҷ, ҷангалпарварӣ, нишебӣ, раванд, фарсоиш, релеф, омил, самаранок.

## **CALCULATION OF THE STABILITY OF SLOPES AND SLOPES IN THE ZONE OF FORMATION OF LANDSLIDE AREAS WITH CONSIDERING SEISMIC IMPACTS. (BY THE EXAMPLE OF THE FAYZABAD DISTRICT)**

Systematic stationary study of landslides in Tajikistan began in 1975. The development of effective forecasting, preventive and technical measures to protect against the destructive effects of landslide phenomena on the national economic activity of mountainous Tajikistan currently requires a critical rethinking of a number of results previously carried out in this direction from the standpoint of the latest achievements of theoretical and numerical methods for modeling landslide phenomena and disturbances in slope stability and slopes, critical values of humidity and volume of rocks, especially loess structurally unstable soils.

This article presents calculations of the stability of slopes and slopes in the zone of landslide areas, taking into account seismic impacts for a circular sliding surface. When calculating slope stability taking into account seismic impacts, calculated values of the strength characteristics of soils are used. After all, tectonic and seismic phenomena also influence the development of landslides. Because some landslides are confined to zones of tectonic disturbances. Forceful actions of seismic forces affect unstable rocks, etc.

**Keywords:** anti-landslide measures, afforestation, slope, process, weathering, relief, factor, effective.

**Дар бораи муалиф:**

**Шоназаров Бехruz Баҳромовиҷ** -  
номзади илмҳои техникий, мудири  
кафедраи геоэкологияи Донишгоҳи  
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи  
Садриддин Айни. Суроғ: 734003 ш.  
Душанбе, проспект Рӯдакӣ 121 E-mail:  
[behruz\\_29\\_12\\_92@mail.ru](mailto:behruz_29_12_92@mail.ru), тел: (+992)  
988247675

**Об авторе:**

**Шоназаров Бехruz Баҳромовиҷ** -  
кандидат технических наук, заведующий  
кафедры геоэкологии Таджикского  
государственного педагогического  
университета имени Садриддина Айни.  
Адрес: 734003 г. Душанбе, проспект  
Рӯдакӣ 121. E-mail:  
[behruz\\_29\\_12\\_92@mail.ru](mailto:behruz_29_12_92@mail.ru), тел: (+992)  
988247675

**About the author:**

**Shonazarov Bekhruz Bakhromovich** -  
candidate of Technical Sciences, Dotsent at  
the Department of Geoecology of the Tajik  
State Pedagogical University named after  
Sadriddin Aini. Address: 734003 Dushanbe,  
Rudaki avenue 121. E-mail:  
[behruz\\_29\\_12\\_92@mail.ru](mailto:behruz_29_12_92@mail.ru), phone: (+992)  
988247675

## ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ.

*Холмуродова М.Д.*

*Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни*

Развитие туризма в Таджикистане – может стать одной из развивающихся отраслей экономики страны, и при серозном подходе со стороны соответствующих структур и в особенности комитета по развитию туризма в Республике Таджикистан, может, получит новый импульс и развиваться ускоренными темпами. В 90-е годы из-за гражданской войны, индустрия туризма в республике практически существовала. Однако, после окончания гражданской войны в 1997 году, туризм в стране стал постепенно развиваться и с середины 2000-х годов вышел на качественно новый уровень. Это все благодаря развитию туристической инфраструктуры и улучшения качества обслуживания туристов [3, с. 1].

В этом отношении, развитие туризм в республике — это возможность привлечения внутренних и иностранных туристов, с целью создания новых рабочих мест, увеличения доходов населения, пополнения государственного бюджета и возможность внести весомый вклад в увеличении внутреннего валового продукта страны.

Международные туристические организации поддержали инициативу Правительства Республики Таджикистан, объявление 2018 года “Годом развития туризма и народный ремесел” и обещали оказать практическую помощь для развития туризма в Республике Таджикистан.

Развитии стратегии туризма в Республики Таджикистан имеет богатую историческую почву, это древние всемирно признанное культурное наследие народа, его уникальная разнообразная природа с редкими видимый растения, очаровательными реками, озерами, редкими животными, и высокими небоскребами, все это являются важным условием для развития туризма и увеличения роста ВВП страны. Во многих развитых странах мира туризм и сфера обслуживания население является одним из важных статей дохода госбюджета и высоко прибыльной индустрией страны [4, с. 2].

Стратегическое планирования туризма является предвидением обдуманным мышлением, где главный акцент делается на эффективный результативность и с учетом этого определяются общие направления деятельности и задач организаций в перспективе. Это планирование дает ответ на главный вопрос, какие принципиальные действия должны быть сделаны? Каких целей хочет достигнуть организация? Нужно разъяснить что планирование во многом идет в привязке к результатам, и нацелено, на извлечение интересов в будущее и воплощения, и достижения результатов длительно и сложна. Планирование, предлагает многочисленные решения к различным проблемам, которые могут возникнуть в будущем. Преимущество стратегического планирования заключается в важности определения и конкретизации путей деятельности, но с другой стороны конкретизация этого планирования связано с высокими расходами и нуждается в специалистах своего дела. Для осуществления стратегического планирования используется план действий, которые опираются на пригодность и отдачу.

Основная цель организации туризма, на внутреннем и на международном уровне это создание и налаживание прочных связей с другими партнерскими туристическими организациями и их высокое доверия к нашим туристическим структурам. И здесь система информационного воздействия по разным каналам, играет не маловажную роль на отношение будущих партнеров в организации совместной работе в этой сфере для привлечения большего количества туристов путешественников. Эти каналы должны быть беспрерывно связаны друг с другом и дополнять друг друга, в зависимости уровня и необходимости воздействия на сознание будущих и настоящих партнеров, что может иметь большое значение при принятии решения ими посетить туристические объекты нашей страны. С этими описаниями двадцать первый век, является столетием выгодных коммерческих доходов в сфере обслуживания и путешествия, в частности. Было отмечено, что мировой финансовый оборот в этой сфере в нынешнем столетии может быть превышен и

в будущих годах будет в пределах минимума 2 триллионах долларов. В этом ракурсе, достижений стран с богатые туристическими достопримечательностями равно 1 проценту оборота этой индустрии, в годовом отчете приблизительно равно 20 миллиардам долларов дохода и для экономики Таджикистана, это весьма ощутимое подспорье имеющее позитивно влияние.

Сопоставительный анализ внутреннего и зарубежного туризма в этой отрасли, показывает важность туристской индустрии в расширения внутренней экономики страны. Как показывает статистика, опубликованная Всемирной организацией туризма, соотношения внутреннего и зарубежного туризма в мировой экономике, равно десяти к одному. В этом направлении экономический потенциал непосредственно от внутреннего туризма, приблизительно равно 6 процентами от мирового (GDP) валовой национальный продукт (ВНП) в этой отрасли. С учетом большего интереса в развитии туризма, как экономического составляющего, в повышения увеличения ВВП, в мире участие одного персонала занятого в этой индустрии в будущем будет равно пятнадцати работникам, что приблизительно равно 10 процентов в валовой национальный продукт (ВНП). В будущем один из десяти рабочих мест в мире будут созданы в этой индустрии [ 1, с. 5].

Однако, несмотря на неоспоримую значимость индустрии туризма в процветании и развитие экономики, соответствующие государственные структуры, отвечающие за развитие индустрии туризма в стране, не достаточно предпринимали осмысленные действия по повышение ее статуса и направленные на развития индустрии туризма концентрировались на поверхностной пропаганде и рекламе или имели потребительские отношения. Приватизация туристических комплексов, отсутствия должного уровня туристической рекламы, обучения и подготовка квалифицированных специалистов, без конкретной политики поддержки и пропаганды в создании туристической инфраструктуры, оказали отрицательное воздействие на развитие индустрии туризма в стране. И здесь в первую очередь госструктуры отвечающие, за развитие индустрии туризма в стране обязаны разработать продуманную стратегию концепции развития индустрии туризма в стране, с учетом опыта зарубежных стран, где индустрия туризма дает ощутимый результат в развитие экономики этих стран. На самом деле оно связана с проблемой перспективы в этой индустрии, которая нуждается не только в усилении и продолжении политики потребления, но и на политике туристические выгодных предложений и создании структуры туристических центров.

Республика Таджикистан, имеет богатый туристический потенциал (исторический, религиозный, природный и т.д.). Принятия правильной действенной политики в этой сфере, способствовало бы, занять достойное место на мировом рынке туризма, что оказалось бы, положительное воздействие на решение социально - экономические развитие в стране. Исходя из вышеизложенного и с учетом вышеперечисленных недостатков, необходимо приступить к рассмотрению путей развития туристической индустрии в Таджикистане. В нашей исследовательской работе первым делом дается общее характеристика индустрия туризма и путешествия в частности и далее акцентируется роль этой отрасли в экономики, а также способы развития экономики, опираясь на эту отрасль, а также описывается проблемы и препятствия на пути развития индустрии туризма в стране. И в завершении исследований и оценив окружающую среду по теме ее сильные, слабые стороны, и на основе анализов данной методики представляем предложения и пути для выхода из сложившей ситуации, которая является тормозящий развитии туристической индустрии.

21-век недаром называют веком туризма и путешествий. Глобализация и быстрый рост экономических, торговых и культурных отношений, создали огромные возможности для развития этого сектора. Согласно международной статистике, 1/3 населения земного шара склонны совершать путешествие в другие страны. [2, с. 3]. Если путешествия, с одной стороны, расширяют мировоззрение человека, то с другой стороны, он близко знакомит с национальными традициями, культурой, обрядами, историческими и архитектурными памятниками, одеждой, пищей, других народов и народностей, и в свою очередь, будет возможности соединить узы, дружбы и сотрудничества.

Согласно отчетам Международной туристской организации, в настоящее время туризмом занимаются более 250 миллионов человек, к нему напрямую подключены 15 стран мира, и они посвятили этой сети всю свою экономику. Доходы этих стран от туризма в 4,5 –

5 раз превышают экспорт продукции. Кроме того, на туризм приходится 8% инвестиций и 5% налоговых поступлений в мировую экономику. В частности, в странах Европы и Северной Америки люди часто предпочитают проводить отпуск в поездках в другие страны. Всего за границу выезжают 7% жителей планеты, но этот показатель неодинаков в разных частях мира. Если 15% населения ежегодно отправляется в путешествие за границу из Европы, то в Южной Азии этот показатель составляет всего 1% [ 2, с. 3].

По статистике, большинство туристов в странах Европы и Северной Америки - это пожилые люди и пенсионеры. В этих регионах принято, чтобы каждая семья откладывала как можно больше денег в течение своей трудовой жизни и ездила на другие континенты и страны в старости и на пенсии. Например, во Франции около 25% туристов страны – пенсионеры. В Таджикистане и среднеазиатских республиках пожилые и пенсионеры не так склонны к путешествиям, и только в последнее десятилетие увеличилось их посещение Каабы, что называется религиозным туризмом.

Если посмотреть на предыдущие периоды, то волна туризма и путешествий значительно возросла во второй половине 20-го века и оставила свое непосредственное влияние практически на всех континентах и странах в различных формах. В настоящее время индустрия туризма стала одной из самых мощных и трудоемких отраслей экономики, что очень важно для стран с высокими темпами роста населения и демографическими проблемами. По подсчетам специалистов, в этой сфере занято более 8% населения Северной Америки и около 12% трудовых ресурсов европейских стран [5, с. 8]. В частности, континенты и страны с красивой природой и памятниками архитектуры привлекают больше иностранных туристов. Помимо того, что Европа является примером в различных областях промышленности и сельского хозяйства, она также является одним из лучших мест для людей и имеет крупнейшие архитектурные дворцы и сооружения, которые в 2013 году приняли почти 500 миллионов туристов со всего мира. Франция занимает важное географическое положение на этом континенте. Его морские берега простираются на 3 тысячи километров, здесь расположены лучшие архитектурные и исторические памятники европейского континента.

Ежегодно сюда приезжает более 100 миллионов туристов только для того, чтобы увидеть Эйфелеву башню, построенную в 1889 году. Высота башни 310 метров, вес 10 тысяч тонн [2, с. 4].

После Европы второе место занимает Американский континент, который посещает около 150 миллионов туристов в год. В целом на эти два континента приходится 4/5 мировых туристов. [2, с. 4]. Волну роста туризма в последние годы можно наблюдать и на других континентах. В последнее десятилетие высокие темпы роста туристов наблюдаются в странах Тихоокеанского региона, Азии и Северной Африки. В частности, китайское государство добилось больших успехов в этом отношении. Если в 1990 году эта страна была на 12-м месте по приему иностранных туристов, а в 1995 году на 8-м месте, то сейчас она входит в число 5 самых мощных туристических стран мира. По данным Международной туристической организации, в 2020 году Китай занял первое место, его посетило около 140 млн. иностранных туристов. За этот период на втором месте США (102 млн. иностранных туристов) и на третьем месте Франция, которую посетили более 93 млн. туристов. [2, с. 5]. В целом, по прогнозу этой организации, в первой половине нашего тысячелетия количество туристов достигнет 1 миллиарда 600 миллионов человек.

По оценкам самых влиятельных мировых организаций, в будущем туризм станет одним из важнейших источников чистого дохода. Только с 1950 по 2000 годы доходы от туризма в мире увеличились в 200 раз. Если в 1995 году совокупный доход стран мира от туризма достиг 399 миллиардов долларов, то в 2000 году он достиг 621 миллиарда долларов, а в 2020 году увеличились до 2 триллионов долларов [2,стр.5]. Таджикистан имеет большие возможности для развития туризма. Поэтому, если больше внимания уделять этому сектору с привлечением специалистов, уже через 10 лет туризм имеет возможность покрывать до 25% бюджета страны [2,стр.5]. Горы, ландшафты и историко-архитектурные памятники нашего края издавна привлекают внимание туристов. В этом контексте мы находим намеки на ее душевных характер в произведениях авторов античного периода – Птолемея и Плиния, а о земле Памира- в знаменитой книге путешествий итальянца Марко Поло. В 1956 году в

Бадахшане археологи впервые в Центральные Азии обнаружили памятники каменного века, вызвавшие ажиотаж. На высоте 4200 метров над уровнем моря были найдены сотни видов каменных орудий. Большинство памятников каменного века относятся к VII-V векам до н.э. На большинстве камней запечатлены петроглифы – фотографии людей и животных и способов их охоты. Подобные виды древних камней с изображениями людей и животных археологи находили в Зеравшане. Однако с советских времен нам так и не удалось провести отечественных и иностранных туристов в те места и рассказать об этих памятниках каменного века и древней истории этого края.

В современном когда в мире сфера туризма и путешествий развивается с большой скоростью, может ли Таджикистан также добиться прогресса в условиях рыночных отношений? В ответ мы хотели бы показать, что в этой древней стране, имеющей площадь всего 142,6 тысячи квадратных километров, есть возможности и ресурсы для развития туризма и в какой степени эта сфера может повлиять на экономическое развитие страны. На данный момент возьмем только разницу в рекреационных ресурсах Таджикистана по сравнению с другими странами Центральной Азии. Если в Узбекистане рекреационные ресурсы составляют 1,7% его площади, а в Туркменистане 0,25%, то в Таджикистане этот показатель достигает 5%. Согласно исследованиям проектного института «Гипрогор» в Москве рекреационные ресурсы Таджикистана составляют более 10% его территории. Только в Гиссарской долине такие ресурсы занимают около 14% ее территории [2, с. 7].

В четырех заповедниках, 13 заказниках и парках «Таджикского национального парка» сохранилась в первозданном виде уникальные ландшафты, экология и памятники природы. Сейчас в этих уголках уникальной природы нашей страны сохраняются редчайшие виды животных и растений, занесенные в Международную Красную книгу. Но, к сожалению, в результате безответственности местных властей, сегодня численность козерога, архара, горного барана, хонгульского оленя, тигра, тянь-шаньского медведя, индийского гуся и др. сильно сокращается.

«Национальный парк Таджикистан» в будущем станет одним из самых любимых мест иностранных и отечественных туристов. По данным специалистов до сих пор самым крупным считался национальный парк Клюейн (Канада), его площадь составляет 2 миллиона 200 тысяч гектаров. В США 25 национальных парков, 18 из которых расположены в горной местности. «Национальный парк Таджикистана», созданный в 1990 году, является крупнейшим в горном регионе мира (2,6 млн га) и занимает 60% территории ГБАО и 18% территории страны. Создание «Таджикского национального парка» считается историческим событием. Эта инициатива была предложена Министерством охраны природы (возглавил его бывший министр Мунавваршох Назриев) и Академией наук Республики Таджикистан еще в 1989 году. Целю создания «Таджикского национального парка» является, прежде всего, сохранение уникальных ландшафтов, охрана флоры и фауны, бесценных памятников природы, увеличение численности редких растений и животных, восстановление устойчивых экологических сетей, эффективное регулирование туризма а также, эффективное использование природных ресурсов.

Таджикистан имеет богатый туристический потенциал, включающий в себя природные, исторические и культурные достопримечательности. Природный потенциал Таджикистана включает в себя высокие горы, глубокие ущелья, ледники, реки и озера. Исторический потенциал Таджикистана включает в себя древние города, памятники архитектуры и культуры. Культурный потенциал Таджикистана включает в себя разнообразие этнических групп, их традиции и обычай.

Туризм имеет большой потенциал для развития экономики Таджикистана, способствуя созданию рабочих мест, увеличению доходов населения и пополнению государственного бюджета. По данным Всемирной туристской организации, в 2023 году доходы от туризма в Таджикистане составили 1,5 млрд долларов США.

Для развития туризма в Таджикистане необходимо решить следующие задачи:

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма. Это включает в себя разработку и принятие законов и подзаконных актов, регулирующих деятельность в сфере туризма.

Развитие туристической инфраструктуры, включая строительство гостиниц, ресторанов, транспортных средств и т.д. Это позволит обеспечить комфортные условия для туристов и привлечь их в страну.

Подготовка квалифицированных кадров для работы в сфере туризма. Это позволит обеспечить высокий уровень обслуживания туристов.

Продвижение туристического потенциала Таджикистана на международном уровне. Это включает в участие в международных туристических выставках и ярмарках, а также в рекламе Таджикистана как туристической дестинации.

Конкретные предложения по развитию туризма в Таджикистане включают в себя:

Создание национального туристического агентства, которое будет заниматься координацией деятельности в сфере туризма и продвижением туристического потенциала Таджикистана на международном уровне.

Разработка программы развития туризма на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Эта программа должна включать в себя конкретные мероприятия по развитию туристической инфраструктуры, подготовки кадров и продвижения туристического потенциала Таджикистана.

Привлечение иностранных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры. Это позволит ускорить развитие туризма в стране.

Сотрудничество с другими странами в сфере туризма. Это позволит обмениваться опытом и привлекать туристов из других стран.

Реализация этих предложений позволит Таджикистану занять достойное место на мировом туристическом рынке и обеспечить устойчивое развитие туризма в стране.

#### *Литература*

1. Муҳаббатов X. Табииати кӯҳсор. / X. Муҳаббатов. - Душанбе, «Ирфон». 2013. - 174с.
2. Муҳаббатов X. Табиат гаҳвораи инсон // X. Муҳаббатов. - Душанбе “Адиб”, 2018. - 320 с.
3. Туризм в Таджикистане — Википедия Переиздание // WIKI 2 (archive.org). (дата обращения: 02.09.2023)
4. Послания и выступления Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона. 2019
5. Таджикистан: природа и природные ресурсы, изд. “Дониш”, 1982. - 607с.

### **БАРТАРИЯТҲОИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақола иқтидори рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки Тоҷикистон дорои захиравои ғанини сайёҳӣ, аз ҷумла ҷойҳои ҷолиби табии, таъриҳӣ ва фарҳангӣ мебошад. Зарфияти табиии Тоҷикистонро кӯҳҳои баланд, пиряҳҳо, дарёҳо ва кӯлҳо ташкил медиҳад. Зарфияти таъриҳии Тоҷикистон шаҳрҳои бостонӣ, ёдгориҳои меъморӣ ва фарҳангиро дар бар мегирад. Зарфияти фарҳангии Тоҷикистонро гуногунрангии миллатҳо, урфу одатҳои онҳоро фаро мегирад.

Сайёҳӣ барои рушди иқтисоди Тоҷикистон дорои имконоти бузург буда, ба таъсиси ҷойҳои корӣ, афзоиши даромади аҳолӣ ва ба рушди буҷети давлатӣ мусоидат мекунад. Ҳоло қишвари мо дорои иқтидори бузурги сайёҳӣ буда, сарватҳои табиию рекреатсионӣ, ёдгориҳои таърихию меъморӣ яке аз воситаҳои муҳими ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба қишвар ба шумор меравад.

**Калидвожаҳо:** сайёҳӣ, қишвар, кӯҳҳо, қаламрав, фарҳанг, фароғат, рушд, ёдгориҳои таъриҳӣ, сайёҳон, сарватҳои табии.

### **ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ**

В статье рассматривается потенциал развития туризма в Таджикистане. Автор отмечает, что Таджикистан обладает богатыми туристическими ресурсами, включая природные, исторические и культурные достопримечательности. Природный потенциал Таджикистана включает в себя высокие горы, глубокие ущелья, ледники, реки и озера. Исторический потенциал Таджикистана включает в себя древние города, памятники

архитектуры и культуры. Культурный потенциал Таджикистана включает в себя разнообразие этнических групп, их традиции и обычай.

Туризм имеет большой потенциал для развития экономики Таджикистана, способствуя созданию рабочих мест, увеличению доходов населения и пополнению государственного бюджета. Сейчас наша страна обладает большим туристическим потенциалом, природные и рекреационные ресурсы, памятники истории и архитектуры, является одним из важных средств, для привлечения иностранных туристов, в страну.

**Ключевые слова:** туризм, страна, горы, территория, культура, рекреация, развития, исторические памятники, туристы, природные ресурсы.

## PRIORITIES FOR DEVELOPMENT TOURISM DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN

The article discusses the potential for tourism development in Tajikistan. The author notes that Tajikistan has rich tourism resources, including natural, historical, and cultural attractions.

The natural potential of Tajikistan includes high mountains, deep gorges, glaciers, rivers, and lakes.

The historical potential of Tajikistan includes ancient cities, architectural monuments, and cultural heritage. The cultural potential of Tajikistan includes the diversity of ethnic groups, their traditions and customs.

Tourism has great potential for the development of the Tajik economy, contributing to job creation, increasing incomes, and replenishing the state budget. Now, our country has a great tourism potential, natural and recreational resources, historical and architectural monuments, which is one of the important means for attracting foreign tourists to the country.

**Keywords:** tourism, country, mountains, territory, culture, recreation, development, historical monuments, tourists, natural resources

### Дар бораи муаллиф

**Холмуродова Мухайё Давлатмурадовна**  
- увончӯи кафедраи методикаи таълими география ва туризми Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, Почтаи электронӣ.  
[muhajehholmurodova@gmail.com](mailto:muhajehholmurodova@gmail.com). Тел: (+992) 919290781.

### Об авторе

**Холмуродова Мухайё Давлатмурадовна**  
- соискателъ кафедры методики преподавания географии и туризма Таджикского государственного педагогического университета имени С. Аини Адрес. 734003, ш. Душанбе, проспект Рудаки, 121. Электронная почта.  
[muhajehholmurodova@gmail.com](mailto:muhajehholmurodova@gmail.com). Тел: (+992) 919290781.

### About the author

**Kholmurodova Mukhayo Davlatmurodovna** - applicant for the Department of Methods of Teaching Geography and Tourism at the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Address. 734003, sh. Dushanbe, Rudaki Avenue, 121. Email. [muhajehholmurodova@gmail.com](mailto:muhajehholmurodova@gmail.com). Phone: (+992) 919290781

## СОХТИ ГЕОЛОГИИ МАВЗЕИ ДАРАИ КАМАРОБ

*Одинаев С. В.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Барои омӯзиши соҳти геологӣ, захираҳои зеризамини, конҳои маъданҳо ва ғайри маъданҳои қаторкӯҳи Қаротегин аз тарафи олимон Марковский А.П, Баротов Р.Б, Тарасенко А.Т, Кухтиков М.М, Ҳасанов А.Х, Бурмакин А.В, Белкова Л.Н, Шадчинев А.С, Жирнов О.Г, Хорева Б.Я, Дӯстматов В.Д, Старшинин Д.А, Нуйсков Ю.Н, Маджи Л.А, Минаев В.Е ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифта буд.

Омӯзиши геологии ин минтақа аз солҳои 30 -35 -ӯми асри 20 сар шуда то ҳоло давом карда истодааст. (экспедитсяи тадқиқотии соли 2019 аз тарафи олимони тоҷик). Ҳангоми омӯхттан ва таҳқиқоти илмии геологӣ, суратгирии геологӣ, ҷустуҷӯи геологӣ дар ин минтақаи парваришгоҳи Камароб оиди таърихи геологӣ, магматизм, соҳтори тектоникий ва кофтани канда ниҳои фоиданок дар қаторкӯҳҳои Қаротегин нақшаву харитаҳои гуногун масштаби геологӣ пуратар барои омӯзиш ва нашр пеҳниҳод шудаанд. Аз он солҳо то имрӯз захираҳои калони маъданҳои металҳои ранга, сӯзишворӣ аз он ҷумла нукра, тилло, волфрам, қальъагӣ, боксиду нефелин (ашёи хом барои металли алюминий, ангишти хуби аълосифат – антрасит, сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо ба монанди санги хорои сурх, сафед, санги мармар, ҷашмаҳои шифобаҳши гидрокарбонатӣ, обҳои гарми маъданӣ, олами наботот ва ҳайвоноти нодир ва камёфт аз тарафи геологҳо ва биологҳо муайн гардидааст.[1].


Соҳти геологии парваришгоҳи Камароб. Дар ба вучуд омадани релеф ва соҳти геологии парваришгоҳ ташаккулёбии соҳти геологии мавзеи дараи Камароб эҳёи геологии ду минтақаи тектоникии Тиён-Шони Ҷанубӣ - Зарафшону Ҳисор ва Ҳисори Ҷанубӣ нақши бузурро бозидааст. Ин ду минтақаи тектоникиро аз ҳамдигар гусали жарфии Ҳисору Қаротегин ҷудо менамояд.

Минтақаи тектоникии Зарафшону Ҳисор. Қисмати шимолу ғарбӣ ва шимолии мавзеи дараи Камаробро минтақаи тектоникии Зарафшону Ҳисор ташкил додааст. Шакли ташкилёби геологӣ ин минтақаро, минтақаи тектоникии Зарафшону Ҳисор, ки аз ҷинсҳои метаморфикии серияҳои ғориф (V-PZ1gr) ва яғноб (PZ1jg - O2-S1jg) иборат мебошанд ба вучуд овардаанд. Дар ҳудуди парваришгоҳ, умуман дар қисматҳои гуногуни Тоҷикистон даҳҳо ҳамвориҳои байникӯҳие ҳастанд, ки масоҳати гуногун дошта, дар байни қаторкӯҳҳо ҷой гирифтаанд, мавҷуд мебошанд. Ин ҳавзаҳои ҳамворро дар дар ноҳияҳои Панҷакент, Файзобод, Ғарм (Рашт), Мурғоб ва ғайра дидан мумкин аст. Масоҳати ин ҳамвориҳо аз 10 то 1000км<sup>2</sup> мерасад.[5].

Серияи метаморфикии ғориф (V-PZ1gr). Ҷинсҳои кӯҳие, ки дар қисматҳои ҳавзаҳои дарёҳои Дубурса, Ғориф, Ярҳич мавҷуд ҳастанд ба серияҳои ҷинсҳои кӯҳии метаморфикии ғориф рост меоянд, хело қушоду васеъ паҳн гаштаанд.

Дар қабати ҷинсҳои кӯҳии серияи ғориф, финсҳои метаморфикий ба монанди варақасангҳои қабат- қабатдошта, гнейсмонанданд (дар мисоли албит – биотит- кварц- актиниолитӣ ва варақасангҳои абракӣ, шпати сахроӣ – квартсӣ дар қабати кварситҳо, амфиболитҳо, мармарҳо ва вулканитҳо – порфоритҳои рангашонсабзи сиёҳтоб ва сиёҳ ҳаткашида) ташкил ёфтааст. Дар қисмати ҳавзаи дарёи Дубурса ҷинсҳои кӯҳии серияи ғориф, метаморфикианд ҳачмашон қалон буда таркибашон ултраасос ба монанди гардсбургитҳои серпентинитшуда мавҷуд ҳастанд. Ғафсии умумии қабати ҷинсҳои кӯҳии метаморфикии серияи ғориф 1000-1200 метрро ташкил медиҳад. Дар ин ин ҷинсҳои кӯҳҳии метаморфикии серияи ғориф то эраи палезой (гнейсҳо, варақасангҳои криссталӣ, амфиболитҳо) асосан дар қисмати системаи кӯҳҳии Помири Қаротегин пайдо шудаанд, ки синну солашон 2 – 3 млрдр солро дарбар мегиранд ва ғафсиашон то 10 км – ро ташкил

медиҳад. Умуман Тоҷикистони Марказӣ кӯҳҳои Қаротегину Ҳисор дар як сол то 1 -2 см қад мекашанд, ки ин ҳам натиҷаи ба вуқӯй пайвастани раванди вулканизм аст. [2].



Нақшаи 1. Харитаи соддакардашудаи схематикии геологии мавзеи дараи Камароб.

1- таҳшиниҳои давраи чорумин (Q), 2- конломератҳои давраи неоген (N), 3-оҳаксангҳои давраи палеоген (P), 4 – регсангҳои давраи табошири (K), 5 - риолит-порфирҳои давраи перм (P), 6 - гранитҳои давраи ангиштсанг (C), 7 - чинсҳои кӯҳии метаморфикии серияи яғноб (PZ1jg - O2-S1jg), 8 - чинсҳои кӯҳии метаморфикии серияи гориф (V-PZ1), 9 – гранитогнейсҳо, 10 – гнейс ва мигматитҳои серия қаротегин (AR-PR), 11 – гусалҳо: а – гусалҳои локалий ва б) гусали Ҳисору Қаротегин, ки минтақаҳои тектоникиро аз ҳамдигар чудо менамояд, 12 – минтақаҳои тектоникий: А – Зарафшону Ҳисор, Б – Ҳисори Ҷанубӣ.

Оиди серияи метаморфикии гориф сину соли ба вучудоии онҳо байнин олимони ин соҳҳа ақидаҳо вучуд дорад. Ҳангоми муайян кардани синну соли ин серия, ки дар асоси маълумоти геохронологӣ бо усули K – Ar муайян гардидаанд ба 610 -796 млн сол рост меоянд. Дар асоси ба болои онҳо мувофиқ ҳобидани чинсҳои кӯҳии серияи яғноб, В.Е. Минаев (1984) ба хулоса омадааст, ки синну соли чинсҳои метаморфикии серияи гориф ба давраҳои венд-палеозойи поёни (V-PZ1) тааллуқ дорад.

Серияи метаморфикии яғноб (PZ1jg - O2-S1jg). Олим ва геологи машҳури Шуроӣ Марковский А.П, ки соли 1934 -1935 дар ҳайати экспедитсияи Помири Тоҷикистон ширкат варзида аввалин бор серияи чинсҳои метаморфикии яғнобро, ки аз варақасангҳои метаморфикии якранги сабз ва сабзу хокистаранг доштанд муаян кард. Ҳангоми омӯхтани ҳудуди минтақаи тектоникии Зарафшону Ҳисор дар водии дарёҳои Пасрӯддарё, Сардаи миёна, Сангикор, Сорбоғ, Арчамайдон, Мошкеват, Аңзоб профессор Иванов В.Н дар солҳои 1972- 1973 варақасангҳои серияи яғнобро ба ду гурӯҳ ҷудо карда буд. Ба гурӯҳи якум навъҳои сланетсҳои кварцдор, кварцу албитдор ва кварц-албит-слюда-хлоритдор дохил мешаванд ва дар аввал онҳо регсангҳои кварцӣ ва кварцу аркозӣ, ки бо моддаҳои гилии аз оксидҳои алюминий, силитсий ва калий бой сementатсия шудаанд, дохил карда мешаванд. Гурӯҳи дуюми сланетсҳои серияи яғнобро сланетсҳои таркибашон хлорит-эпидот-актинолит-карбонатӣ ва хлорит-эпидот-албит-кварц-карбонатӣ ташкил медиҳанд, ки дар аввал онҳо лаваю туфҳои вулқонӣ, регсангҳои туфогенӣ ва сланетсҳо буданд.

Варақасангҳои ин ҳарду гурӯҳ бо яқдигар қабат – қабат ҳобида вале варақасангҳои гурӯҳи дуюм дар ҷабатҳои серияи яғноб нисбати якум хело кам паҳн шудаанд ва ҳамаги 16 - 20 % -ро ташкил медиҳанд. Чинсҳои ҳобидаи қабати метаморфикии гориф аз поён ва чинсҳои кӯҳии метаморфикии яғноб дар болои онҳо дуруст ҳоб рафтаанд ва ғафсии онҳо то се ҳазор метр дидар мешавад.

Дар натиҷаи татқиқоту мушоидаҳои олимон геологҳои машҳури рус бародарон Лаврусевичҳо, Жирнов О.Г, Сориев К.О, Сергеев В.В ва дигарон дар водии дарёи Дубурса – шоҳоби асосии дарёи Сорбоғ таҳқиқот ва аксбардории геологии дақиқ гузаронидаанд исбот намуд, ки варақасангҳои серияи яғноб бо таҳшиниҳои ярусҳои ландоверӣ ва венлеки давраи силур мувофиқан ҳобидаанд. Маълум шуд, ки дар қабатҳои серияи яғноб боқимондаҳои палентологӣ ба монанди спораҳои давраҳои кембрӣ ва давраҳои ордовику силур ёфт шудаанд, ки ба қисмати поёни эраи палеозой мувофиқат мекунанд. Ҳангоми тартиб додани ҳаритаю нақшаҳо дар соли 1982 геологони Шуроӣ, синну соли ин чинсҳои кӯҳии серияҳои

яғнобро дар қаламрави Қумхурии Тоҷикистон ва ҳамсарҳадии он бо миқёси 1: 500 000 ҳам чун дар давраҳои полеозойи поёни РZ1јg тартиб додаанд. [2].

Ҳаминро бояд қайд гирифт, ки дар қабати чинсҳои кӯҳҳии серияҳои яғноб ва ғориф, минтақаҳои тектоникии Зарабшон ва Ҳисор ба ҳисоб меравад, шумораи зиёди захираҳои зеризаминӣ аз он ҷумла металлҳои ранга ва сиёҳ ҷой гирифтаанд. Захираҳои тилло кони Покрӯд дар дараи Ромит қисми ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир шудаанд.

Дар минтақаи тектоникии Зарабшону Ҳисор чинсҳои кӯҳии магматикӣ, аз қабили комплексҳои гранитоидиу гранитӣ, сиенитҳои ишқории нефелиндор ва субишқориву ишқории габбро-базалтӣ низ паҳн гашта, синну соли онҳо ба давраи карбони миёнаву болоӣ ва перму триас тааллук дорад. Инҳо ҳам дар пайдошавии маъданҳо роли муҳим бозидаанд ва ба зуҳуротҳои маъданҳои волфрам, қалаъгӣ, симобу сурма, ки бо чинсҳои кӯҳҳии магматикӣ алоқаи зичи генетикиро доро ҳастанд.

Минтақаи тектоникии Ҳисори Ҷанубӣ. Табиати дараи Камароб ва қисмҳои қаторкӯҳҳи Қаротегин, кӯҳҳои Қабудкурум ба қисмати минтақаи тектоникии Ҳисори Ҷанубӣ тааллук доранд. Ин мавзеи Камароб қисмати шарқии онро ташкил медиҳанд. Ҳангоми мушоида ва тадқиқоти олимони давраи Шурӯвӣ ва ҳозираи тоҷик маълум гашт, ки дар қисмати соҳти тектоникии Ҳисори Ҷанубӣ блоки давраи то кембрии минтақаи Раҷт ва пастхамиҳои байникӯҳӣ (грабенӣ) аз таҳшиниҳои давраҳо ва эраҳои геологии Кайназоӣ ва Мезазоӣ хобидаанд водии дараи Камароб ва Насқакро ташкил додаанд.

Блоки токембрыйи Раҷт таҳкурсии дар натиҷаи бо ҳам барҳӯрдани Тиён-Шону Помир ба рӯйи замин боло баромадаи минтақаи тектоникии Ҳисори Ҷанубӣ мебошад, ки қисмати шимолии микроконтиненти Қарокуму Тоҷикро ифода мекунад. Ин соҳтори тектоникӣ дар самти шарқии минтақаи тектоникии Ҳисори Ҷанубӣ намоён гаштааст ва аз чинсҳои кӯҳии хеле амиқ метаморфикӣ шуда, аз гнейсу гранито-гнейсҳои серияи токембрыйи қаротегин ташкил ёфтааст. Барои муайян кардани таърихи геологии серияи метаморфикии қаротегин, олимон ва геологҳои Шурӯвӣ Ҳорева Г.Н ва Минаев О.В синну соли онҳоро бо усулҳои изотопӣ дар соли 1975 омӯхта, таърихи онҳоро ба 2 милиарду 600 солро муайян намуданд ва онҳоро ба давраҳои геологии болои архей, протеозоӣ миёна ва поёни тааллук доштани онҳо мушоидаҳо гузаронидаанд. Ҷунин нуқтаи назар оид ба синну соли серияи метаморфикии қаротегин далели илмӣ надорад ва танҳо ақидаи муаллифон мебошад. Синну соли токембрый доштани чинсҳои кӯҳии метаморфикии серияи қаротегин низ дар асоси тадқиқотҳои дақиқи илмии солҳои охир гузаронида шуда, тасдиқи худро ёфтааст [4].

Дар асоси ҳисботи корҳои аксбардории геологии соли 1976 (О.В.Трофимов) ва соли 1980 (Ю.П.Макаров) анҷом ёфта ва ҷамъбаст гардида, геологи шинохта Д.А.Страшинин дар мақолаи дар соли 1996 ба Маркази миллии патенту иттилоотии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Қумхурии Тоҷикистон пешниҳод намуда, комплекси метаморфикии токембрыйи қаторкӯҳи Қаротегинро ба қабатҳои (аз поён ба боло) сангкор, ғарм, сободай ва майдонтерак тақсим кардааст, ки ин қабатҳои чудо кардашудаи серияи қаротегин ба давраи геологии архей ва протерозоӣ болоӣ тааллук доранд (Страшинин, 1996).

Дар мавзеъе, ки дар он чинсҳои кӯҳии серияи метаморфикии қаротегин пурра паҳн гаштааст, қаторкӯҳи Қабудкурум, ки дар қисмати самти шимолии шаҳраки Ғарм аз ғарб ба шарқ дар масофаи зиёда аз 60 км тӯл кашидааст, дида мешаванд. Дар ин мавзеъ гейсҳои биотикӣ(абракӣ), гранату биотикӣ, кордиеритӣ, сланесҳои қриссталикӣ биотикӣ, гранату ставролитию биотитӣ, ҳамчунин аз мигматитҳои қабатчаҳои мармарӣ, кварцитӣ, гранулитӣ ва ғайра иборат буда, гумбазҳои гранито – гнейсӣ дар якҷоя вомехӯранд, ки қисмати ҷанубу шарқии парваришгоҳи Камароб дохил мешавад. Буриши серияи метаморфикии қаротегин соҳти дуқисматаро дорост. Мармарҳои калситӣ ва доломитӣ ва каму беш магнезитӣ асосан дар қисмати болоии буриши серияи мазкур нақши қалон дошта, дар қисмати поёни он қариб, ки дида намешаванд. Ғафсии қабати нопурраи чинсҳои кӯҳии метаморфикии серияи қаротегин 3000 м мебошад.

Дар байни чинсҳои кӯҳии метаморфикии серияи қаротегин чинсҳои кӯҳии магматикии интрузивӣ, ба монанди массивҳои габброву гипербазитҳо, гранитоидҳо (хоросангҳо) ва

сиенитҳои ишқории квартсӣ ва нефелинӣ низ васеъ паҳн шудаанд. Онҳо ба гурӯҳҳои ҷинсҳои магматикии фанерозӣ тааллук доранд ва дар давраҳои геологии девон (габбро ва гипербазитҳо), карбон (гранитоидҳо) ва перм (сиенитҳои ишқорӣ) дар натиҷаи равандҳои эндогении магматикӣ аз гудохтаҳои магмавии таркибашон ултраасос, асосу турш ва ишқории дар мантияи болоӣ ва қисмати поёни қишири замин ба вучуд омада, пайдо шудаанд. Ҷинсҳои кӯҳҳи магматики дар чуқуриҳои гуногун кристализасия шуда дар давраҳои гуногуни геологӣ дар натиҷаи ҳаракати тектоникӣ ба сатҳи замин баромадаанд.

Дар мавзеъи парваришгоҳи Камароб зуҳуротҳои маъдании волфрам, қалаъагӣ ва дигар үнсурҳои химиявӣ аз ҳамдигар аз ҷиҳати генетики ҳело наздианд ва дар оянда метавон татққотҳои геологӣ гузаронида захираҳои иқтисодии онҳо муайян гардад.

Мувофиқи маълумотҳо ҷинсҳои кӯҳҳи серияҳои қаротегии ҷинсҳои магматикии дар қаламрави блоки токембрыйи Ғарм намуду текстураҳо хос доранд. Ҳангоми омӯхтани пурраи онҳо метавон ин сангҳоро барои ороиши биноҳо, руйпӯшкуни иморатҳо истифода бурд.

Намуди тектоникии дигари мавзеи дараи Камароб – пастхамии дохиликӯҳии Камаробу Насқак мебошад (Мувофиқи маълумотҳои Очилов ва диг., 2001). Ин пастхами дар нишебии қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Қаротегин ҷойгир шуда, аз ҳавзаи дарёи Сангикор дар ғарб то болооби дарёи Камароб дар шарқ, ба масофаи зиёда аз 60 км тӯл кашидааст. Паҳнони он дар баъзе қисматҳо аз 4-5 км то 10 км-ро ташкил мекунад.

Дар байнӣ кӯҳҳо таҳшиниҳои баҳрию континенталӣ, ки ба эраи кайназӣ ва мезазӣ рост меоянд, пастхамиҳои дохиликӯҳӣ меноманд. Ин пастхамиҳо одатан аз ду тараф бо гусалҳои жарғӣ ва аз таҳшиниҳои токембрию палеозоӣ ҷудо шуда дар шароити кушодшавии ин қитъаи замин фурӯ мераанд ва бо таҳшиниҳои баҳрию континенталӣ пур гаштаанд. Пастхамиҳо асосан дарозии тӯлонӣ ва паҳнони камарбари фурӯрафта доранд. Масалан, пастхамии Камаробу Насқак дар дохили қаторкӯҳи Қаротегин аз шимол ва кӯҳи Кабудкурум аз ҷануб ҷойгир мебошад.

Дар пастхамии дохиликӯҳии Камаробу Насқак дар болои ҷинсҳои кӯҳии архео пртерозоӣ, ки ҳамчун серияи метаморфикии қаротегин ҷудо карда шудаанд ва барои ин пастхамӣ таҳкурӣ мебошанд, дар давраи палеозоӣ болоӣ пайдо шудааст. Ин пасхами бо дарёи Сорбоғ бо ду тарф ҷудо шудааст: тарафи самти ғарбӣ дошта Насқак ва самти шарқӣ дошта Камароб ном дорад. Дар соли 2002 геологҳои аз Истути геология, соҳтумони ба заминларза тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Н.Р. Раҷабов, Г.Ш. Очилов, М.Т. Тоҷибеков ин пастхамии Камаробу Насқакро аз рӯи ҳусусиятҳои геоморфологӣ, геологӣ ва соли 2002 аз рӯи ҳусусиятҳои геоморфологӣ, геологӣ ва соҳторӣ пастхамии Камаробу Насқакро шартан ба 3 қисм ҷудо кардаанд: Сангикору Сорбоғ, Камароби Ғарбӣ ва Камароби Шарқӣ. Ин пастхамии номбурда соҳти геологӣ ва соҳтори мураккаб дорад [3].

Қисмати Сангикору Сорбоғи пастхамӣ соҳти геологии гуногунро доро буда, дар масоҳати таҳминан 35 км<sup>2</sup> дар соҳтори ин қитъаи пастхамӣ ҷинсҳои метаморфикии токембрый, гранитоидҳо ва таҳшиниҳои давраи карбони поён, ҷинсҳои вулқонии таркибашон турш – датсит ва риолит-порфирҳои давраи перми поён (соҳтори вулқонии Насқак), таҳшиниҳои эраҳои мезозоӣ кайнозоӣ (давраҳои табошир, палеоген, неоген ва ҷорумин) иштирок мекунанд. Форматсияҳои геологӣ байнӣ ҳуд бо таври хаотикӣ ҷойгир шуда, ба қонуниятҳои седиментатсионӣ (таҳшинпайдошавӣ) ҷавобғӯ намебошанд.

Пасхамии қисми Сангикору Сорбоғ бо гусалҳо ҷудо карда шудаат, ки факат дар қаламравӣ ин майдонҷаи пастхамӣ дидо мешавад ва берун аз он дар ҷинсҳои кӯҳии атроф намоён нестанд. Ин ҳусусият маънои онро дорад, ки пастхамии мазкур дар ҳолати автономӣ инкишоф ёфтааст. Масалан, таҳшиниҳои баҳрии бо организмҳои сангшудаи яруси намюри давраи карбони поёнӣ ва ҷинсҳои вулқонии давраи перми поёнӣ, ки соҳтори вулқонии Насқакро ташкил медиҳанд берун аз пастхамии Камаробу Насқак дар атроф муайян карда нашудаанд.

Қисмати Камароби Ғарбӣ – дараи Камароб бо маънои томаш, бо нишонаҳои хоси геологии соҳторӣ ва геоморфологии бо лағжиши 3 километраи латералии самти шимолӣ

дошта, пастхамии Камаробу Наскакро дар самти шарқ идома медиҳад. Ин қисмати пастхамай низ дар болои ҷинсҳои қӯҳии архею протерозойи, ки барои пастхамай таҳкурсӣ мебошанд, ҳобида аз шимол ва ҷануб бо гусалҳо маҳдуд гардидааст. Таҳшиниҳои эраҳои мезозою қайнозой дар қисмати шимолии ин қитъаи пастхамай, дар соҳили рости дарёи Камароб паҳн шуда, самти арзӣ ва субарзӣ доранд.

Пастхамии дохирикӯҳии Камаробу Наскак аз таҳшиниҳои эраҳои мезозою қайнозой, ки ба давраҳои геологии юра, табошири, палеоген, неоген ва ҷорумин (кватер) тааллук доранд, ташкил ёфтааст.

Таҳшиниҳои геологии юраи поёнӣ ва миёна (J1-2). Пайдошавии ин таҳшиниҳо аз рӯи синну солашон дар шароити хушкӣ пайдо шудаанд, таҳшиниҳои терригенӣ буда ба давраҳои геологии юраи поёну миёна, ки қадимтарин мебошанд. Онҳо дар самти шарқи берун аз ҳудуди парваришгоҳи Камароб ва дар қисмати шарқии пастхамии Камаробу Наскак намудор шудаанд. Дар қисми поёни буриши таҳшиниҳои давраи J1-2 аз конгломератҳои майдашағал, гравелитҳо, регсангҳо ва алевролитҳои хокистарранг ва сафедчатоб таркиб ёфтаанд. Бо ҳисоби миёна ғафсии ин ҷисҳои ҳобидашуда ба аз дусад метр зиётаанд. Дар қабати ин таҳшиниҳо боқимондаи растаниҳои *Desmiphllum* sp. ва *Phoenicopsis angustifolia* N. муайян карда шудааст, ки ба ярусҳои рет ва лейаси юра мутааллиқ мебошанд [4]

Дар болои таҳшиниҳои даврви геологии юра аз варақасангҳои гилӣ, регу санг ва варақасангҳои ангишти, ки бо қабатчаҳои ангиштӣ ивазшаванд иборат ҳастанд, дида мешавад. Қабатҳои боқимондаҳои растаниҳои *Coniopterus* sp., *Phoenicopsis* sp., *Pityophyllum* sp., *Equisetites* sp., *Sphenobaera* sp. ва ф. ёфт шудааст, ки ғафсиашон то 100-120 м мерасад. Онҳоро ҳангоми таҳшиншавӣ ба давраҳои геологии юраи миёна ва поёнӣ ҳисоб мекунанд ва қабатҳои онҳо то 320-340м ҳисоб мекунанд. Дар қисматҳои қабатҳои он қабати ангишдори давраи юра мавҷуд аст, ки кони антратсити Назарайлӯқ, ки дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Зарафшон ҷойгир аст то 90 – 98% ангишти хушсифат аст. Ҳамаги муайян карда шуд, ки кони антратсити Назарайлӯқ 0,65 % хокистар дорад. Захирааш мувофиқи маълумотҳои охир то 500 млн. т. мерасад ва дар баландии 3200 – 4000 м аз сатҳи баҳр баланд ҷойгир аст. Ин конро соли 1987 аз тарафи Пажуҳишгоҳи Федератсияи Россия муайян шуда буд.



Расми 1. Таҳшиниҳои пролювиаллии дар натиҷаи фаъолияти селфарой ба вучудомада (дехаи Пингон, дараи Камароб расми муаллиф).

Таҳшиниҳои давраи геологии табошири (K). Дар қисмати пастхамиҳои Каиаробу Наскак соҳтори пастхамии Камаробу Наскак дар мавзеи дараи Камароб таҳшиниҳои давраи табошири аз ярусҳои валанжин, ғоттерив, баррем, апт, алби табошири поёнӣ (K1) ва ярусҳои сеноман, тӯрону сенони табошири болой (K2) ташкил ёфтааст. Таҳшиниҳои табошири поёнӣ (K1) аз конгломератҳои регсангии сурҳи сиёҳтоб (яруси валанжин, K1v), гилҳои гуногунранг, алевролитҳою регсангҳо (ярусҳои баррем+апт, K1br+ap), регсангҳои хокистаррангу сафедтоб, гилҳо, регсангҳо ва оҳаксангҳо (яруси алб, K1ab) ташкил ёфтаанд. Таҳшиниҳои давраи геологии табошири поёнӣ, ки дар боло зикр кардем аз конгломератҳои ренсангии сурҳи сиёҳтоб, регсангҳои хокистарию сафедтоб, гилҳо, регсангҳо ва оҳаксангҳо ташкил ёфтаанд то 350 – 400 м ғафсӣ доранд.

Дар қисми болои таҳшиниҳои давраи геологии табошири болоӣ аз регсангҳои оҳаксангӣ бо қабатчаҳои гилҳои хокистарранг ва сиёҳтоб бо моллюскаҳои дутабақаи *Exoguya* (*Amphidonta*) *columba* Lam., Ex. (*Amphidonta*) *columba* Lam. *chaperi* Bayle, Ex. ex gr.

*olisiponensis* Sharpe (яруси сеноман, K2sn), оҳаксангҳо, регсангҳои оҳаксангӣ ва гилҳои хокистарранг дар таркибашон боқимондаҳои моллюскаҳои дутабақаи намудҳои *Korobkovitrigonia davarvaseana* (Rom.), *K. ferganensis* (Arch.), *Exogyra (Amphidonta) columba* Lam., *Ex. turkestanensis* Born., *Fatina (Avia) costei* Cog. ва ғ. (яруси тӯрон, K2tr) дошта, таркиб ёфтааст.



Расми 2 Таъсири ярч ва пайдошавии ҷариҳо дар қисмати чапи водии дарёи Камароб дар дохили парваришгоҳ. (расми муаллиф).

Дар мавзei дараи Камароб ва умуман дар қаторкӯхи Қаротегину атрофи он чинҳои кӯҳӣ ба монанди оҳаксангҳои дар таркибашон моллюскаҳои ба яруси сенон тааллук дошта (*Exogyra cf. decussata* Goldf., *Ceratostreon spinosum* (Math.), *Gryphaea cf. vesicularis* Lam., *Lopha (Arctostrea) ex gr. falcata* Mort. ва ғ.), ҳамчунин таҳшиниҳои ба ярусҳои коняқ, сanton, кампан ва маастриҳти табошири болой мансуб буда, муайян карда шудаанд. Ғафсии умумии қабатҳои табошири болой то 300 метрро ташкил медиҳад.

Таҳшиниҳои давраи геологии палеоген. Дар қисмати рости водии дарёи Камароб, ки дохили парваришгоҳ мебошад таҳшиниҳои давраи геологии палеоген дар қисмати болои таҳшиниҳои табошири хобидаанд.

Аз сабаби он, ки қабатҳои таҳшиниҳои давраи палеоген бисёр мебошанд ва ғафсии қабати онҳо на он қадар қалон аст, дар ҳаритаҳои геологии миқёсашон хурд, одатан ба се комплексҳои чинҳои кӯҳии таҳшинии ба шуъбаҳои палеотсен, эотсен ва олиготсент ҷудо карда шуда, нишон дода шудаанд.

Дар таҳшиниҳои давраи геологии палеотсенӣ, ки аз чинҳои кӯҳии яруси бухоро иборатанд аз оҳаксангҳои битумдор, хурдона, брекчиямонанди хокистарранг сафедтоб ва сиётоб, равшанмонанд иборатанд, таркиб ёфтаанд ва ғафсии қабатҳои он ба 50 то 100м мерасанд.

Дар таҳшиниҳои яруси олойи эотсен, гилҳои хокистарранг, хокистарранги тира ва сабзи сиёҳтоби бо боқимондаҳои садафак (*Ostrea hemiglobosa* Rom., *Gryphaea camelus* Burac) ба яруси сузак тааллук дошта, оҳаксангҳо, доломитҳо, гил ва регсангҳо баъзан, бо қабатчаҳои фосфоритшуда бо боқимондаҳои сангшудаи моллюскаҳои дутабақаи *Ostrea turkestanensis* Rom., *O. multicostata* Desh., *Corbula exaratumformis* Kach., *Cardita cf. viquesneli* Arch., ки ба эотсени поёнӣ тааллук доранд, дида мешавад.

Дар қисмати табақаи мобайни ин яруси олойи эотсенӣ, гилҳои гуногун, оҳаксангҳо, регсангҳо, омехтаи оҳаксанггу регу сангрезаҳо, мергел ба ҷашм мерасад. Қабати ин таҳшиниҳо дар водии дараи Камароб, ҳусусан дар дохили парваришгоҳ то ғафсии 35 м дида мешавад. Табақаи миёнаи яруси олойи эотсен аз гилҳои ҳархела, мергелҳо, оҳаксангҳо ва регсангҳо таркиб ёфтааст. Дар қабати оҳаксангҳо, гилҳо, баъзан дар регсангҳо боқимондаҳои *Ostrea turkestanensis* Rom., *O. multicostata* Desh., *O. afghanica* Vial. ва ғ. муайян карда шудааст. Табақаи болоии яруси олой низ аз гилҳо, оҳаксангҳо, мергел ва регсангҳо таркиб ёфтааст. Ғафсии ин табақа ба 20-35 м мерасад.

Дар таҳшиниҳои эотсени болой, миёна ва поёнӣ давраи геологии палеоген аз ярусҳои туркистон, риштон, исфара, хонобод, сумсор иборат мебошанд.

Дар таҳшиниҳои яруси туркистон гилҳои сабзи сиёҳтоб ва сиёҳ, қабатчаҳои оҳаксангҳою регсангҳо бо ғафсии 85 -100 м таркиб ёфтааст. Дар гилҳо ва қабатчаҳои оҳаксангӣ боқимондаҳои моллюскаҳои дутабақа *Fatina esterhazyi* Pav., *Ostrea kokanensis* Sok.,

*Chlamus vialovi* Korobk., *Pitar heberti* Desh. ва ғ. муайян карда шудааст, ки ба эотсени болой тааллук доштани яруси туркистанро исбот мекунанд.

Яруси риштон аз гилҳои рангоронги қабатчаҳои регсангҳои полимиктӣ ва квартсӣ дошта, таркиб ёфтааст. Мансуб будани регсангҳо ба яруси риштон аз нигоҳи мавқеи стратиграфии онҳо дар байни таҳшиниҳои фаунадори ярӯсхои туркистан ва исфара чойгирибуда муайян карда шудааст. Гафсии ярус 149-236 м ҳисоб карда шудааст.

Таҳшиниҳои ба ярӯсхои исфара ва хонобод мансуб буда дар ин мавзъе аз регсангҳои хокистарранг, хокистарранги тира ва қаҳваранги майдо ва миёнадона бо қабатҳои гил ва оҳаксангдор иборатанд. Дар таҳшиниҳои ярӯсхои исфара ва хонобод боқимондаи намуди моллюскаҳои *Isocardia (Aralocardia) eichwaldiana* Rom., *Ostrea tianshanensis* Rom., *O. plicata* Sol., *Nucula aralensis* Luk., *Pitar cf. tenuis* Alex., *Panope heberti* Bosq., *Crassatella chanabadensis* Ivanova ва ғ. ёфт шудаанд. Гафсии умумии онҳо 95-130 метрро ташкил медиҳад.


Дар таҳшиниҳои яруси сумсор мутаносибан аз болои таҳшиниҳои яруси хонобод хобида, бо регсангҳои табакаи балҷувони миотсен пӯшида шуда дар яруси сумсор дида мешавад, ки гафсии онҳо ба 30 – 65 м барббаранд. Гафсии умумии онҳо қабатҳои таҳшинии давраи геологии палеоген ба 635 м баробар ҳастанд.

Таҳшиниҳои давраи геологии неоген – миотсен (N2). Дар қисмати водии дараи Камароб хусусан дар ҳудуди парваришгоҳи Камароб ва қисми зиёди қаторкӯҳи Қаротегин, табакаи балҷувон аз регсангҳои гуногундонаи сурхӣ хиштранги аз қабатчаҳои алевролитҳо, гравелитҳо ва конгломератҳо таркиб ёфтааст. Гафсии таҳшиниҳои табакаи балҷувон дар буриши хеле пурра аз 640 то 720 - 740 метрро ташкил медиҳад.

Таҳшиниҳои давраи геологии чорумин (квартер, Q). Дар қисмати дараи Камароб, хусусан парваришгоҳ, ки қисмати ҷудонашавандай қаторкӯҳи Қаротегин ба ҳисоб меравад, таҳшиниҳои ин давраи геологӣ, яъне давраи чорумин хеле кам паҳн шудаанд. Таҳшиниҳои давраи чорумин (Q) ба комплексҳои барои Тоҷикистони Ҷанубӣ қабулшуда - кӯлоб (Q1kl), элок (Q2il), душанбе (Q3db) ва амударё (Q4ad) ҷудо карда шудааст [2].

Комплексҳои кӯлоб (Q1kl) ва элок (Q2il) аз таҳшиниҳои пайдоиши пиряҳӣ дошта – моренаҳо, ки аз маводи донагии суст сementшудаи ба хелҳо ҷудо нашуда, таркиб ёфтаанд. Онҳо якҷоя бо ҳарсангҳо ва сангҳои алоҳида, шағалҳои майдадона ва регу гилий вомехӯранд. Моренаҳо одатан поёнтар аз пиряҳҳо паҳн шудаанд ё онҳоро пӯшонидаанд. Баландии моренаҳо аз 170-210 м зиёд намебошад.

Комплекси душанбе (Q3db) аз таҳшиниҳои суфаҳои наздидарёии шабакаи обии ҳозира, инчунин конусҳои обовардаи дар болои ин суфаҳо хобидаро ташкил медиҳанд. Дар мавзеи парваришгоҳи Камароб ин таҳшиниҳо хеле кам паҳн гашта, аз сангҳои гуногуни суфташуда ва регу хок ташкил ёфтаанд, ки гафсиашон аз 35 то 75 м мебошад. Конусҳои обовардаи пролювиалий қад-қади нишебиҳои водии дарёҳо хеле вассеъ ташаккул ёфта, аз регу хок ва шағалҳои дағалданаи ба навъҳо ҷудонашуда иборат мебошанд [3].



Расми 3. Антратсити кони Назарайлоқ

Таҳшиниҳои замони ҳозира, ки ба комплекси амударё (Q4ad) мансубанд, ташкилаҳои аллювиалии наздисоҳилӣ ва маҷрои дарёро ифода карда, дар ин мавзеъ кам паҳн шудаанд. Таҳшиниҳои аллювиалии дарёй ва нишебиҳои доманакӯҳ хеле хуб ба навъҳо чудо шудаанд ва суфташудаю андозаи хурд доранд.Faфсии таҳшиниҳои аллювиалии комплекси амударё аз 10 м зиёд намебошад. Ба комплекси замони ҳозираи давраи чоруми геологӣ ташкилаҳои пиряҳӣ, делювиалӣ ва пролювиалиро низ доҳил мекунанд. Ташкилаҳои пиряҳӣ ё моренаҳо аз сангҳои ба навъҳо чудонашудаи кам суфташуда ва аз ҷинсҳои кӯҳии ҳархела таркиб ёфтаанд. Таҳшиниҳои пролювиалий одатан конусҳои обовардаи ҳаҷмашон хурдро ташкил мекунанд, ки таркиби онҳо аз шағал ва гилҳо иборат мебошад.

Дар мавзеи дараи Камароб зуҳуроти равандҳои геологии экзогени мусир, аз қабили ярҷфароӣ, ҷарипайдошавӣ (ташаккули ғарқ), селфароӣ ва фурӯравии таҳтасангҳо (ярҷҳои гравитатсионӣ), сангфароӣ мушоҳида карда мешаванд. Ба вучуд омадани ҳодисаҳои геологӣ, равандҳои геологии экзогенӣ, сабабҳои баста шудани маҷрои дарёҳо, рӯдҳо, баста шудани роҳҳои автомобилий ва ғайра мегардад. Ҳодисаҳо ва оғатҳои табии дар минтақа ба ҷашм мерасад.

#### *Адабиёт*

1. Алидодов, Б.А. Геологияи конҳои қанданиҳои фоиданок / Б.А. Алидодов. Ҷ. Н. Фозилов, Оймуҳаммадзода. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 204 с.
2. Faфуров, Ф.Ф. Геологияи конҳои қанданиҳои фоиданок. қисми I / Ф.Ф. Faфуров, Б.А. Алидодов. – Душанбе: «Мир издателей», 2010. – 204с.
3. Раҳимӣ, Ф. Дараи Камароб / Ф. Раҳимӣ, М.С. Саидов. - Душанбе “Дониш”, соли 2020.
4. Schwab et.al., 2004; Konopelko et.al., 2017.
5. Бобоҳоҷаев, С. М. Геология ва гидрогеология / С. М. Бобоҳоҷаев. - Душанбе “Маориф”, соли 1996. - 68 с.

### **СОХТИ ГЕОЛОГИИ МАВЗЕИ ДАРАИ КАМАРОБ**

Мақолаи мазкур ба омӯзиш, арзёбии ва ҷойгиршавии таҳшиниҳои давраҳои геологӣ дар минтақаи дараи Камароб, ҳусусан дар мавзеи парваришгоҳи Камароб ҷойгиршуда ҳобидани ҷинсҳои кӯҳӣ бахшида шудааст.

Муаллиф қайд мекунад, ки дар мавзеи дараи Камароб зуҳуроти равандҳои геологии экзогени мусир, аз қабили ярҷфароӣ, ҷарипайдошавӣ (ташаккули ғарқ), селфароӣ ва фурӯравии таҳтасангҳо (ярҷҳои гравитатсионӣ), сангфароӣ мушоҳида карда мешаванд. Ба вучуд омадани ҳодисаҳои геологӣ, равандҳои геологии экзогенӣ, сабабҳои баста шудани маҷрои дарёҳо, рӯдҳо, баста шудани роҳҳои автомобилий ва ғайра мегардад. Ҳодисаҳо ва оғатҳои табии дар минтақа ба ҷашм мерасад.

**Калидвоҷаҳо:** Камароб, маъданҳо, тектоникӣ, ҷинсҳои кӯҳӣ, таҳшиниҳо, варақасангҳо, таърихи геологӣ.

### **ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОЕНИЕ ДОЛИН УЩЕЛИЯ КАМАРОБ**

В этой статье исследуются, оцениваются и распространяются геологические опасности в долине Камраб, особенно в районе Питомек в Камрабе, где наблюдаются оползни и дрейфы горных пород.

Автор статьи указывает на наблюдение свидетельств современных экзогенных геологических процессов в долине Камраба, которые включают в себя эрозию, камнепад (надвигообразование), затопление и оседание массивов горных пород (гравитационные заносы) и гальки. Возникновение геологических событий и экзогенных геологических процессов приводят к закупорке рек, дорог и т.д. В этом регионе мы наблюдаем возникновение стихийных бедствий и экологических опасностей.

**Ключевые слова:** Камараб, минералы, тектоника, горные породы, осадки, пластинчатые породы, геологическая история.

## **GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE KAMAROB GORGE VALLEYS**

This article investigates, assesses, and disseminates geological hazards in the Kamarob Valley, particularly in the Pitomek area of Kamarob, where landslides and rock mass drifts have been observed.

The author of the article points to observations of evidence of contemporary exogenous geological processes in the Kamarob Valley, which include erosion, rockfall (overthrusting), flooding and subsidence of rock masses (gravity debris flows) and pebbles. The occurrence of geological events and exogenous geological processes leads to the blockage of rivers, roads, etc. In this region, we observe the occurrence of natural disasters and environmental hazards.

**Keywords:** Kamarob, fossils, tectonic, rocks, sediments, shale rocks, geological stories.

### **Дар борай муаллиф:**

**Одинаев Сайдвали Валиевич** - унвончӯи кафедраи географияи табиии Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 121Тел.: (+992) 931667521.

### **Об авторе**

**Одинаев Сайдвали Валиевич** - соискателъ кафедры физической географии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 121. Тел.: (+992) 931667521

### **About author**

**Odinaev Saidvali Valievich** - applicant Department of Physical Geography Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni. 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 121Phone: (+992) 931667521

## ТАЪСИРИ ГАРМШАВИИ И҆КЛИМ БА ОБШАВИИ ПИРЯХХОИ ҲАВЗАИ БОЛООБИ ДАРЁИ ЗАРАФШОН

*Муллоализода М.*

*Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абубабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Дар замони мусир мушкилоти тағйирёбии глобалии иқлими яке масъалаҳои зарурӣ ва ҳалталаби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта, таъсири он ба қаламрави Тоҷикистон, аз ҷумла ҳавзаи дарёи Зарафшон низ мушоҳида шуда истодааст. Босуръат обшавии пиряҳҳо боиси ба амал омадани ҳар гуна оғатҳои табиӣ, обхезиҳо, ҳушксолиҳо ва падидаҳои фалокатовари гидрометеорологӣ гардида, таъсироти он ба амнияти озуквоворӣ, захираҳои гидроэнергетикӣ, солимии аҳолӣ ва ғайра зиёд шуда истодааст. Аз ин рӯ, барои олимони соҳаҳои муҳталифи илмҳои табиатшиносӣ, аз ҷумла: иқлиминосон, экологҳо, географҳо, биологҳо, геологҳо, физикҳо, химикҳо зарур аст, ки оид ба тағйирёбии иқлими, тадбирҳои паст кардани таъсироти омилҳои антропогенӣ ба иқлими, зиёд кардани ҷангалзорҳо, беҳдошти саломатии ҷомеа ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимиро андешанд. Тағйирёбии иқлими на танҳо дар баландшавии ҳарорати ҳаво ва тағйироти бориҳҳои атмосферӣ, балки дар зоҳир шудани падидаҳои гидрометеорологии такроршаванда ва шиддатноки табиӣ низ зоҳир мегардад. Коршиносоне, ки дар соли 2008 дар Конфронси байналмилалии об дар шаҳри Душанбе ҷамъ омаданд, вучуд доштани нисбати мутақобил байни зуҳуроти такроршаванда ва ҳаробиовари оғатҳои табиӣ ва равандҳои тағйирёбии иқлимиро эътироф карданд.

Дар воқеъ, ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар бисёре аз гӯшаву канори дунё ҳодисаҳои гайриодии тағйирёбии иқлимиро сабабгори рӯй додани обхезиҳои бениҳоят қалон, сел, ҳушксолӣ, ҳамлаи ҳашароти заرارрасон, сӯхторҳо ва ғайра меҳисобанд. Барои Тоҷикистон зуҳуроти метеорологии зерини аз ҳама ҳатарнок- ҳарорати хеле баланд ё паст, ҳушксолӣ, тӯфонҳои хокӣ, ҷангабориҷ, боришоти шадид, падидаҳои сел ва обхезӣ, фуромадани тарма, боридани жола ва ғайра хос аст.

Бояд қайд кард, ки ҳушксолии саҳт зарари ҷиддии моддӣ расонда метавонад. Ҳушксолии солҳои 2000-2001 дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳамсояи Осиёи Марказӣ яке аз оғатҳои табиии қалон дар тӯли даҳсолаи оҳир арзёбӣ шудааст. Дар давоми 70 сол ((аз соли 1940 то 2010 (солҳои 1940, 1947, 1956, 1971, 1980, 1988, 2000- 2001 ва 2007-2008)) ҳушксолӣ тамоми минтақаҳои аҳолинишинаро фаро гирифт. Ҳушксолии хеле саҳт дар солҳои 1971 ва 2000-2001 мушоҳида шудааст [8, с.44].

Дар гузориши Бонки Ҷаҳонӣ оид ба ҳушксолӣ дар Осиёи Марказӣ ва Кавказ, талафоти иқтисодӣ аз ҳушксолии солҳои 2000-2001, 100 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст (4,8 фоизи ММД ва 16,8 фоизи ММД аз ҳисоби истеҳсолоти кишоварзӣ). Ҳароҷот барои ҷорабиниҳои бартарафсозии оқибатҳо ва барқарорсозӣ иловатан 104 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод. Дар давоми ҳушксолии шадиди солҳои 2000-2001 тақрибан 3 миллион нафар дар Тоҷикистон (ё ҳисфи аҳолии он давра) осеб диданд. Аз ҳушксолӣ аз ҳама бештар минтақаҳои сераҳолии ҷануб ва водии Ҳисор ранҷ мебаранд [6, с.78].

Дар охири солҳои 80-уми садсолаи гузашта, ҳар сол дар тамоми ҷаҳон наздики 6 миллиард тонна дуоксидаи карбон ба атмосфера ҳориҷ карда шуда буд, ки ба ҳар як истиқоматкунандаи сайёра зиёда аз 1 тонна рост меомад. Аз ибтидои асри XX сар карда, ҳар сол ихроҷшавии гази карбонат ба атмосфера афзоиш ёфта истодааст.

Дар даҳсолаи охири асри гузашта тадриҷан дар атмосфера зиёдшавии миқдори метан (ба ҳисоби миёна тақрибан 1% дар сол) ба қайд гирифта шудааст. Зиёдшавии миқдори метан дар атмосфера чун бо омилҳои табиӣ (ботлоқ) ва ҳам сабабҳои антропогенӣ (сӯхтани биомасса, зиёдшавии киштзорҳои шолӣ, афзоиши ҳайвоноти қалони шоҳдор ва ғайра) алоқаманд аст. Миқдори бисёри метанро истеҳсолоти кӯҳӣ таъмин мекунад. Муқаррар карда шудааст, ки ҳар сол конҳои ангиштсанги дунё аз  $34 \times 10$  тонна метанро ихроҷ мекунанд. Бинобар ин, барои пешгирий карданӣ таъсири манғии экологӣ ба муҳит дар давлатҳои мутараққии ҷаҳон корҳои муайянे барои тоза карданӣ газҳои ноустувор амалӣ шуда истодаанд [3, с. 67].

Зиёд шудани миқдори оксиди нитроген дар атмосфера (тақрибан 0,3% ҳар сол) асосан ба афзоиш ва истифодаи нуриҳои нитрогендор дар кишоварзӣ алоқаманд аст. Фреонҳо (ё ки хлорфтоглеводҳо) васеъ дар истехсоли саноатӣ истифода бурда мешаванд. Муайян карда шудааст, ки ихроҷшавии онҳо ба 1,4 миллион тонна (афзоиши ҳарсола ба 4%) расидааст [3, с. 69].

Сабаби асосии тағиیرёбии иқлими фаъолияти инсон дар сайёра буда, ба ифлосшавии атмосфера боис гардидааст. Болоравии ҳарорати ҳаво ба миқдори 2-3°C дар дурнамои миёнамуҳлат деградатсия (коҳиҷёбӣ)-и пиряҳҳоро пурзӯр намуда, боиси аз байн рафтани ҳазорҳо пиряҳҳои хурд мегардад. Дар марҳалай аввали обшавии пиряҳҳо сатҳи оби дарёҳои ҷудогона баланд шуда, коҳиши оби дарёҳои дигарро ҷуброн менамояд, вали байдан дар бисёр дарёҳо камшавии фоҷеомези серобӣ оғоз мегардад. Дар шароити имрӯза ташвишовар аст, ки вазъи мавҷуда тамоюли густариш дорад. Зеро олимон пешгӯй кардаанд, ки дар ҳар ду даҳсолаи оянда ҳарорат тақрибан 0,2°C гарм мешавад. Мувофиқи маълумоте, ки дар гузориши Созмони Милали Муттаҳид доир ба рушди инсон дар соли 2007-ум омадааст, дар натиҷаи гармшавии умумӣ тақрибан 332 млн. сокинони минтақаҳои назди соҳилий ба муҳочирони экологӣ мубаддал гардида, 1,8 млрд. мардуми сайёра аз дастрасӣ ба оби нӯшиданӣ маҳрум ҳоҳанд шуд.

Иқлими ноҳияи Зарафшон, аз сабаби кӯҳистон будани қаламраваш ҷиҳатҳои ба ҳуд хос дорад. Қатъи назар аз кӯҳсор будани ҳудуди водии Зарафшон ва фарқияти баландӣ дар ин минтақа умумияти иқлимий ба назар мерасад. Аз ҳамвории водиҳо то қуллаҳои қаторкӯҳҳо бо каме фарқият иқлими хушку зимистони камбарф мушоҳида карда мешавад. Зеро, аз қисмати шимол қаторкӯҳи Туркистон ва дар ҷануб қаторкӯҳи Ҳисор, ҳамчун садди табии барои ба ноҳия мазкур дохил шудани анбӯҳи ҳавои намиовар мамониат мерасонанд. Анбӯҳи ҳавои намие, ки аз тарафи ғарб ба ноҳия медарояд, манбаи асосии боришот ба ҳисоб меравад. Аммо миқдори боришот вобаста ба фаслҳои сол, ҳусусияти релеф, мавқеи қаторкӯҳҳо дар ноҳия аз ғарб ба шарқ тағиیر меёбад. Миқдори солонаи боришот дар тарафи ғарбии қаторкӯҳи Зарафшон 325 мм ва дар самти шарқии он 277 мм-ро ташкил медиҳад. Дар нишебии ҷануби қаторкӯҳи Туркистон 400 мм ва дар байзе мавзеъҳои баландкӯҳи қаторкӯҳи Зарафшон 400-800 мм бориш мешавад. Қисми нисбатан танг ва ҷуқури водӣ бошад, аз ҳама камбориш мегардад. Ин қаламрав байни маҳалҳои Сангистон (ноҳияи Айнӣ) ва Мадрушкот (ноҳияи Кӯҳистони Масҷоҳ)-ро дар бар мегирад, ки то 200 мм бориш мешавад. Дар мавзеи Фон низ боришот зиёд нест. Миқдори асосии боришот дар ин минтақа дар фасли зимистон ба намудаи барф меборад [1, с.4].

Ҳусусияти иқлимий ва унсурҳои он (ҳарорат, боришот, абренкӣ, гардиши ҳаво, фишири атмосферӣ ва ғайра) дар қаламрави кӯҳистони Зарафшон ҳамарӯза аз тарафи мутахассисони шабакаҳои обуҳавосанции Панҷакент, Сангистон, Искандаркӯл, Мадрушкот ва Деҳавз ба қайд гирифта мешаванд. Илова бар ин, ҳамин ҳусусият ва шароитҳои метеорология, ки аз дигар минтақаҳо ба ин ҳудуд ворид ва ё аз ин қаламрав ба дигар тараф ҳориҷ мешаванд, ҳамеша аз тарафи мутахассисони шабакаҳои обуҳавосанции ағбаҳои Анзоб (аз самти ҷануб) ва Шаҳристон (аз тарафи шимол) мушоҳида карда мешаванд [1, с.7].

Яке аз мавзеъҳои бузургтарини яхистони водии Зарафшон, саргҳаи дарёи Зарафшон мебошад, ки дар ин мавзеъ пиряҳи машҳури Зарафшон ҷойгир шудааст. Пиряҳи Зарафшон намояндаи хоси пиряҳи кӯҳию водигии шохронда ба шумор меравад. Ин пиряҳ 27,3 км дарозӣ, 1,5 то 3 км паҳной (ба ҳисоби миёна 1,6 км), 200 м ғафсӣ ва 26 км<sup>3</sup> ҳаҷм дорад. Нуқтаи баландтарини пиряҳи Зарафшон нисбат ба сатҳи баҳр дар баландии 4900 м ва нуқтаи пасттаринаш аз сатҳи баҳр дар баландии 2770 м воқеъ гаштааст. Майдони фарогирифтai пиряҳи мазкур бе шоҳаҳояш 42,5 км<sup>2</sup> ва бо 19 шоҳаи калонаш 126,8 км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад. Қайд кардан ба маврид аст, ки ин пиряҳ асосан 32 шоҳа дорад. Шоҳаҳои тарафи рости пиряҳи Зарафшон нисбат ба шоҳаҳои тарафи чапи он калонтар мебошанд. Ба шоҳаҳои тарафи рости он пиряҳҳои Фарахнов (дарозиаш 14,4 км, майдонаш 14,2 км<sup>2</sup>), Толстой (дарозиаш 11,7 км, майдонаш 19,4 км<sup>2</sup>), Скачов (дарозиаш 6,5 км, майдонаш 8,7 км<sup>2</sup>) ва Мирамин (дарозиаш 7,1 км, майдонаш 9,6 км<sup>2</sup>) мансуб мебошанд. Шоҳаҳои тарафи чапи он нисбатан хурд буда, байзашон андаке беш аз 2 км<sup>2</sup> масоҳат доранд. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки географи рус И.В. Мушкетов дар соли 1880 ба ду шоҳаи тарафи чапи пиряҳ Оҳун ном ниҳодааст. Қайд кардан зарур аст, ки пиряҳи Зарафшон бори аввал дар соли 1871 аз ҷониби

П.Аминов тадқиқ карда шудааст. Дар солҳои минбаъда экспедитсияҳое, ки роҳбарашон Л.К.Давыдов (солҳои 1927, 1946), М.В. Косарев (соли 1931), В.П.Учайкин (соли 1932) буданд, пиряхи Зарафшонро ҳаматарафа омӯхтанд. Дар давоми солҳои 1957-1962 бошад, бо мақсади омӯзиши ҳамачонибаи пиряхи зикршуда Институти геология ва геофизикаи ба номи Ҳ.М. Абдуллоеви АИ Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Донишгоҳи давлатии Санкт-Петербург экспедитсияҳои навбатиро гузарониданд [4, с.44].

Пиряҳҳои ҳавзai дарёи Зарафшон ҳанӯz ба дараҷаи кофӣ омӯхта нашудаанд. Аз ин рӯ, мо бештар ба маълумотҳои М.А. Носиров, ки соли 1972 тадқиқот бурдааст, такъя менамоем. Яхбандии замони ҳозира дар ҳавзai ин дарё чунин тақсим шудааст: дар нишебии ҷанубии қаторкӯҳи Туркистон 119 пиряхи қалон ба ҳисоб гирифта шудааст, майдони умумиашон ба  $271,1 \text{ km}^2$  мерасад. Ин пиряҳҳо аз баландии 2800 м паст дучор намешаванд ва бештари онҳо аз 1 то 14 км дарозӣ доранд. Пиряҳҳои қалонтарини нишебии ҷанубии силсилақӯҳи Туркистон дар қисмати шарқии Зарафшон ҷойгир шудаанд. Дар байни онҳо қалонтаринашон Рама (масоҳаташ  $22,4 \text{ km}^2$ ), Россинҷ (масоҳаташ  $18,3 \text{ km}^2$ ), инчунин Водиф, Тро, Самҷон, Лангар, Ярм, Сабағ ва ғайра мебошанд, ин пиряҳҳо андозаи бузург надошта, масоҳаташон аз  $6-7 \text{ km}^2$  қалон нест. Ба пиряхи Рама аз тарафи ҷаҳони пиряҳҳо Юлдош ва аз тарафи рост пиряхи Преображенский пайваст шудаанд. Пиряхи Рама аз соли 1870 то соли 1932 ба андозаи 260 м кӯтоҳ гардида, таназзул ёфта буд, ки боқимондаҳои пиряҳӣ аз он шаҳодат медиҳанд. Аз пиряхи Тро рӯди Тро ва пиряхи Преображенский дарёи Дехисор ва аз пиряхи Россинҷ нахри Россинҷ ғизо мегиранд [4, с. 89].

**Пиряҳи Зарафшон** дар байни баландиҳои 2919-5007 м воқеъ гардида, масоҳати он ба  $297 \text{ km}^2$  баробар аст. Пиряҳи номбурда 23 %-и майдони умумии пиряҳҳои ҳавзai дарёи Зарафшонро ташкил медиҳад. Пиряҳи Зарафшон аз қалонтарин пиряҳи Қафқоз - Дихсу 6 баробар ва аз бузургтани пиряҳи Алп - Алеч 2,6 маротиба қалон мебошад. Қисми поёни пиряҳ бо шахпораю сангпораҳое, ки онҳоро моренаҳо меноманд, пӯшида шудааст. Азбаски суръати гудозиши пиряҳ дар ҳама қисмҳо нобаробар аст, сатҳи болоии он аз дунгиҳо ва ҳамиҳо иборат мебошад. Аз ҷои ба ҳам пайваст шудани пиряҳи Толстой ба қисми асосии пиряҳи Зарафшон ба самти шарқ қисми болоии он тоза шуда, намуди глетчери асосиро гирифтааст. Дар қисми поёни пиряҳи номбурда ҳодисаи «карсти пиряҳӣ» ва тарқиши мавҷуд аст, ки то 1,5 м васеъӣ ва 50 м умқ доранд. Аз сабабе ки ин пиряҳ аз зераш ҳам об шуда, ғизои дарёи ҳамном мегардад, он боиси пайдо шудани холигиҳо, горҳо ва мағораҳо гашта, сабаби рух додани шикастаҳо, тарқишиҳо ва сӯроҳ шудани сатҳи болоии пиряҳ гардидааст. Пиряҳи Зарафшон дар фасли тобистон аз сатҳи болояш дар як шабонарӯз ба андозаи 4,7 см гудохта мешавад.

**Пиряҳи Рама** дар нишебии ҷанубу шарқии Туркистон, поёнтар аз забонаи пиряҳи Зарафшон дар байни дараи Харсангӣ воқеъ гардидааст. Ин пиряҳ 8,9 км дарозӣ  $22,4 \text{ km}^2$  майдон дорад. Забонаи пиряҳ дар баландии 3500 м воқеъ буда, аз раҳи фирмавӣ поён ҷойгир шудааст. Пиряҳи мазкур байни солҳои 1870-1978 610 м кӯтоҳ шудааст. Соли 1965 он 14 м пеш рафта ва соли 1966-1967 ҳолати статсионарӣ гирифтааст. Боз аз соли 1976 то соли 1991 ба андозаи 356 м қафонашинӣ намудааст [1, с. 32].

**Пиряҳи Россинҷ** низ дар нишебии ҷанубу шарқии Туркистон, тақрибан 4 км поёнтар аз пиряҳи Рама ҷойгир шудааст. Пиряҳи мазкур 7 км дарозӣ ва  $18,3 \text{ km}^2$  майдон дорад. Забонаи ин пиряҳ аз ҳисоби об шуданаш аз ҳатти барфӣ хеле баланд воқеъ гардидааст. Забонаи он дар шароити кунунӣ дар ҳоли таназзулёбӣ қарор дорад.

**Пиряҳи Водиф** намояндаи пиряҳи водигӣ буда  $2,5 \text{ km}^2$  масоҳат дорад, забонааш дар баландии 3950 м воқеъ гардидааст. Пиряҳи мазкур дар тарафи ҷанубу шарқии қаторкӯҳи Туркистон, тақрибан 40 км поинтар аз пиряҳи Зарафшон ҷойгир шудааст. Забонаи пиряҳ дар ҳолати таназзул қарор дошта, сатҳи болоии пиряҳ тадриҷан паст шудааст.

**Пиряҳи Тро** низ дар самти ҷанубу шарқии қаторкӯҳи Туркистон, дар 5 км тарафи гарбии пиряҳи Водиф воқеъ гардидааст. Ин пиряҳ ҳам водигӣ буда, 3,0 км дарозӣ ва  $2,2 \text{ km}^2$  масоҳат дорад. Забонаи пиряҳи Тро дар баландии 3920 зери монера пинҳон гардидааст, ки он аз соли 1976 то соли 1990 дар ҳолати таназзул қарор дошт. Баъди солҳои 90-ум бошад, суръати обшавии он афзоиш ёфта, ҳатти барфиаш 23 метр қафонашинӣ кардааст.

**Пиряҳи Дихаданг** дар шимолу шарқии қаторкӯҳи Зарафшон воқеъ буда,  $2,2 \text{ km}^2$  масоҳат дорад. Забонаи пиряҳ аз сатҳи баҳр дар баландии 3600 м ҷойгир буда, он дар

байни солҳои 1958-1977 69 м пеш рафта, vale байни солҳои 1977-1991 ба андозаи 180 м таназзул ёфтааст. Дар миёни солҳои 1990-2005 забонаи он 60 м қафонишинӣ намуда, сатҳи болоияш соле 1 м паст мефарояд [1, с. 34].

Ҳамин тавр, дар нишебии шимолии сисилакӯҳи Зарафшон майдони  $132,3 \text{ км}^2$  ва дар ҷанубии он ҳамагӣ масоҳати  $4,6 \text{ км}^2$  пириҳҳо ишғол кардаанд. Ҷуноне ки дидо мешавад, андозаи пириҳҳои қаторкӯҳи Зарафшон нисбат ба силсилақӯҳи Туркистон беш аз ду маротиба кам аст. Сабаби ин ҳолат паст будани баландии мутлақи қаторкӯҳ ва ба номусоидии орографӣ алоқаманд мебошад. Зоро доманаҳои шимолӣ ва, алалхусус, доманакӯҳҳои ҷанубии он ҷандон васеъ набуда, нишебиҳо бештар рост фаромадаанд, ки ин амал наонқадар пастхамиҳо ва барфҳонаҳои мусоидро барои захира кардани пириҳҳо ташкил кардааст. Қисми бештари фирнаҳо ва пириҳҳо дар қароҳо ва зери гардишгоҳҳои ағбаҳо захира шудаанд. Дарозии ин пириҳҳо аз 1 км то ба 6 км мерасанд. Масалан, пириҳи ГГП (гидрографическая партия) 1,6 км дарозӣ ва  $0,54 \text{ км}^2$  масоҳат дорад.

Қайд кардан зарур аст, ки имрӯз механизми байналмилалии ҳифзи пириҳҳо аз ҷониби СММ ба роҳ монда шудааст, ки он ҷорабинҳои зеринро дар бар мегирад:

- Таъсис додани Фонди боварии байналмилалий барои саҳмгузорӣ ба ҳифзи пириҳҳо дар назди СММ;

- Эълон шудани соли 2025 ҳамчун Соли байналмилалии ҳифзи пириҳҳо;
- Эълон гардидани 21 март ҳамчун Рӯзи байналмилалии ҳифзи пириҳҳо.

Аз ин лиҳоз зарур аст, ки таҳқиқоти масъалаи мазкур дар минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ, аз он ҷумла нисбати қаторкӯҳи Заравшон, ки аз пириҳҳо бой мебошад, идома ва пурзур кардан зарур аст.

Ба қатори муҳимтарин масъалаҳои марбут ба мушкилоти мазкур, ки ҳаллу фасли фаврии онҳо аз манфиат ҳолӣ нест, доҳил намудан мумкин аст:

- Дар заманаи комёбииҳои навтарини илм ва технологияи ҷаҳонӣ, ба роҳ мондани омӯзиши ҳаракати тағиیرёбии иқлим дар баландиҳои гуногуни қаторкӯҳи Заравшон;

- Тадқиқ намудани таъсироти тағиیرёбии иқлим ба экосистемаҳои табии, ба нигоҳдории гуногуннамудии биологии олами набототу ҳайвонот;

- Ба низом даровардан ва пурзур намудани системаи маниторинги муҳити табии ва таъсис додани бонки маълумотҳо дар минтақа.

Хулоса, омӯзиш ва баррасии масъалаи мазкур бо роҳи амалӣ гардонидани таклифоту пешниҳодоти олимони соҳа заманаи онро фароҳам ҳоҳад овард, ки ҷиҳати пешгирии ҳолати тағиирёбии иқлим, шиддати обшавии пириҳҳо ва хаву ҳатроҳои оқибати он тадбирҳои судманд рӯйи кор оварда шавад.

#### *Адабиёт*

1. Аброров, X. Мӯъчизаҳои табиати Тоҷикистон. / X.Аброров, M.Акмалов. - Душанбе «Ирфон» 2011. – 197с.
2. Баротов, Р.Б. Ганҷи кӯҳу водиҳои Тоҷикистон / Р.Б. Баротов. - Душанбе, 2004. - 138с.
3. Гаффоров, Ш. Диққати асосӣ ба аз ҳудкунии бойигарииҳои табии / Ш. Гаффоров. - Душанбе, 2004. – 164с.
3. Исламов, С.И. Демография ва тамоилҳои тараққиёти демографии минтақавӣ зери// таҳрири проф. М.Н. Мамадназарбеков - Душанбе, 1992. - 95с.
4. Муҳаббатов, X. Табиат ва сарвати кӯҳсор / X. Муҳаббатов. - «Ирфон», 1990.- 260с.
5. Муҳаббатов, X.М. Рекреационные ресурсы и проблемы и развития туризма в Таджикистане /Х.М. Муҳаббатов, X.X. Кудусова // Изв.АН РТ. – Отделение общественных наук. – 2003. - № 4.- С.43-50.
6. Нурназаров, М. Хоҷагии ҳалқи Тоҷикистон// М. Нурназаров, М. Раҳимов - Душанбе, 1994. - 95с.
7. Раҳимов, М. Табиат ва сарватҳои табиии Тоҷикистон / М.Раҳимов. - Душанбе 2001.- 141с.
8. Раҳимов, А.И. Географияи вилояти / А.И.Раҳимов, Ҷ.К. Баротов, А.К.Мирзоев. - Ҳатлон “Нури Маърифат” Ҳӯҷанд.-2021.

## **ТАЪСИРИ ГАРМШАВИИ И҆КЛИМ БА ОБШАВИИ ПИРЯХХОИ ҲАВЗАИ БОЛООБИ ДАРЁИ ЗАРАФШОН**

Дар мақола маълумот дар бораи таъфирёбии иқлим ва таъсири он ба пиряҳҳои ҳавзai болооби дарёи Зарафшон оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки дар солҳои охир бовуҷуди тағийирёбии иқлими малакат аз меъёр зиёд обшавии пиряҳҳои минтақа ба қайд гирифта мешавад. Дар натиҷа рӯйдодҳои ҳар гуна оғатҳои табӣ, обхезиҳо, хушксолиҳо ва падидаҳои фалокатовари гидрометеорологӣ зиёд шуда, таъсири манғии он ба амнияти озукаворӣ, захираҳои гидроэнергетикӣ, солимии аҳолӣ ва ғайра зиёд шуда истодааст. Бо мақсади пешгири намудани вазъи баамаломади пешниҳодҳои муғид роҷеъ ба мушкилоти мазкур, ки зарурияти ҳаллу фасли фавриро талаб мекунанд, баррасӣ карда мешаванд.

**Калидвожаҳо:** Пирияҳҳо, тағийирёбии иқлим, ҳарорат, орография, обшавӣ, боришоти атмосферӣ, хушксолӣ.

### **ВЛИЯНИЕ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА НА ЛЕДНИКИ ВЕРХНИЙ БАССЕЙН РЕКИ ЗАРАФШОН**

В статье приводятся сведения об обеспечении климата и его влиянии на ледники в верховьях реки Зарафшан. Показано, что в последние годы, несмотря на изменение климата, таяние ледников региона происходит более чем нормально. В результате возникновения причинных стихийных бедствий, наводнений, засух и катастрофических гидрометеорологических последствий, обуславливается их негативное воздействие на продовольственную безопасность, гидроэнергетические ресурсы, здоровье населения и т.д. Чтобы ситуация не стала реальностью, проанализируйте полезные предложения в данной ситуации, требующие немедленного решения.

**Ключевые слова:** ледник, изменение климата, температура, орография, таяние, атмосферные осадки, засуха.

### **INFLUENCE OF CLIMATE WARMING ON GLACIERS UPPER BASIN OF ZARAFSHON RIVER**

The article presents information about climate change and its impact on glaciers in the upper reaches of the Zarafshan River. It has been shown that in recent years, despite climate change, the melting of glaciers in the region is occurring more than normally. As a result, the occurrence of all kinds of natural disasters, floods, droughts and catastrophic hydro meteorological phenomena is increasing, and their negative impact on food security, hydropower resources, public health, etc. is increasing. To prevent the situation from becoming a reality, useful proposals regarding this problem that require an immediate solution are being considered.

**Keyword:** wirier, climate change, temperature, orography, melting, precipitation, drought.

#### **Дар бораи муаллиф:**

**Муллоализода Мақсуд** - докторант (PhD) – и кафедраи география ва сайёҳии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 735360 ҶТ ш. Кӯлоб кучай С. Сафаров Тел. (+992) 985343636

#### **Об авторе**

**Муллоализода Максуд** - докторант (PhD) кафедры географии и туризма Кулебского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки 735360 РТ г. Кулеб улица С. Сафаров Тел. (+992) 98 534 3636

#### **About the author**

**Mulloalizoda Maksud** – doctoral (PhD) at the Department of Geography and Tourism of the Kulyab State University name after Abuabdullo Rudaki 735360 RT city Kulob street S. Safarov. Phone: (+992) 985343636

ТДУ 541.123.6+544.015.32.7

**КОМПЛЕКСИ ФАЗАГӢ ВА ҲАЛШАВАНДАГИИ СИСТЕМАИ  
3Ca<sup>2+</sup>-SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>-CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>-2HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>-H<sub>2</sub>O ДАР ҲАРОРАТИ 75 °C**

**Жумаев М.Т., Солиев Л.**

*Донишгоҳи давлатии омӯзиши Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*


Тараққиёти саноати химия, ки бо коркарди ашёи хоми минералӣ ва истеҳсоли маводҳои навро талаб менамояд, ки он ба омӯзиши системаҳои дахлдори химиявӣ алоқаманд мебошад ва барои донистани онҳо одатан усулҳои таҳлили физикио-химиявиро, ки академик Н. Курнаков [1], шогирдону пайравон коркард кардаанд, истифода мебаранд.

Ҳар як диаграммаи ҳолатии системаҳои химиявӣ аз ду қисм иборат аст: оствори координатӣ ва комплекси фазагӣ. Диаграммаи комплекси фазагии системаҳои химиявӣ маҷмӯи тасвирҳои геометриро (майдонҳо, ҳатҳо ва нуқтаҳо) дар бар гирифта, оствори координатӣ (мавқеи) параметрҳои элементҳои геометриро дар диаграмма муқаррар мекунад.

Системаи химиявии  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$  қисми таркибии системаи шашкомпонентай мураккабтари  $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}||\text{SO}_4^{2-}, \text{CO}_3^{2-}, \text{HCO}_3^{-}, \text{F}^{-}-\text{H}_2\text{O}$  мебошад, ки мувозинатҳои фазагии дар он ҷойдошта шароитҳои утилизатсияи партовҳои моеъи истеҳсоли алюминийро муайян мекунад. Партовҳои моеъи регенератсияи криолити заводи алюминий фторидҳо, карбонатҳо, гидрокарбонатҳо ва сулфатҳои натрий ва калтсий доранд [2]. Равандҳои кристаллизатсия ва ҳалшавандагии намакҳо дар маҳлулҳои обии ин партовҳо бо қонуниятиҳои мувозинатҳои фазагӣ дар шакли системаи шашкомпонентай  $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}||\text{SO}_4^{2-}, \text{CO}_3^{2-}, \text{HCO}_3^{-}, \text{F}^{-}-\text{H}_2\text{O}$ , системаҳои панҷ- ва чоркомпонентаи онро ташкилкунанд [3-4] муайян карда мешаванд.

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои омӯзиши системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$  дар ҳарорати  $75\ ^\circ\text{C}$  тавассути усули ҳалшавандагӣ бо мақсади муқаррар намудани параметрҳои концентратсиявии мавқеи элементҳои геометрӣ ва таносуби майдонҳои кристаллизатсияи фазаҳои саҳти мувозинатии индивидуалӣ муҳокима шудаанд. Қаблан бо усулҳои транслятсия фазаҳосилшавӣ ва ҳалшавандагии системаи таҳқиқшаванда дар изотермаи  $50\ ^\circ\text{C}$  муқаррар гардида, диаграммаи комплекси фазагӣ ва ҳалшавандагии [5] он соҳта шудааст.

Дар расми 1 (а) проексияи ортогоналии диаграммаи комплекси фазагӣ дар асоси тетраэдри намакии таркиб нишон дода шудааст. Дар проексияи ортогоналии комплекси фазагӣ ишораҳои зеринро мушоҳида намудан мумкин аст:  $e_1, e_2, e_3$  – проексияҳои нуқтаҳои нонвариантӣ бо таркибҳои маҳлулҳои моносершудаи компонентҳои  $\text{CaSO}_4, \text{CaCO}_3, \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2; E_1^3E_1^4, E_2^3E_1^4, E_3^3E_1^4$  – проексияи ҳатҳои моновариантии нисбат ба ду фазаи мувофиқи  $\text{Gp}+\text{Cc}, \text{Cc}+\text{CaG}$  ва  $\text{Gp}+\text{CaG}; e_1-E_1^3-E_1^4-E_3^3-e_1$  – майдони дивариантии кристаллизатсияи фазаи  $\text{Gp}$ ;  $e_2-E_1^3-E_1^4-E_2^3-e_2$  – майдони дивариантии кристаллизатсияи фазаи  $\text{Cc}$ ;  $e_3-E_3^3-E_1^4-E_2^3-e_3$  – майдони дивариантии кристаллизатсияи фазаи  $\text{CaG}$ ;  $E_1^4$  – нуқтаи нонвариантии таркиби маҳлули мувозинатие, мебошад, ки дар он фазаҳои  $\text{Gp}+\text{Cc}+\text{CaG}$  дар мувозинат мебошанд.



Расми 1. Диаграммахой комплекси фазагии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$  дар  $75^{\circ}\text{C}$ , ки бо усули транслятсия сохта шудаанд:

а) проексияи ортогональ; б) проексияи перспективӣ

Тавсифи проексияи перспективӣ аз нуқтаи ҳалкунандаи холис  $\text{H}_2\text{O}$  дар асоси пирамидаи таркиб асоснок гардида, дар расми 1 (б) сохтори диаграмма бо проексияи марказӣ аз қуллаи ба ҳалкунанда мувофиқ оварда шудааст.

Азбаски роҳҳои кристаллизатсия дар сатҳҳои маҳлулҳои моносершуда дар ҳамворҳое воқеъанд, ки аз таркиб ва яке аз се канори тетраэдр -  $\text{H}_2\text{O}-\text{CaSO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O}-\text{CaCO}_3$  ё  $\text{H}_2\text{O}-\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  мегузарад, ҳамчун хатҳои моновариантии рост пешбинӣ шудаанд. Онҳо дар расми 1 (б) бо тирчаҳо нишон дода шуда, ифода менамоянд, ки зимни бухоршавии изотермикӣ тағириоти таркиби намаки маҳлулҳои сер ба амал омада метавонад. Ин асоситарин хосияти проексияи марказӣ ба шумор меравад.

Ҳамчун мисол, бо истифода аз проексия, бухоршавии маҳлулеро, ки ба нуқтаи М хос аст, асоснок менамоем. Азбаски чунин амал ба майдони кристаллизатсияи компоненти  $\text{CaSO}_4$  ( $\text{CaSO}_4\text{E}_1^3\text{E}_1^4\text{E}_2^3\text{CaSO}_4$ ), рост меояд, пас кристаллизатсия аввал аз компоненти мазкур оғоз мегардад. Дар ин маврид нуқтаи тасвирии маҳлул дар хати рости  $\text{CaSO}_4\text{M}_1$  аз нуқтаи М ба нуқтаи  $\text{M}_1$  мегузарад, ки таркиби фаза дар нуқтаи  $\text{CaSO}_4$  ҷойгир аст. Ҳангоми расидан ба  $\text{M}_1$ , кристаллизатсияи якҷояи қисмҷои таркибии  $\text{CaSO}_4$  ва  $\text{CaCO}_3$  оғоз мешавад, ғайр аз ин, нуқтаи тасвирии маҳлул дар хати  $\text{E}_1^3\text{E}_1^4$  аз нуқтаи  $\text{M}_1$  ба нуқтаи эвтоники  $\text{E}_1^4$  ва таркиби умумии ин фаза (омехтаи фазаҳои саҳти мувозинатӣ) - аз нуқтаи  $\text{CaSO}_4$  ба нуқтаи  $\text{M}_2$  аз тарафи  $\text{CaSO}_4\text{CaCO}_3$  ҳаракат мекунад. Нихоят, вакте ки фазаи моеъ ба нуқтаи  $\text{E}_1^4$  мерасад, ҳар се фаза  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{CaCO}_3$  ва  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  кристалл мешаванд. Таркиби маҳлул дар қисми охирини бухоршавии изотермикӣ бетағири мемонаид ва таркиби фаза дар хати рости  $\text{M}_2\text{E}_1^4$  аз нуқтаи  $\text{M}_2$  ба нуқтаи М тағири мейбад. Вакте нуқтаи тасвирии фаза ба М меояд, қатраи охирини маҳлули эвтоникӣ нест мешавад.

Пайдарҳамии дигари кристаллизатсия зимни бухоршавии изотермикӣ дар натиҷаи ҷойгиршавии маҳлули аввала дар яке аз гиреҳҳо мушоҳида мешавад –  $\text{CaSO}_4\text{E}_1^4$ ,  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2\text{E}_1^4$  ё  $\text{CaCO}_3\text{E}_1^4$  (нуқтаи N). Дар ин ҳолат пас аз кристаллизатсияи ибтидой (компоненти  $\text{CaCO}_3$ , таркиби фазаи поён низ  $\text{CaCO}_3$  аст) дарҳол кристаллизатсияи сеюми маҳлули эвтоникӣ оғоз мешавад, таркиби ин фаза дар хати рости  $\text{CaCO}_3\text{E}_1^4$  аз нуқтаи  $\text{CaCO}_3$  то нуқтаи N тағири мейбад.

Пайдарпани сеюми кристаллизатсия дар маҳлулҳое, ки дар хатҳои мувозинатии моновариантии ду фазаи (саҳт ва моеъ) ҷойгир шудаанд -  $\text{E}_1^3\text{E}_1^4$ ,  $\text{E}_2^3\text{E}_1^4$  ё  $\text{E}_3^3\text{E}_1^4$  (нуқтаи O) ба амал меояд. Дар ин маврид кристаллизатсия фавран бо чудо шудани ду фазаи саҳт оғоз шуда, бухоршавии минбаъдаи изотермикӣ таркиби фазаи моеъ дар хати  $\text{E}_3^3\text{E}_1^4$ , аз нуқтаи O то нуқтаи  $\text{E}_1^4$ , таркиби ин фаза тақрибан аз нуқтаи  $\text{E}_3^3$  ба нуқтаи O ҳаракат мекунад.

Усули чоруми кристаллизатсия барои маҳлули эвтоникии системаи чоркомпонента хос аст (нуқтаи  $\text{E}_1^4$ ). Дар ин ҳолат, кристаллизатсияи ибтидой ва дуюминдарча вучуд

надорад. Таркиби маҳлул ва таркиби ин фаза то саҳтшавии пурра дар нуқтаи  $E_1^4$  қарор мегирад.


Фазаҳои саҳти мувозинатии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$ , ки дар  $75\text{ }^{\circ}\text{C}$  таҳқиқ карда мешавад, инҳо мебошанд:  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  - гипс (Gp);  $\text{CaCO}_3$  - калтсит (Cc);  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  - гидрокарбонати калтсий (CaG) [6,7].

Барои таҷрибаҳо реактивҳои зерин истифода шуданд:  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  (хт);  $\text{CaCO}_3$  (т);  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  (т). Таҷрибаҳо аз рӯи усули тосеркунӣ [8] гузаронида шуданд.

Дар асоси диаграммаи комплекси фазагии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  мо қаблан омехтаҳои таҳшинҳоро бо маҳлулҳои сер, ки ба нуқтаҳои нонвариантӣ мувофиқанд ва системаҳои секомпонентай  $2\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-\text{H}_2\text{O}$ ;  $2\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  ва  $2\text{Ca}^{2+}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$ , ки системаи чоркомпонентаро ташкил медиҳанд, дар ҳарорати  $75\text{ }^{\circ}\text{C}$  омода намудем. Сипас, онро бо омехтақунӣ то ба даст овардани мувозинат термостат намудем.

Назорати ҳарорат дар ултратермостати U-8 гузаронида шуд. Омезиши моддаҳо бо истифода аз омехтақунаки магнитии PD -09 дар давоми 50-100 соат гузаронида шуд. Ҳарорат бо дақиқии  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  бо истифода аз термометри контактӣ назорат карда шуд. Кристаллизатсияи фазаҳои саҳт тавассути микроскопии “POLAM- Р 311” мушоҳида гардида, пас аз мувозинати система, фазаҳои саҳти мувозинатӣ бо аксбардори тамғаи “SONY-DSC - S500” аксбардорӣ карда шуданд. Ҷудокунии фазаҳои моеъ аз саҳт бо истифода аз насоси вакуумӣ тавассути қофази филтри хушкшуда (лентаи кабуд) дар қифи Бюхнер анҷом дода шуд. Пас аз филтратсияи маҳлул, фазаи саҳтро бо спирти этилии 96% шуста, дар ҳарорати  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  хушк карда шуд. Таҳлили химиявӣ тибқи усулҳои адабиёт [9] гузаронида шуда, таркиби химиявиашон муайян карда шудаст.

Натиҷаҳои таҳлили кристаллооптикаи [10] фазаҳои саҳти мувозинатӣ (микроаксҳо) дар расми 2 оварда шудаанд. Натиҷаҳои таҳлили химиявии маҳлулҳои сер дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. ки дар он маълумотҳои ҳалшавандагӣ барои нуқтаҳои  $e_1-e_3$  ва  $E_1^3-E_5^3$  аз [6-7] гирифта шудаанд.




Расми 2. Микроаксҳои фазаҳои саҳти мувозинатии системаи  
 $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар ҳарорати  $75\text{ }^{\circ}\text{C}$

Ҷадвали 1

Халшавандагии нүктахои сечандай (нонвариант)-и системаи  
 $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар  $75^{\circ}\text{C}$

№ нүктахо	Таркиби фазаи моеъ, мас.%				Таркиби фазавии таксинҳо
	$\text{CaSO}_4$	$\text{CaCO}_3$	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	$\text{H}_2\text{O}$	
$e_1$	0.3120	-	-	99.6880	Gp
$e_2$	-	0.0076	-	99.9924	Cc
$e_3$	-	-	0.0145	99.9855	CaG
$E_1^3$	0.1284	0.0053	-	99.8663	Gp+Cc
$E_2^3$	-	0.0059	0.0115	99.9826	Cc+CaG
$E_3^3$	0.3350	-	0.0128	99.6522	CaG+Gp
$E_1^4$	0.2710	0.0082	0.0207	99.7208	Cc+Gp+CaG

Дар асоси маълумоти бадастомада аз ҷониби мо маротибаи аввал диаграммаи ҳалшавандагии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  соҳта шуда, дар расми 3 оварда шудааст. Мавқеҳои нүктаҳои нонвариантни сатҳи секомпонентӣ ( $E_n^3$ ) ва чоркомпонентӣ ( $E_n^4$ ), ки дар он нурақами тартибии нүкта мебошад, дар диаграмма бо усули массентрӣ [10] муайян шудааст.



Расми 3. Диаграммаи ҳалшавандагии системаи  
 $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар  $75^{\circ}\text{C}$

Дар расми 3 диаграммаи ҳалшавандагии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  оварда шудааст, ки мавқеъҳои нисбӣ ва андозаи нисбии майдонҳои кристаллизатсияи фазаҳои мувозинатии мувофиқро инъикос мекунад. Тавсифи мундариҷаи тасвирҳои геометрӣ (майдонҳо, хатҳо, нүктаҳо)-и расми 3 дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Чадвали 2

Тавсифи шаклҳои геометрии диаграммаи ҷалшавандагии системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  дар ҷарорати  $75^{\circ}\text{C}$

Ишораҳои шаклҳои геометрӣ	Мундариҷа
$e_1$	Ҳалшавандагии сулфати калтсий дар об
$e_2$	Ҳалшавандагии карбонати калтсий дар об
$e_3$	Ҳалшавандагии гидрокарбонати калтсий дар об
$E_1^3$	Нуқтаи кристаллизатсияи муштараки $\text{Gp}+\text{Cc}$ дар системаи $2\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-\text{H}_2\text{O}$
$E_2^3$	Нуқтаи кристаллизатсияи муштараки $\text{CaG}+\text{Cc}$ дар системаи $2\text{Ca}^{2+}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$
$E_3^3$	Нуқтаи кристаллизатсияи муштараки $\text{Gp} + \text{CaG}$ дар системаи $2\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$
$E_1^4$	Нуқтаи кристаллизатсияи муштараки $\text{Gp}+\text{Cc}+\text{CaG}$ дар системаи $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$
$E_1^3 - E_1^4$	Хати кристаллизатсияи муштараки $\text{Gp} + \text{Cc}$ дар системаи $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$
$E_2^3 - E_1^4$	Хати кристаллизатсияи муштараки $\text{CaG} + \text{Cc}$ дар системаи $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$
$E_3^3 - E_1^4$	Хати кристаллизатсияи муштараки $\text{Gp} + \text{CaG}$ дар системаи $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$
$E_1^3 \text{CaSO}_4 E_3^3 E_1^4 E_1^3$	Майдони кристаллизатсия $\text{Gp}$
$E_2^3 \text{CaCO}_3 E_1^3 E_1^4 E_2^3$	Майдони кристаллизатсия $\text{Cc}$
$E_3^3 \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 E_2^3 E_1^4 E_3^3$	Майдони кристаллизатсия $\text{CaG}$

Ҳамин тавр, натиҷаҳои омӯзиши ҳалшавандагӣ ва комплекси фазагӣ дар системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^--\text{H}_2\text{O}$  барои изотермаи  $75^{\circ}\text{C}$  ва соҳтори диаграммаи он нишон медиҳад, ки майдони кристаллизатсия  $\text{Cc}$  ( $\text{CaCO}_3$ ), дар шароити додашуда қисми зиёди диаграммаро ишғол мекунад, ки кам будани ҳалшавандагии он мебошад. Концентратсияи мувозинатӣ дар фазаҳои моёз зимни кристаллизатсияи алоҳида барои майдон ва кристаллизатсияи якҷоя барои хатҳо ва нуқтаҳо муқаррар карда шудааст. Дар асоси маълумотҳои ба даст овардашуда маротибаи аввал диаграммаҳои комплекси фазагӣ ва ҳалшавандагии системаи таҳқиқшаванда дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  соҳта шудааст. Ҳалшавандагӣ дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  ифода менамояд, ки координатаҳои шаклҳои геометрии системаи обӣ-намакии аз сулфатҳо, карбонатҳо, гидрокарбонатҳои калтсий таркибёфта, аз  $0, 25$  ва  $50^{\circ}\text{C}$  фарқ доранд. Микрофотографияи фазаҳои алоҳида, дар нуқтаҳо, хатҳо ва майдонҳо муайян карда шудаанд. Натиҷаи бадастомадаро дар регенератсияи партовҳои моёни саноати истехсоли алюминий, ки дорои сулфатҳо, карбонатҳо ва гидрокарбонатҳои калтсий мебошанд, истифода бурдан мумкин аст.

*Адабиёт*

- Курнаков Н.С. Введение в физико-химический анализ. –М. –Л.: Изд. АН СССР, 1940, 652с.

2. Мирсаидов У.М., Азизов Б.С., Сафиев Х.С., Рузиев Д.Р. Комплексная переработка отходов производства алюминия с местным минеральным сырьем. Цветные металлы. № 4. Москва. 2003, С.49-51.
3. Солиев Л., Жумаев М.Т., Низомов И.М. Фазовый комплекс системы  $\text{Na}, \text{Ca}/\text{SO}_4, \text{CO}_3, \text{HCO}_3-\text{H}_2\text{O}$  при  $75^{\circ}\text{C}$ . Узбекский химический журнал. 2020. № 2. С. 16-24.
4. Джабборзода, Б. Прогнозирование фазового комплекса системы  $\text{Na}, \text{Mg}, \text{Ca}/\text{SO}_4, \text{CO}_3-\text{H}_2\text{O}$  при 0 / Б. Джабборзода, М. Т. Жумаев // Вестник Педагогического университета. Естественные науки. – 2021. – № 1-2(9-10). – С. 188-192. – EDN DBEOJU.
5. Жумаев М.Т., Солиев Л. Изотерма фазообразования и растворимость системы  $\text{CaSO}_4-\text{CaCO}_3-\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2-\text{H}_2\text{O}$  при  $50^{\circ}\text{C}$ . Известия национальной академии наук Таджикистана. № 4 (193), 2023 г. С.95-102.
6. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно – солевых систем. т. I., кн. 1-2. СПб.:Химиздат, 2003г, 1151 с.
7. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно – солевых систем. Т. II., кн. 1-2. СПб, Химиздат, 2004, 1247 с.
8. Горощенко Я.Г., Солиев Л., Горников Ю.И. - Укр.хим. журн, 1987, Т.53, №6, с. 568.
9. Золотов Ю.А., Дорохова Е.Н., Фадеева В.И. и др. Основы аналитической химии. Кн. 2. – М.: 2004. – 503 с.
10. Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод анализа веществ - Л.: Изд. ЛГУ, 1948, 268 с.
11. Горощенко Я.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем. -Киев. Наукова думка, 1982, 264 с.

### **КОМПЛЕКСИ ФАЗАГЙ ВА ҲАЛШАВАНДАГИИ СИСТЕМАИ $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$ ДАР ҲАРОРАТИ $75^{\circ}\text{C}$**

Натицаҳои ноилгардида комплекси фазагӣ ва ҳалшавандагии нуқтаҳои нонвариантро дар системаи  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$  барои ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  муайян менамояд. Концентратсияи мувозинатӣ дар фазаҳои моеъ зимни кристаллизатсияи алоҳида барои майдон ва якҷоя барои ҳатҳо ва нуқтаҳо муқаррар карда шудааст. Дар асоси маълумотҳои ба даст овардашуда маротибаи аввал диаграммаҳои комплекси фазагӣ ва ҳалшавандагии системаи таҳқиқшаванда дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  соҳта шудааст. ҳалшавандагӣ дар ҳарорати  $75^{\circ}\text{C}$  ифода менамояд, ки координатаҳои шаклҳои геометрии системаи обӣ-намакии аз сулфатҳо, карбонатҳо, гидрогарбонатҳои калтсий таркибёфта, аз 0, 25 ва  $50^{\circ}\text{C}$  фарқ дорад. Микрофотографияи фазаҳои алоҳида, дар нуқтаҳо, ҳатҳо ва майдонҳо муайян карда шудаанд.

**Калидвожаҳо:** ҳалшавандагӣ, комплекси фазагӣ, шаклҳои геометрӣ, система, фаза, компонент.

### **ФАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС И РАСТВОРИМОСТЬ СИСТЕМЫ $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $75^{\circ}\text{C}$**

Рассмотрены результаты определения фазовых комплексов и растворимости в нонвариантных точках системы  $3\text{Ca}^{2+}-\text{SO}_4^{2-}-\text{CO}_3^{2-}-2\text{HCO}_3^{-}-\text{H}_2\text{O}$  при  $75^{\circ}\text{C}$ . Определены равновесные концентрации жидкой фазы при кристаллизации индивидуальных твёрдых фаз на полях, их совместной кристаллизации на кривых и точках. На основе полученных данных впервые построены диаграммы фазовых комплексов и растворимости исследованной системы при  $75^{\circ}\text{C}$ . Растворимость показана на геометрических координата образах водно-солевых системы составляющих из сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов кальция при  $75^{\circ}\text{C}$ , изменения полученных данных относительно температуры 0, 25 и  $50^{\circ}\text{C}$ . Получены микрофотографии кристаллизующих равновесных твердых фаз для точки, кривые и полях.

**Ключевые слова:** растворимость, диаграмма, геометрические образы, система, фазовый комплекс, фаза, компонент.

## PHASE COMPLEX AND SOLUBILITY OF THE $3\text{Ca}^{2+}$ $-\text{SO}_4^{2-}$ $-\text{CO}_3^{2-}$ $-2\text{HCO}_3^-$ $-\text{H}_2\text{O}$ SYSTEM AT A TEMPERATURE OF 75 °C

The results of determining phase complexes and solubility at invariant points of the  $3\text{Ca}^{2+}$  $-\text{SO}_4^{2-}$  $-\text{CO}_3^{2-}$  $-2\text{HCO}_3^-$  $-\text{H}_2\text{O}$  system at 75 °C are considered. The equilibrium concentrations of the liquid phase were determined during the crystallization of individual solid phases in the fields and their joint crystallization on curves and points. Based on the data obtained, phase diagrams of the complex and solubility of the studied system at 75 °C were constructed for the first time. Solubility is shown on geometric coordinate images of the water-salt system of components of sulfates, carbonates, calcium bicarbonates at 75 °C, changes in the obtained data relative to temperatures of 0, 25 and 50 °C. Microphotographs of crystallizing equilibrium solid phases were obtained for points, curves and fields.

**Key words:** solubility, diagram, geometric images, system, phase complex, phase, component.

**Дар бораи муаллиф:**

**Жумаев Маъруфжон Тағоймуротович** – номзади илмҳои химия, дотсент, мудири кафедраи «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» - и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: +992-919-93-00-00. E-mail: [soliev.lutfullo@yandex.com](mailto:soliev.lutfullo@yandex.com)

**Об автора:**

**Жумаев Маъруфжон Тағоймуротович** – кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. Телефон: +992-919-93-00-00. E-mail: [soliev.lutfullo@yandex.com](mailto:soliev.lutfullo@yandex.com)

**About the author:**




**Jumaev Marufjon Tagoymurotovich** – Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Head of the «Department of General and Inorganic Chemistry», Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Ayni. Phone: +992-919-93-00-00. E-mail: [soliev.lutfullo@yandex.com](mailto:soliev.lutfullo@yandex.com)

## ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ КОМПЛЕКСИИ ВАРАҚСАНГҲОИ МУСКОВИТ-СТАВРОЛИТИ КОНИ «КУРГОВАД»

**Наимов Н. А., Иброхимзода Ф. Д., Рафиев Р. С., Шокаримов С. М.**  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон


Маълум аст, ки гидроксиди алюминий ва гилхокро асосан аз бокситҳо бо усули Байер истехсол мекунанд [1]. Аммо аз ҳисоби то рафт кам шудани захираҳои бокситҳо, олимон ба таҳияи технологияи истехсоли гилхок аз маъданҳои пастсифати гилхокдор бо усулҳои гуногун рӯ оварда истодаанд [2, с. 7]. Мавриди зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорони конҳои зиёди маъданҳои бисёrsилитсийдоштаи гилхокдор буда, қисми зиёди онҳо аз ҳисоби захира аҳамияти истехсолӣ доранд. Яке аз чунин маъданҳо, варақсангҳои мусковит-ставролити кони “Курговад” ба шумор меравад, ки захираи он аз рӯйи ҳисобҳои геологӣ зиёда аз 7 млрд тоннаро ташкил медиҳад [8].

Дар ин асос қаблан раванди сулфаткунонии варақсангҳои мусковит-ставролити кони “Курговад” мавриди омӯзиш қарор дода шуда, дар натиҷа маълум гардид, ки оксидҳои таркиби маъдан ба сулфатҳои онҳо мубаддал мешавад [9, с. 10]. Зимни сулфаткунонии варақсангҳои мусковит-ставролит гузариши реаксияҳои зерин имконпазир мебошад.



Чуноне ки аз реаксияи 1 дида мешавад, зимни сулфаткунонии варақсангҳои мусковит-ставролит дар навбати аввал сулфати калий ва алюминий ҳосил шуда, баъдан зери таъсири ҳарорати баланд сулфати алюминий бо калий (реаксияи 2) ба реаксия дохил шуда, замчи алюминийю калийдори беоб ҳосил мекунад.

**Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо.** Бо мақсади тасдиқ намудани гузариши реаксияҳои дар боло овардашуда, пас аз коркарди обии пухтаи сулфаткунонидашуда, қисмати моеъи он буғронӣ ва аз таҳлили рентгенофазавӣ гузаронида шуд (расми 1, ҷадвали 1).



**Расми 1. Рентгенограммаи намаки буғроншуда, ки пас аз коркарди обии пухтаи сулфаткунонидашуда ҷудо шудааст**

(графики болои – намунаи таҳлилшаванд, графики поёнӣ – этalon)






Дар ҷадвали 1 маълумотҳо оид ба таркиби микдорӣ ва сифатии намунаи таҳлилшаванд аз оварда шудааст.

## Чадвали 1. Натичаи таҳлили рентгенофазавии намунаи таҳлилшаванда

Номгүй (модда ё инки минерал)	Формулаи химиявӣ	Рақами картотекаи PDF	Миқд %	Мувофиқати никӯ	
				Ёфташуда	Умумӣ
Замчи алюминию калийдор	KAl(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> •6H <sub>2</sub> O	18-989	35,9		
Замчи алюминию калийдор	KAl(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> •12H <sub>2</sub> O	75-586	43,8	8	9
Кокимбит	Fe <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> •9H <sub>2</sub> O	70-2161	20,2		
Сумма	-	-	99,9		

Аз рентгенограмма (расми 1) ва ҷадвали 1 мушоҳида мегардад, ки тақрибан ҳамаи рахҳои ёфташуда ба пайвастагиҳои замчи алюминию калийдори 6 молекула оби кристализационӣ дошта (KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O), замчи алюминийю калийдори 12 молекула оби кристализационӣ (KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•12H<sub>2</sub>O) ва минерали кокимбит (Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>•9H<sub>2</sub>O) тааллук дошта, гузариши реаксияҳои 1-3 ва технологияи ҳосилкунии замчи алюминийю калийдорро аз варақсангҳои мусковит-страволит бо усули сулфаткунонӣ тасдиқ менамояд. Ҳамзамон дар таркиби намаки буғроншуда, изҳои сулфати алюминий, сулфати оҳан (II) ва сулфати калий мушоҳида мешавад.

Дар асоси таҳлилҳои физикавию химиявӣ, раванди коркарди ишқории замчи алюминийю калийдоре ки пас аз сулфаткунонии варақсангҳои мусковит-страволити кони “Курговад” ҳосил шудааст, бо мақсади ҳосил намудани гидроксидҳои алюминий ва оҳан вобаста аз ҳарорат, давомнокии раванд концентратсияи гидроксидаи натрий ва модули алюминнатӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Зимни коркарди ишқории маҳлули сулфатдошта гузариши реаксияҳои зерин имконпазир мебошад:



Натичаи таъсири параметрҳои гуногун ба раванди ишқоронӣ дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

## Ҷадвали 2. Шароити коркарди ишқории маҳлули замчи алюминийю калийдор

C	Параметрҳои коркарди ишқорӣ				Дараҷаи чудошавии Na[Al(OH) <sub>4</sub> ] дар маҳлӯл, %	Дараҷаи чудошавии гидроксиди оҳан дар таҳшин, %		
	τ, д	C <sub>Na</sub> , он, %	Модули алюминнатӣ	Fe(OH) <sub>3</sub>				
				Al(OH) <sub>3</sub> гаш				
5	5	1 0	5 0	1	48,3	98,01	50,7	
5	5	1 0	5 0	1	55,6	98,05	43,6	
5	5	1 0	5 0	1	61,4	98,51	37,8	
5	5	1 0	5 0	1	68,4	98,53	30,8	
5	0	1 2	5 5	1	53,7	98,71	45,5	
				1	64,1	98,85	35,1	


	5	0	0					
	5	5	2	5	1	68,8	98,73	30,4
	5	0	0	5	1	70,9	99,79	27,2
	5	0	3	1	1	72,4	98,54	26,8
0	5	0	3	2	1	70,7	98,61	28,8
1	5	0	3	3	1	68,9	98,98	30,1
2	5	0	3	4	1	68,1	98,21	31,1
3	5	0	3	1	1,5	73,1	98,81	26,1
4	5	0	3	1	2,0	80,4	98,54	18,8
5	5	0	3	1	2,5	85,1	98,74	14,1
6	5	0	3	1	3,0	90,8	98,81	8,3
7	5	0	3	1	3,5	96,9	98,64	2,3


Мувофиқи маълумотҳои ҷадвали 2, зимни тағйир додани ҳарорат аз 25 то 85 °C дараҷаи чудошавии маҳлули алюминати натрий аз 48,3 то 68,4% афзоиш меёбад. Дар ин ҳолат дараҷаи чудошавии гидроксиди оҳан бе тағйир монда (98%), ҳалшавандагии гидроксиди алюминийи ғашмонанди таркиби гидроксиди оҳан зиёд мешавад ва қимати он аз 50,7 то 30,8% коҳиши меёбад. Ҳангоми зиёд намудани давомнокии раванд аз 10 то 30 дақиқа зиёдшавии дараҷаи чудошавии маҳлули алюминати натрий аз 53,7 то 70,9% мушоҳида гардида, миқдори гидроксиди алюминийи ғашмонанд аз таркиби гидроксиди оҳан аз 45,5 то 27,2% кам мешавад. Муайян гардид, ки баланд намудани концентратсияи гидроксиди натрий боиси ҳосилшавии маҳлули сери алюминати натрий гардида, ин ҳолат ба таҷзияшавии маҳлули сери алюминат оварда мерасонад, ҳамзамон зимни ҳосилшавии маҳлули сери сулфати натрий, раванди полоиши гидроксиди оҳан мушкил мегардад. Бинобар ин истифодаи маҳлули 10%-и гидроксиди натрий мувофиқи мақсад аст.

Дар технологияи истеҳсоли гидроксиди алюминий модули алюминатӣ (таносуби молии оксиди натрий ба оксиди алюминий) нақши муҳимро бозида, қимати он аз 1 то 3,5 тағйир дода шуд. Муайян гардид, ки зимни зиёд намудани модули алюминитӣ аз 1 то 3,5 миқдори гидроксиди алюминийи ғашмонанд аз 26,1 то 2,3% коҳиши ёфта, дар ин ҳолат дараҷаи чудошавии маҳлули алюминати натрий аз 73,1 то 96,9% зиёд мешавад. Ҳамин тариқ параметрҳои оптималии раванди коркарди ишқории маҳлули замчи алюминию калийдор ва сулфати оҳан чунин мебошад: ҳарорат – 85 °C, давомнокии раванд – 30 дақиқа, концентратсияи гидроксиди натрий – 10%, модули алюминатӣ – 3,5. Дар чунин шароит дараҷаи чудошавии маҳлули алюминати натрий зиёда аз 96%, таҳшини гидроксиди оҳан 98% ва миқдори бокимондаи гидроксиди алюминий дар таркиби гидроксиди оҳан 2,3%-ро ташкил медиҳад.

Пас аз муайян намудани параметрҳои оптималии раванди ишқоронии маҳлули замчи алюминию калийдор ва сулфати оҳан, таҳлили рентгенофазавии қисмати сахт – гидроксиди оҳан гузаронида шуда, мушоҳида гардид, ки дар рентгенограмма ягон раҳ пайдо намегардад ва ин ҳолат шаҳодат аз ҳосилшавии гидроксиди оҳани аморфӣ медиҳад [11].

Баъд аз полоиши гидроксиди оҳан, қисмати моёни он, ки аз маҳлули алюминати натрий ва сулфатҳои натрию калий иборат мебошад, карбонизатсия карда шуд. Зимни карбонизатсияи маҳлули мазкур гузариши реаксияҳои зерин имконпазир мебошад.





Инчунин баъд аз каронизатсия маҳдули алюминати натрий ва ҳосил намудани гидроксида алюминий дар намуди таҳшин, қисмати сахти он аз таҳлили химиявӣ гузаронида шуда, натиҷаи он дар муқоиса бо гидроксида алюминий стандартӣ дар ҷадвали 3 оварда шудааст.

### Ҷадвали 3. Муқоисаи таркиби химиявии намуна бо гидроксида алюминий стандартӣ


Номгӯйи нишондиҳандаҳо	Талабот барои тамғаҳо				
	Гидроксида алюминий, шароити техникӣ ТУ 1711-001-00658716-99				Гидроксида алюминий санчишиӣ
	ГД 15	ГД 12	ГД 6	ГД 1	
Ҳиссаи массавии гидроксида алюминий ( $\text{Al(OH)}_3$ ), %, на кам аз	84	87	93	98	99,2
Ҳиссаи массавии дуоксиди силитсий ( $\text{SiO}_2$ ), %, на зиёда аз	0,08	0,08	0,1	0,1	0,06
Ҳиссаи массавии оксида оҳан, ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), %, на зиёда аз	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Ҳиссаи массавии намӣ, %, на зиёда аз	15	12	6	1	0,4

Ҷуноне, ки аз ҷадвали 3 мушоҳида мегардад, миқдори гидроксида алюминий дар таркиби намунаи таҳқиқшаванда ба 99,2% баробар буда, ба талаботҳои меъёрии гидроксида алюминий техникӣ бо ТУ 1711-001-00658716-99 ҷавобгӯ мебошад.

Ҳамзамон зимни гузаронидани таҳлили рентгенофазавӣ дар рентгенограмма ягон рах пайдо намегардад, ки ҳолати мазкур ба ҳосилшаваи гидроксида алюминий аморфӣ шаҳодат медиҳад [12].

Мувофиқи адабиёт ва таҳлилҳои химиявӣ, гидроксида алюминий аз варақсангҳои мусковит-ставролити кони “Курговад” ҳосилшударо метавонанд барои истехсоли гилҳоқ, коагулянт, фториди алюминий, криолит, ҳамчун маводи пуркунанда дар доҳили ноқилҳо ва ғайраҳо истифода намоянд.

Пас аз ҷудо намудани гидроксида алюминий бо роҳи полоиш, қисмати моеъ буғронӣ шуда, намунаи буғроншуда аз таҳлили рентгенофазавӣ гузаронида шуд (расми 2, ҷадвали 4).



Расми 2. Рентгенограммаи намаки буғроншуда, ки пас полоиши гидроксида алюминий ҷудо мешавад

(графики болои – намунаи таҳлилшаванда, графики поёй – эталон)  
Дар ҷадвали 4 маълумотҳо оид ба таркиби миқдорӣ ва сифатии намунаи таҳлилшаванда оварда шудааст.

**Ҷадвали 4. Натиҷаи таҳлили рентгенофазавии намунаи таҳлилшаванда**

Номгӯй (модда ё инки минерал)	Формулаи химиявӣ	Рақами картоекаи PDF	Миқд ор, %	Мувофиқати ниҳо	
				Ёфташу да	Ум умӣ
Буркеит	$\text{Na}_6(\text{SO}_4)(\text{CO}_3, \text{SO}_4)$	24-1134	43,8		
Мирабилит	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	75-1077	25,5		
Сулфати калий	$\text{K}_2\text{SO}_4$	75-1857	10,1		
Карбонати калий	$\text{K}_2\text{CO}_3$	16-820	4,1		
Карбонати натрий	$\text{Na}_2\text{CO}_3$	86-308	16,4		
Сумма	-	-	99,9		

Чуноне ки аз рентгенограмма (расми 2) ва ҷадвали 4 дода мешавад, дар таркиби намаки буғроншуда минералҳои буркеит ( $\text{Na}_6(\text{SO}_4)(\text{CO}_3, \text{SO}_4)$ ), мирабилит ( $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ), пайвастаҳои сулфати калий ( $\text{K}_2\text{SO}_4$ ), карбонати калий ( $\text{K}_2\text{CO}_3$ ) ва карбонати натрий ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) мушоҳида мешавад. Таҳлили рентгенофазавӣ гузариши реаксияҳои дар боло овардашударо тасдиқ менамояд.


Инчунин пас аз калсинатсияи гидроксиди алюминий, ки аз варақсангҳои мусковит-страволит ҳосил шудааст, дар ҳарорати 900-1000 °C як миқдор гилҳок ҳосил карда шуд, ки таркиби химиявии он дар ҷадвали 5 оварда шудааст.

**Ҷадвали 5. Таркиби химиявии намунаи муқонсавӣ ва гилҳоки стандартӣ**

Номгӯйи нишондиҳандоҳо	Гилҳок. Шароити техникиӣ ГОСТ 6912.1-93				Гилҳоки аз мусковит ҳосилшуда	
	Меъёр барои тамғаҳо					
	Г- 00	Г- 0	Г-1	Г-2		
$\text{Al}_2\text{O}_3$ , %, на кам аз	98 ,9	98 ,5	98,5	98,5	98,8	
$\text{SiO}_2$ , %, на зиёда аз	0, 02	0, 03	0,5	0,8	0,02	
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ , %, на зиёда аз	0, 03	0, 05	0,04	0,02	0,05	
Т.З.Т., %, на зиёда аз	0, 6	0, 7	0,7	0,8	0,5	

Чуноне ки аз ҷадвали 5 дода мешавад, дар таркиби намунаи таҳлилшуда, миқдори оксиди алюминий зиёда аз 98%-ро ташкил дода, дигар компонентҳои таркиби гилҳок дар ҳудуди меъёрий қарор доранд.

Бо мақсади тасдиқ намудани натиҷаи таҳлилҳои химиявӣ ва ҳосил намудани гилҳок аз гидроксиди алюминий аморфӣ, таҳлили рентгенофазавии гилҳоки ҳосилшуда гузаронида шуд, ки натиҷаи он дар расми 3 ва ҷадвали 6 оварда шудааст.



**Расми 3. Рентгенограмма оксида алюминий, ки пас аз калсинацсияи гидроксида алюминий аморфӣ ҳосил шудааст**

Дар ҷадвали 6 маълумотҳо оид ба таркиби миқдорӣ ва сифатии намунаи таҳлилшавандагӣ оварда шудааст.

#### Ҷадвали 6. Натиҷаи таҳлили рентгенофазавии намунаи таҳлилшавандагӣ

Номгӯй (модда ё инки минерал)	Формулаи химиявӣ	Рақами каротекаи PDF	Миқд ор, %	Мувофиқати пикҳо	
				Ёфташу да	Ум умӣ
Корунд	$\text{Al}_2\text{O}_3$	46-1212	99,9		
Сумма	-	-	99,9	8	9

Аз рентгенограмма (расми 3) ва ҷадвали 6 диде мешавад, ки пас аз коркарди ҳароратии гидроксида алюминий аморфӣ дар ҳарорати  $1000^{\circ}\text{C}$  корунд ( $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ) ҳосил шуда, ҳосилшавии гилҳокро тасдиқ менамояд.

**Хулоса** Ҳамин тарик, дар шароити лабораторӣ параметрҳои оптималии раванди коркарди комплексии омехтаи маҳлулҳои замчи алюминию калийдор ва сулфати оҳан муайян шуда, технологияи мазкур шароит фароҳам меорад, ки аз вараксангҳои мусковит-страволити кони “Курговад” истеҳсоли замчи алюминию калийдор ва сулфати оҳан, ҳамзамон дар асоси маҳлули сульфатдошта, истеҳсоли гидроксида оҳан, гидроксида алюминий, гилҳок, сулфат ва карбонати калий, коагулянт, фториди алюминии криолит ва ғайраҳо ба роҳ монда шавад. Инчунин дақиқияти технологияи мазкур ва маҳсулотҳои ҳосилшуда, бо таҳлилҳои физикавию химиявӣ тасдиқ карда шудааст.

#### Адабиёт

- Логинова, И.В. Производство глинозема и экономические расчеты в цветной металлургии: учебное пособие И.В. Логинова, А.А. Шопперт, Д.А. Рогожников, А.В. Кырчиков. – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2016. - 253 с.
- Наимов, Н.А. Технология получения коагулянтов из каолиновых глин месторождения «Зидди» способом сульфатизации / Доклады Национальной академии наук Таджикистана, 2021, том 64, №9-10, С.571-578.
- Наимов, Н.А. Физико-химические аспекты сульфатизации каолинитсодержащих глин Таджикистана / Н.А. Наимов, Дж.Р. Рузиев, Х.Э. Бобоев, А.Х. Сафиеев, Х. Сафиеев. – ДАН РТ, 2017, т. 60, №7-8, С.356 - 361.
- Мирсаидов, У.М. Переработка алюмосиликатных руд Таджикистана спекательными методами / У.М. Мирсаидов. – Душанбе: Дониш, 2021. - 76 с.

5. Лайнер, Ю.А. Комплексная переработка алюминийсодержащего сырья кислотными способами / Ю.А. Лайнер. – М.: Наука, 1982. - 208 с.
6. Сафиев, Х. Основные направления использования местных минеральных ресурсов в производстве алюминия / Х. Сафиев, Ш.О. Кабиров, Б.С. Азизов, А. Муродиён, - Горный журнал, 2016. Спец. выпуск. – С. 49-53.
7. Запольский, А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья / А.К. Запольский. - Киев: Наукова думка, 1981, 208 с.
8. Ёров, З.Ё. Минерально – сырьевая база химико – металлургической промышленности Таджикистана / З.Ё. Ёров, Ш.О. Кабиров, А. Муродиён, Н.М. Сироджев. - Душанбе 2012. Отп. в «Мега Басым», Стамбул, Турция. – 416 с.
9. Наимов, Н.А. Физико-химические аспекты переработки ставролит-мусковитовых сланцев способом сульфатизации / Н.А. Наимов, Г. Аминджони, Дж.Р. Рузиев, Р.С. Рафиев, Х.Э. Бобоев, Х. Сафиев. – ДАН РТ, 2018, т. 61, №2, С.194 - 199.
10. Наимов, Н.А. Кинетика процесса сульфатизации ставролит-мусковитовых сланцев Таджикистана / Н.А.Наимов //ДАН РТ.- Т.62.- 2019.- №1-2. - С.105-108.
11. Атоев, Э.Х. Термоаналитическое исследование термических превращений аморфного гидроксида железа / Э.Х. Атоев, К.Э. Рузиева. // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. 2019. № 11(65). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8130>
12. Мун А.И., Желудкова Г.В., Казанцева Н.М., Зульфугарлы Ж.И. Исследование старения совместно осажденных гидроксидов алюминия, хрома, железа / А.И. Мун, Г.В. Желудкова, Н.М. Казанцева, Ж.И. Зульфугарлы. //Азерб. хим. журн. - 1981. - № 3. -С. 81-85.

## **ТЕХНОЛОГИЯ КОРКАРДИ КОМПЛЕКСИИ ВАРАҚСАНГҲОИ МУСКОВИТ-СТАВРОЛИТИ КОНИ «КУРГОВАД»**

Дар мақола натиҷаи таҳқиқотҳои раванди коркарди комплексии маҳлули замчи алюминию калийдор, ки аз вараксангҳои мусковит-ставролити кони “Курговад” бо усули сульфаткунонӣ ҳосил шудааст, бо мақсади ҳосил намудани гидроксида алюминий ва гилҳок дарҷ гардидааст.

Муайян намудани параметрҳои оптималии раванди коркарди маҳлули замчи алюминию калийдор бо маҳлули гидроксида натрий бо мақсади ҳосил намудани маҳлули алюминтаи натрий ва гидроксида оҳан, инчунин карбонизатсияи маҳлули алюминати натрий бо мақсади ҳосил намудани гидроксида алюминий.

Пас аз чудо намудани маҳлули замчи алюминию калийдор аз пухтаи сульфаткунонидашудаи вараксангҳои мусковит-ставролит, раванди коркарди ишқорӣ вобаста аз ҳарорат, давомнокии раванд, концентратсияи гидроксида натрий ва модули алюминатӣ омӯҳта шуда, дараҷаи ҷудошавии маҳлули алюминати натрий ва таҳшини гидроксида оҳан зиёда аз 97%-ро ташкил намуд. Ҳамзамон зимни карбонизатсияи маҳлули алюминати натрий, дараҷаи ҷудошавии гидроксида алюминий зиёда аз 98%-ро дар бар гирифт. Натиҷаҳои таҳқиқот бо таҳлилҳои физикавию химиявӣ тасдик карда шуд.

**Калимаҳои калидӣ:** вараксангҳои мусковит-ставролит, кони “Курговад”, гидроксида алюминий, гилҳок, замчи алюминию калийдор, истеҳсоли алюминий.

## **ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МУСКОВИТ- СТАВРОЛИТОВЫХ СЛАНЦЕВ КУРГОВАДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**

В статье представлены результаты исследований по комплексной переработки раствора алюмокалиевых квасцов, полученного из мусковит-ставролитовых сланцев месторождения «Курговад» способом сульфатизации, с целью получения гидроксида алюминия и глинозема.

Определение оптимальных параметров процесса щелочной обработки раствора алюмокалиевых квасцов и сульфата железа с целью получения раствора алюмината натрия и твердого гидроксида железа, а также карбонизации раствора алюмината натрия с получением гидроксида алюминия.

После получения раствора алюмокалиевых квасцов из сульфатированного спёка изучен процесс щелочной обработки в зависимости от температуры, продолжительности процесса, концентрации гидроксида натрия и алюминатного модуля. При этом степень извлечения раствора алюмината натрия и осадок гидроксида железа составлял более 97%. В то же время при карбонизации раствора алюмината натрия степень извлечения гидроксида алюминия составила более 98%. Результаты исследования подтверждены физико-химическими методами анализа.

**Ключевые слова:** мусковит-ставролитовые сланцы, месторождения «Курговад», гидроксид алюминия, глинозем, алюмокалиевые квасцы, производство алюминия.

## TECHNOLOGY OF INTEGRATED PROCESSING OF MUSCOVITE-STAUROLITE SHALE FROM THE KURGOVAD DEPOSIT

The article presents the results of research on the complex processing of aluminum potassium sulphate solution obtained from muscovite-stavrolite shale of the deposit “Kurgovad” by sulphatisation method in order to obtain aluminium hydroxide and alumina.

Determination of optimal parameters of the process of alkaline treatment of aluminum potassium sulphate and iron sulphate solution to obtain sodium aluminate solution and solid iron hydroxide, as well as carbonisation of sodium aluminate solution to obtain aluminium hydroxide.

After obtaining aluminum potassium sulphate solution from sulphatised sinter, the alkaline treatment process was studied depending on temperature, process duration, sodium hydroxide concentration and aluminate modulus. At the same time, the degree of extraction of sodium aluminate solution and iron hydroxide precipitate was more than 97%. At the same time, when sodium aluminate solution was carbonised, the recovery degree of aluminium hydroxide was more than 98%. The results of the study were confirmed by physicochemical methods of analysis.

**Keywords:** muscovite-staurolite shale, “Kurgovad” deposits, aluminium hydroxide, alumina, aluminum potassium sulphate, aluminium production.

### Дар бораи муаллифон:

**Наимов Носир Абдурахмонович** - номзади илмҳои техники, асистенти кафедраи химии татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел: (+992) 901-11-65-12. E-mail:

**Иброҳимзода Фирӯза Давлаталий** - магистранти кафедраи химии татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.

**Рафиев Рустам Сафаралиевич** - номзади илмҳои химия, мудири кафедраи химии татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел: (+992) 939-06-69-59. E-mail: [rustam.rafiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiev@mail.ru)

**Шоқаримов Сироҷиддин Мирзоевич** - Докторант PhD-и кафедраи химии татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел: (+992) 901-10-16-63

### Об авторах

**Наимов Носир Абдурахмонович** - кандидат технических наук, ассистент кафедры прикладной химии Таджикского национального университета, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Тел: (+992) 901-11-65-12. E-mail: [nosser2016@outlook.com](mailto:nosser2016@outlook.com)

**Иброҳимзода Фирӯза Давлатали** - магистрант кафедры прикладной химии Таджикского национального университета, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

**Рафиев Рустам Сафаралиевич** - кандидат химических наук, заведующий кафедрой прикладной химии Таджикского национального университета, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Тел: (+992) 939-06-69-59. E-mail: [rustam.rafiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiev@mail.ru)

**Шоқаримов Сироҷиддин Мирзоевич** - Докторант PhD кафедры прикладной химии Таджикского национального университета, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Тел: (+992) 901-10-16-63

### About the authors

**Naimov Nosir Abdurahmonovich** - Candidate of Technical Sciences, Assistant of the Department of Applied Chemistry, Tajik National University, 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Tel: (+992) 901-11-65-12. E-mail: [nosser2016@outlook.com](mailto:nosser2016@outlook.com)

**Ibrohimzoda Firuza Davlatali** - Master's student of Applied Chemistry Department, Tajik National University, 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 17.

**Rafiev Rustam Safaralievich** - Candidate of Chemical Sciences, Head of the Department of Applied Chemistry, Tajik National University, 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Tel: (+992) 939-06-69-59. E-mail: [rustam.rafiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiev@mail.ru)

**Shokarimov Sirojiddin Mirzoevich** - PhD student at the Department of Applied Chemistry, Tajik National University, 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Tel: (+992) 901-10-16-63

**КИНЕТИКАИ ТАҶЗИЯИ ГИДРОКСИДИ АЛЮМИНИЙ ДАР  
ОМЕХТАИ КИСЛОТАҲОИ ГИДРОГЕНСИЛИТСИЙФТОРИД  
ВА ГДРОГЕНФТОРИД**

**Шокаримов С.М. Рафиев Р. С., Рузиев Ч.Р.**

*Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

**Наимов Н. А.**

*Пажӯҳиишгоҳи имтиюз таҳқиқотии металurgiya"-и ҶСК "Ширкати  
Алюминийи Тоҷик"*

Яке аз минералҳои асосии фтордор – флюорит ба шумор меравад, гарчанде ки иони фтор тақрибан дар таркиби 50 минерал мавҷуд мебошад [1].

Зимни коркарди флюорит ва концентрати фосфорит бо кислотаи сулфат як микдор кислотаи гидрогенсилитсийфторид (КГСФ) ҳосил мешавад, ки метавонад муҳити атрофро олуда созад [2,3]. Инчунин мавриди зикр аст, ки дар ҶДММ «ТАЛКО Кемикал» зимни истехсолоти максималии кислотаи фторид ба сифати маҳсулоти дуюминдарча омехтаи КГСФ (25%) ва кислотаи фторид (14%) ҳосил мешавад, ки микдори он дар як сол наздикӣ 4 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад ва ҳамзамон зарурати коркарди он ба миён меояд [4].

**Қисми таҷрибавӣ.** Яке аз роҳҳои одии коркарди омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид нейтрализатсияи он бо содаи каустиқ ё калсиониронида ба шумор рафта, дар натиҷа омехтаи силитсийфторид ва фториди натрий ҳосил мешаванд [5-7]. Ба ҳамин монанд имконияти истехсоли фториди натрий ва оксиди силитсий аморфӣ вучуд дорад, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ ва экологӣ фоидаи назаррас ба даст меорад [8, 9].

Бинобар ин таҳқиқотҳо оид ба таҷзияи технологияи коркарди омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид бо гидроксидаи алюминий бо мақсади ҳосил намудани оксидаи силитсий аморфӣ ва фториди алюминий гузаронида шуд.

**Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо.** Раванди коркарди омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид бо гидроксидаи алюминий дар ду зина мегузарад. Дар зинаи аввал зимни боҳамтасиркуни гидроксидаи алюминий бо омехтаи кислотаҳо, оксидаи силитсий аморфӣ дар намуди таҳшин ва маҳлули фториди алюминий ҳосил шуда (реаксияҳои 1 ва 2), пас аз ҷудо намудани оксидаи силитсий аморфӣ дар зинаи дуюм раванди кристаллизатсияи маҳлули фториди алюминий гузаронида мешавад.




Раванди таҷзияи гидроксидаи алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид бо мақсади ҳосил намудани оксидаи силитсий аморфӣ ва маҳлули фториди алюминий дар ҳарорати 90 °C, давомнокии раванд 15 дақиқа, концентратсияи КГСФ 15%, кислотаи фторид 8 % ва вояи кислотаҳо аз рӯйи ҳисоби стехиометрӣ 120% гузаронида мешавад. Дар ҷунун шароит дараҷаи ҷудошавии оксидаи силитсий аморфӣ 98,5% ва маҳлули фториди алюминий 95,5%-ро ташкил медиҳанд.

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти дар боло овардашуда, кинетикаи таҷзияи гидроксидаи алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид бо мақсади ҳосил намудани оксидаи силитсий аморфӣ, маҳлули фториди алюминий ва кристаллизатсияи маҳлули фториди алюминий мавриди омӯзиш қарор дода шуд.

Дар мадди аввал, кинетикаи гузариши раванди таҷзияи гидроксидаи алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид бо мақсади ҳосил намудани оксидаи силитсий аморфӣ дар ҳудудҳои ҳарорати аз 30 то 90 °C ва давомнокии дар муддати таҷзия аз 5 то 15 дақиқа омӯхта шуд.

Натиҷаи таҳқиқот оид ба омӯзиши дараҷаи ҷудошавии оксидаи силитсий аморфӣ вобаста аз давомнокии раванди таҷзия дар ҳудудҳои гуногуни ҳарорат дар расми 1 оварда шудааст.



**Расми 1. Вобастагии баромади оксида силитсий аморфӣ аз давомнокии раванд дар ҳароратҳои гуногун**

Аз расми 1 дида мешавад, ки қаҷхатаҳои кинетикӣ дар фосилаи аз 30 то 50 °C амалан ҳусусияти ростхата дошта, дар ҳароратҳои 60-90 °C аввал ҳусусияти ростхата, баъдан шакли параболиро мегирад. Ин қаҷхатҳои кинетикӣ аз рӯйи муодилаи тартиби якум ҳисоб карда мешаванд:

$$\frac{d\alpha}{d\tau} = k(1 - \alpha), \quad (1)$$

Дар ин ҷо:  $\alpha$  – дараҷаи таҳшиншавии оксида силитсий аморфӣ;


$\tau$  – вақт, дақиқа;

$k$  – константаи суръати реаксия, дақиқа<sup>-1</sup>.

Баъд аз дигаркунии наонқадар душвори математикӣ, муодилаи (1)-ро метавонем дар шакли зерин ифода кунем:

$$\lg \frac{1}{(1 - \alpha)} = \frac{k\tau}{2,303} \quad (2)$$

Дар расми 2 натиҷаи ҳисобҳои кинетикии раванди таҷзияи гидроксиди алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид оварда шудааст.



**Расми 2. Графикҳои вобастагии  $\lg \frac{1}{(1 - \alpha)}$  аз вақт (а) ва  $\lg K$  аз ҳарорати мутлақи баракс (б)**

Чуноне ки аз графики вобастагии  $\lg \frac{1}{(1-\alpha)}$  аз вақт (расми 2а) диди мешавад, рахҳои

хосилшуда қиматҳои манғӣ дошта, зимни таҳлили он, қимати константаи суръати раванди таҷзия дар ҳудуди таҳқиқшавандай ҳарорат ҳисоб карда шуд.

Вобастагии константаи суръати реаксияро аз ҳарорат бо муодилаи Аррениус 3, 4 ҳисоб шуда, натиҷаи омӯзиш дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

## **Чадвали 1. Ҳисоби константай таҳшиншавии оксиди силитсийи аморфӣ дар ҳароратҳои гуногун**

№	30 3К	313 К	323 К	333 К	343 К	353 К	363 К
К <sub>ря</sub> , мин <sup>-1</sup>	0,0 042	0,00 81	0,01 61	0,04 56	0,05 91	0,07 11	0,12 31

Муодилаи Аррениус 3,4 чунин мебоша:

$$k = k_o \cdot e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$\text{иначе: } \lg k = \lg k_0 - \frac{E}{2.303RT}, \quad 4$$

дар ин чо:  $k$  – константаи суръати раванди таҷзия;

$k_0$  – зариби пеш аз экспоненциалй;

$E$  – энергияи фаъолнокии зоҳирӣ, кЧ/мол;


$R$  – доимии универсалии газҳо, Ч/мол·град;

Т – ҳарорати мутлақ, К.

Дар расми 26 вобастагии  $\lg K$  аз ҳарорати мутлақи баръакс ( $1/T$ ) нишон дода шудааст. Чуноне ки аз расм диди мешавад ҳамаи нуқтаҳои таҷрибай дар як хати рост ҷойгиранд.


Бо истифодаи муодилаи Аррениус (1) энергияи фаълонокии раванди ҳосилшавии оксиди силитсийи аморфӣ ҳисоб карда шуда, муқаррар гардид ки қимати он ба  $50,77 \text{ кДж/моль}$  баробар буда, равнад дар ҳудуди кинетикий мегузарад.

Пас аз муайян намудани бузургиҳои кинетикии ҳосил намудани оксида силитсий аморфӣ, кинетикаи ҳосилшавии маҳлули фториди алюминий дар ҳарорати аз 30 то 90 °C ва давомнокии раванди аз 5 то 15 дақиқа омӯхта шуда, натиҷаи он дар расми 3 оварда шудааст.



### **Расми 3. Вобастагии дарацаи чудошавии баромади маҳлули фториди алюминий аз давомнокии раванд дар ҳароратҳои гуногун**

Аз расми 3 дида мешавад, ки качхатаҳои кинетикий дар ҳудуди аз 30 то 50 °С амалан хусусияти ростхата дошта, дар ҳароратҳои 60-90 °С аввал хусусияти ростхата, пас шакли параболиро мегиранд. Ин качхатҳои кинетикий аз рӯйи муодилаи тартиби якум ҳисоб карда шудааст.



**Расми 4. Графикҳои вобастагии  $\lg \frac{1}{(1-\alpha)}$  аз вакт (а) ва вобастагии  $\lg K$  аз ҳарорати мутлақи баракс (б)**

Инчунин аз графики вобастагии  $\lg \frac{1}{(1-\alpha)}$  аз вакт (расми 4а) диде мешавад, ки хатҳои ёфташуда, қиматҳои манфӣ дошта, зимни таҳлили ин хатҳо, қимати константаи суръати раванди таҷзияи гидроксиди алюминий дар ҳудуди таҳқиқшавандай ҳарорат ҳисоб карда шуд.

Вобастагии константаи суръати реаксия аз ҳарорат бо муодилаи Аррениус ҳисоб гардида, натиҷаи он дар ҷадвали 2 оварда шудааст.


#### **Ҷадвали 2. Ҳисоби константаи суръати реаксияи чудошавии маҳлули фториди алюминий дар ҳароратҳои гуногун**

№	30 3К	313 К	323 К	333 К	343 К	353 К	363 К
$K_{ря},$ $\text{мин}^{-1}$	0,0 074	0,0 149	0,02 16	0,03 11	0,04 93	0,07 25	0,91 21

Бо истифодаи муодилаи Аррениус энергияи фаъолнокии раванди ҳосилшавии маҳлули фториди алюминий ҳисоб карда шуд, ки қимати он ба 38,71 кЧ/мол баробар мебошад. Қимати ҳисобкардашудаи энергияи фаъолнокии ҳосилшавии маҳлули фториди алюминий шаҳодат аз он медиҳад, ки раванди мазкур дар ҳудуди интиқолӣ мегузарад.


Чуноне ки қаблан қайд гардида буд, пас аз чудо намудани оксиди силитсий аморфӣ дар зинаи дуюм раванди кристаллизатсияи маҳлули фториди алюминий гузаронида мешавад. Бинобар ин кинетикаи кристаллизатсияи фториди алюминий дар ҳудуди ҳарорати аз 30 то 90 °C ва давомнокии раванд аз 30 то 180 дақиқа омӯхта шуда, натиҷаи он дар расми 5 оварда шудааст.

Чуноне ки аз расми 5 диде мешавад, қаҷхатаҳои кинетикӣ дар ҳудуди ҳарорт аз 30 то 60 °C ҳосияти ростхатагӣ дошта, дар ҳароратҳои аз 70 то 90 °C аввал ҳусусияти ростхата, баъдан шакли параболиро мегиранд. Қаҷхатҳои кинетикӣ аз рӯйи муодилаи тартиби якум ҳисоб карда шудаанд.



Расми 5. Дараачи кристаллизацияи фториди алуминий аз давомнокии раванд дар ҳароратҳои гуногун

Хисобҳои кинетикии кристаллизацияи маҳлули фториди алуминий, ки ҳангоми таҷзияи гидроксиди алуминий бо омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид ҳосил шудааст, дар расми 6 оварда шудааст.



Расми 6. Графикҳои вобастагии  $\lg \frac{1}{(1-\alpha)}$  аз вакт (а) ва вобастагии  $\lg K$  аз ҳарорати мутлақи баракс (б)

Аз графики вобастагии  $\lg \frac{1}{(1-\alpha)}$  аз вакт (расми 2а) диде мешавад, ки ҳатҳои зимни кристаллизацияи фториди алуминий тасвирёфта, қиматҳои манғӣ дошта, зимни таҳлили ин ҳатҳо, қимати константаи суръати раванди кристаллизация дар ҳудуди таҳқиқшавандай ҳарорат ҳисоб карда шудааст.

Дар ин асос вобастагии константаи суръати реаксия аз ҳарорат бо муодилаи Аррениус ҳисоб карда шуда, натиҷаи он дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст.

Ҷадвали 3. Ҳисоби константаи кристаллизацияи фториди алуминий дар ҳароратҳои гуногун

N	K 303	K 313	K 323	K 333	K 343	K 353	K 363
К роя, мин	0,00 0074	0,00 1465	0,00 2111	0,00 3881	0,00 5959	0,00 8527	0,00 1563

Зимни ҳисоб намудани энергияи фаъолнокӣ бо истифода аз муодилаи Аррениус маълум гардид, ки раванди кристаллизацияи маҳлули фториди алуминий дар ҳудуди

интиқолй мегузарад, зеро қимати энергияи фаъолнокӣ 38,71 кЧ/мол-ро ташкил медиҳад. Қиматҳои муайяншудаи энергияи фаъолнокии раванди таҷзияи гидроксиди алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид ба адабиёт мувофиқат мекунад [10].

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, қиматҳои ҳисобшудаи кинетикӣ, механизми равандро ҳангоми таҷзияи гидроксиди алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид бо мақсади ҳосил намудани оксиди силитсийи аморфӣ ва фториди алюминий муайян намуда, имкон медиҳад, ки шароити оптимальӣ барои татбиқи ин технология интихоб карда шавад.

### *Адабиёт*

1. Раков, Э.Г. Химия и технология неорганических фторидов. / Э.Г. Раков. – М.: Изд-во МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1990. – 162 с.
2. Production of Fluorosilicic Acid from Phosphoric Acid Slurry of a Fertilizer Manufacturing Plant / Se-Won Kim, Woo-Kyun Moon, Hung-Suck Park // Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society 13(2). February 2012. DOI:10.5762/KAIS.2012.13.2.926.
3. Азотнокислотная переработка бедного апатита месторождения Лаокай / Ле Хонг Фук // Диссертация на сосикание ученой степени кандидата технических наук. Москва - 2021, 143 стр.
4. Физико-химические аспекты технологии получения криолита, используемого для производства алюминия, гидрохимическим способом с использованием поваренной соли / Х.Сафиев, Н.А.Наимов, Дж.Р.Рузиев, И.Ш.Ахмадшоев, А.М.Джуракулов, А.Муродиён, Н.В.Немчинова // iPolytechJournal. 2022. Т. 26. № 2. С. 348–356 (InEng.). <https://doi.org/10.21285/1814-3520-2022-2-348-356>.
5. Повышение качества фторсиликата натрия / Т.И. Мызовская, С.Р. Масакбаева // Наука и техника Казахстана, ISSN 1680-9165, № 4, 2020, <https://doi.org/10.48081/UGRM6297>
6. Characterization and Properties of Sodium Hexa-Fluorosilicate and its Potential Application in the Production of Sodium Fluoride / F. Arianpour, A.Ç. Arianpour, B. Aali // Silicon, 2020, <https://doi.org/10.1007/s12633-020-00755-0>
7. The effect of reaction conditions on the precipitation of sodium hexafluorosilicate produced from waste hexafluorosilicic acid / Marwan M. Batiha, Mohammad Al-Harabsheh // Polish Journal of Chemical Technology, 13, 2, 23 – 28, 2011, 10.2478/v10026-011-0019-4.
8. Recovery of a high surface area mesoporous silica from waste hexafluorosilicic acid ( $H_2SiF_6$ ) from fertilizer industry / Sarawade P.B. et al. // Journal of hazardous materials 173 (2010) pp. 576 – 580.
9. Получение силиката натрия из модифицированного силикагеля, побочного продукта фторида алюминия / Мамченков Е.А., Прокофьев В.Ю. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2019. Т. 62. Вып. 3. С. 89-93.
10. Дьяченко, А. Н. Практикум по гетерогенной химической кинетике Учебно-методическое пособие. / А. Н. Томск: Изд. ТПУ, 2004, 23с.

## **КИНЕТИКАИ ТАҶЗИЯИ ГИДРОКСИДИ АЛЮМИНИЙ ДАР ОМЕХТАИ КИСЛОТАҲОИ ГИДРОГЕНСИЛИТСИЙФТОРИД ВА ГИДРОГЕНФТОРИД**

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқот оид ба кинетика ва механизми гузариши раванди таҷзияи гидроксиди алюминий дар омехтаи кислотаи гидрогенсилитсийфторид (КГСФ) ва кислотаи фторид бо ҳосилшавии оксиди силитсийи аморфӣ ва маҳлули фториди алюминий, инчунин раванди кристаллизатсияи маҳлули фториди алюминий оварда шудааст.

Гузаронидани ҳисобҳои кинетикӣ, энергияи фаъолнокии раванди ҳосилшавии оксиди силитсийи аморфӣ, ки зимни таҷзияи гидроксиди алюминий дар омехтаи КГСФ ва кислотаи фторид ҳосил мешавад, омӯхта шуда, муайян гардидааст, ки қимати он 50,77 кЧ/мол-ро ташкил медиҳад. Натиҷаи ҳисобҳои гузаронидашуда оид ба муайян намудани энергияи фаъолнокӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳосилшавии оксиди силитсийи аморфӣ дар ҳудуди кинетикӣ мегузарад. Инчунин зимни гузаронидани раванди таҷзияи кислотагии гидроксиди алюминий константаи суръати рексияҳо, зарibi пеш аз экспоненсиалии муодилаи Аррениус ва энергияҳои фаъолнокии чудошавии маҳлули фториди алюминий ва кристаллизатсияи он муайян карда шуд.

**Калидвожаҳо:** кислотаи гидрогенсилитсийфторид, кислотаи фторид, фториди алюминий, оксида силитсий аморфӣ, муодилаи Аррениус, энергияи фаъолнокӣ.

## КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ СМЕСЬЮ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТ

В статье представлены результаты исследования кинетики и механизма протекания процесса разложения гидроксида алюминия в смеси кремнефтористоводородной (КФВК) и плавиковой кислот с получением аморфного оксида кремния и раствора фторида алюминия, а также процесс кристаллизации раствора фторида алюминия.

В ходе проведения кинетических расчетов определена энергия активации получения аморфного оксида кремния, образующегося при разложении гидроксида алюминия в смеси КФВК и плавиковой кислот, и ее значение составляет 50,77 кДж/моль. Результаты расчетов по определению энергии активации свидетельствуют о том, что образование аморфного оксида кремния происходит в кинетической области. Также в процессе кислотного разложения гидроксида алюминия определены константа скорости реакции, предэкспоненциальные множители уравнения Аррениуса, энергия активации получения раствора фторида алюминия и его кристаллизации.

**Ключевые слова:** плавиковая кислота, кремнефтористоводородная кислота, кислотное разложение, фторид алюминия, аморфный кремнезём, энергия активации, уравнение Аррениуса.

### KINETICS OF ALUMINIUM HYDROXIDE DECOMPOSITION BY A MIXTURE OF FLUOROSILICIC AND HYDROFLUORIC ACIDS

In paper presents the results of the study of the kinetics and mechanism of the decomposition of aluminium hydroxide in a mixture of fluorosilicic acid (FSA) and hydrofluoric acid to obtain amorphous silicon oxide and aluminium fluoride solution, as well as the crystallisation process of aluminium fluoride solution.

In the course of kinetic calculations, the activation energy of amorphous silicon oxide formed during the decomposition of aluminium hydroxide in a mixture of FSA and hydrofluoric acid was determined, and its value is 50.77 kJ/mol. The results of activation energy calculations indicate that the formation of amorphous silicon oxide occurs in the kinetic region. Also, in the process of acid decomposition of aluminium hydroxide the reaction rate constant, pre-exponential multipliers of the Arrhenius equation, activation energies of obtaining aluminium fluoride solution and its crystallisation were determined.

**Keywords:** fluorosilicic acid, hydrofluoric acid, acid decomposition, aluminium fluoride, amorphous silica, activation energy, Arrhenius equation

#### Дар бораи муаллифон

**Шоқаримов Сироҷиддин Мирзоевич** - докторанти PhD-и кафедраи химияи татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел: (+992) 901 10 16 63. E-mail: [sirojshokarimov@mail.ru](mailto:sirojshokarimov@mail.ru)

**Наимов Носир Абдураҳмонович** - номзади илмҳои техникӣ, директори МД “Пажӯшишгоҳи илмию таҳқиқотии металлургия”-и ЧСК “Ширкати Алюминийи Тоҷик”, 734003, ш. Душанбе, кучай Ҳ. Ҳакимзода, 17. Тел: (+992) 901 11 65 12. E-mail: [nosser2016@outlook.com](mailto:nosser2016@outlook.com)

**Рафиев Рустам Сафаралиевич** - номзади илмҳои химия, мудири кафедраи химияи татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел: (+992) 939 06 69 59. E-mail: [rustam.rafiev@mail.ru](mailto:rustam.rafiev@mail.ru)

**Рузиев Ҷура Раҳимназарович** - доктори илмҳои техники, профессор кафедраи химияи татбиқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 734025, Ҷумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 17, Тел: (+992) 917 36 15 13. E-mail: [gyra71@mail.ru](mailto:gyra71@mail.ru)

#### Об авторах

**Шокаримов Сироджиддин Мирзоевич** — аспирант кафедры прикладной химии Таджикского национального университета. 734025, ш. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Тел: (+992) 901 10 16 63. E-mail: sirojshokarimov@mail.ru

**Наимов Насир Абдурахмонович** — кандидат технических наук, директор НИИ металлургии АО «Таджикская алюминиевая компания», 734003, г. Душанбе, ул. Н. Хакимзода, 17. Тел: (+992) 901 11 65 12. Электронная почта: nosser2016@outlook.com

**Рафиев Рустам Сафаралиевич** — кандидат химических наук, заведующий кафедрой прикладной химии Таджикского национального университета. 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Тел: (+992) 939 06 69 59. E-mail: rustam.rafiev@mail.ru

**Рузиев Джура Рахимназарович** — доктор технических наук, профессор кафедры прикладной химии Таджикского национального университета. 734025, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, г. Душанбе. Рудаки, 17, Тел.: (+992) 917 36 15 13. E-mail: gyra71@mail.ru

#### About the authors

**Shokarimov Sirojiddin Mirzoevich** - PhD student of the department of applied chemistry of the, Tajik National University. 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Tel: (+992) 901 10 16 63. E-mail: sirojshokarimov@mail.ru

**Naimov Nasir Abdurakhmonovich** - candidate of technical sciences, director of the Scientific and Research Research Institute of Metallurgy, JSC "Tajik Aluminum Company", 734003, Dushanbe, H Street. Hakimzoda, 17. Tel: (+992) 901 11 65 12. E-mail: nosser2016@outlook.com

**Rafiev Rustam Safaralievich** - candidate of chemical sciences, head of the department of applied chemistry of the Tajik National University. 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Tel: (+992) 939 06 69 59. E-mail: rustam.rafiev@mail.ru

**Ruziev Jura Rahimnazarovich** - doctor of technical sciences, professor of the department of applied chemistry of the Tajik National University/ 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, a. Rudaki, 17, Tel: (+992) 917 36 15 13. E-mail: [gyra71@mail.ru](mailto:gyra71@mail.ru)

УДК 664.6 + 664.61.7

## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУКИ ИЗ ПОРОЩЕННОЙ ПШЕНИЦЫ В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

*Икрами М.Б., Шарипова М.Б., Каримов О.С.*

Технологический университет Таджикистана

Мучные кондитерские изделия являются продуктами массового спроса. Согласно принципам пищевой комбинаторики [1], обогащению подлежат продукты массового спроса, те продукты, которые потребляют большое число различных слоев населения. Однако традиционные кондитерские изделия, в том числе и мучные, нельзя отнести к функциональным продуктам или продуктам лечебно-профилактического назначения, так как они содержат большое количество сахара, жира, других видов сдобы и чаще всего изготовлены из муки высших сортов, а, следовательно, не содержат пищевые волокна, большинства макро- и микроэлементов и витаминов. Функциональные свойства этим видам продуктов можно обеспечить, вводя в рецептуру добавки нетрадиционного сырья, содержащего указанные функциональные ингредиенты.

Одним из перспективных направлений при разработке технологии функциональных хлебобулочных и мучных кондитерских продуктов является использование пророщенной пшеницы, как в виде измельченных пророщенных зерен, так и в виде муки из такого зерна. Согласно известным литературным данным [2-4], проращивание способствует переходу трудноусвояемых веществ в легко доступную форму, повышает количество витаминов и минеральных веществ, повышается биодоступность пищевых нутриентов. Все это обуславливает биологическую активность пророщенной пшеницы, содержащей витамины группы В, витамин Е, белки с незаменимыми аминокислотами, липиды. В силу невысокой стоимости исходного сырья продукты с применением пророщенного зерна пшеницы доступны широким слоям населения и способны компенсировать недостаток биологически активных веществ в рационе, повышая сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, предотвращая нарушения обмена веществ, благоприятно влияя на функциональное состояние органов пищеварения и метаболические процессы в организме. При этом использование проросших зерен пшеницы также позволяет разнообразить ассортимент продукции, придавать продуктам оригинальную вкусовую гамму.

Анализ литературы по данной теме показал, что разработка функциональных мучных кондитерских изделий является актуальной и перспективной задачей, но несмотря на вышеуказанные преимущества данного нетрадиционного сырья, научных статей, посвященных использованию муки из проросшей пшеницы в мучных кондитерских изделиях, очень мало.

В настоящей статье представлены результаты исследования возможности использования муки из пророщенной пшеницы в технологии кексов с использованием разрыхлителей.

Как известно, на качестве хлеба и хлебобулочных изделий большое влияние оказывает состояние амилолитических ферментов муки.

**При проращивании пшеничного зерна питательные вещества, заложенные в зерне в оптимальном для человека соотношении, подвергаются воздействию ферментов и переходят в более усвояемые формы [5], увеличивается количество**

**витаминов и минеральных веществ, что значительно повышает пищевую ценность продуктов из данного сырья.** Следует отметить, что при прорацивании в зерне резко повышается активность амилолитических ферментов, снижается число падения муки, что приводит к изменению внешнего вида, цвета корки и консистенции мякиша, снижению объема и менее развитой пористости изделий, из-за чего использование пророщенного зерна приводит к усложнению технологии.

К числу факторов, определяющих качество хлеба и хлебобулочных изделий, относится газообразующая способность муки, которая обусловлена как содержанием сахаров в муке, так и её способность образовывать сахара в процессе созревания теста. Эти два критерия определяют качество хлеба и хлебобулочных изделий, то есть такие их свойства, как вкус, аромат, цвет корки, состояние мякиша, способностью сохранять форму и т.д. Сахаробразующая способность муки обуславливается действием амилолитических ферментов на крахмал и зависит от наличия и количества амилолитических ферментов ( $\alpha$  и  $\beta$ -амилаз) в муке, а также от свойств крахмала муки. В пшеничной муке из не проросшего зерна содержится только  $\beta$ -амилаза. В муке из проросшего зерна наряду с  $\beta$ -амилазой, содержится активная  $\alpha$ -амилаза. Из основных функций амилаз (разжижение вязких растворов крахмала, декстринизация последнего и осахаривание) только разжижение зависит исключительно от  $\alpha$ -амилазы. Процесс декстринизации осуществляется при участии обоих ферментов, а осахаривание в основном зависит от активности  $\beta$ -амилазы, хотя определенную роль в этом процессе играет и  $\alpha$ -амилаза [5]. Гидролиз крахмала под действием этих ферментов протекает по-разному. Наличие  $\alpha$ -амилазы обеспечивает более полный гидролиз крахмала, а следовательно, более высокую сахаробразующую способность и, как следствие, более высокую газообразующую способность муки. Это обуславливает то, что брожение будет происходить более интенсивно, уменьшится время окончательной расстойки, более интенсивно будут происходить реакции между несброженными моносахаридами и продуктами гидролиза белка, которые формируют вкус и аромат хлеба. Вместе с тем, необходимо учитывать, что активная альфа-амилаза, способна накапливать в тесте при недостаточной его кислотности значительное количество декстринов, придающих нежелательную липкость мякишу. Содержание большого количества  $\alpha$ -амилазы при прохождении технологического процесса способно гидролизовать крахмал до декстринов с высокой скоростью, что приводит к получению хлеба с липким заминающим мякишем вследствие пониженной способности декстринов связывать воду. Кроме того, повышенное количество  $\alpha$ -амилаз, которые отвечают прежде всего за разжижение крахмала, может привести к полному растворению крахмала, что также нежелательно. Указанные биохимические особенности состояния ферментативного комплекса муки необходимо учитывать также при производстве мучных кондитерских продуктов с использованием муки из пророщенного зерна .

Для оценки газообразующих свойств муки в основном используются опосредственные показатели активности амилаз. Наиболее применяемыми на практике показателями являются показатель автолитической активности, а также показатель числа падения.

Автолитическая активность – это способность муки образовывать при подогреве водно-мучной суспензии определенное количество водорастворимых веществ. Автолитическая активность выражается количеством водорастворимых веществ (в %) на сухие вещества. Эта величина в определённой степени характеризует доброкачественность муки. Более высокая автолитическая активность муки свидетельствует о повышенной активности ферментов, в

особенности а-амилазы. Амилазный комплекс муки из пророщенной пшеницы изучался нами по автолитической активности.

В качестве объекта исследований были выбраны мука пшеничная первого сорта и муки из проросшей пшеницы, изготовленная на кафедре химии Технологического университета Таджикистана по разработанному способу. Автолитическую активность муки разного вида определяли методом автолиза согласно ГОСТ 27495-87 [6]. Полученные нами результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Количество водорастворимых веществ по автолитической пробе (в % на сухое вещество) для исследованных пшеничной муки

Наименование образцов	Мука из не проросшей пшеницы	Муки из проросшей пшеницы
Количества водорастворимых веществ по автолитической пробе (в % на сухое вещество)	30,0	46,7

Согласно литературным данным, ориентировочное содержание водорастворимых веществ по автолитической пробе составляет при нормальном содержании клейковины среднего и хорошего качества для пшеничной муки высшего сорта 29, первого и второго сорта 30, при пониженном содержании и плохом качестве клейковины для высшего и первого сорта -20, для второго сорта 25 [7].

Как видно из полученных результатов и их сравнения с литературными данными, мука из не пророщенной пшеницы соответствует ориентировочному содержанию водорастворимых веществ по автолитической пробе. Этот же показатель для муки из проросшей пшеницы намного превышает литературные данные. По этому показателю мука из пророщенной пшеницы приближается по хлебопекарным свойствам к ржаной муке и это необходимо учитывать при разработке технологии хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий с использованием указанной муки.

На свойства ферментов влияют такие факторы, как температура и pH среды. Ферменты  $\alpha$  и  $\beta$  – амилазы, составляющие амилолитический комплекс злаков, обладают различной устойчивостью к указанным факторам. Так, при нагревании водной вытяжки до 70°C  $\beta$ -амилаза денатурирует, тогда как  $\alpha$ -амилаза при той же температуре сохраняет нативную конформацию и активность. Оптимум действия  $\beta$ -амилазы проявляется при pH 4,8, однако  $\alpha$ -амилаза при таких значениях pH теряет свою активность, а при понижении до pH 3,3 – денатурирует. В более кислой среде  $\beta$ -амилаза действует интенсивнее, чем  $\alpha$ -амилаза, а  $\alpha$ -амилаза будет быстро терять свою активность [8]. При использовании муки из проросшего зерна пшеницы, в которой много  $\alpha$ -амилазы, обуславливающей её хлебопекарные свойства, следует учитывать это для предотвращения ухудшения качественных показателей изделий. Нами было изучено влияние pH на активность  $\alpha$ -амилазы муки из пророщенной пшеницы. Влияние pH- среды на активность  $\alpha$ -амилазы определяли с помощью качественной реакции продуктов гидролиза- декстринов – с раствором йода, по известной методике [9].

Полученные данные по влиянию pH среды на активность  $\alpha$ -амилазы исследуемых образцов муки представлены в табл. 4.

Таблица 2.

Влияние pH на активность  $\alpha$ -амилазы исследуемых образцов муки

pH	Активность $\alpha$ -амилазы муки из проросшей пшеницы	Активность $\alpha$ -амилазы муки из не проросшей пшеницы
4,0	17,64	5,00
5,0	18,75	1,66
6,0	23,07	1,00
7,0	10,00	0,99
8,0	5,00	0,44

Как видно, из представленных табличных данных,  $\alpha$ -амилаза муки из пророщенной пшеницы проявляет активность, более высокую, чем  $\alpha$ -амилаза муки из не пророщенной пшеницы, а также обнаруживает высокую активность в более широком диапазоне значений pH. Оптимум pH пророщенной муки проявляется при значениях от 4 до 6,0, тогда как для пшеничной традиционной муки он составляет всего 4. Полученные нами результаты несколько отличаются от известных литературных данных. Так, в работе [14, 10] указывается, что оптимум действия  $\beta$ -амилазы проявляется при pH 4,8, однако  $\alpha$ -амилаза при таких значениях pH теряет свою активность, а при понижении до pH 3,3 – денатурирует. Отмечается также, что для амилаз муки обычной пшеницы, оптимум pH может быть менее 4 и более 6,0 [10], но чаще всего из традиционной обычной пшеничной муки выделяют ферменты, pH оптимум которых находится в интервале значений 4,0÷6,0.

Изучалась также динамика изменения активности амилолитических ферментов муки из пророщенной пшеницы во времени. Как показали проведенные эксперименты, после инкубации ферментного препарата, полученного из муки из пророщенной пшеницы, после хранения в течение 24 ч при 4° С сохранялось 98 % активности в буферных растворах с pH 6,0÷9,0. Таким образом, показано, что амилолитический комплекс муки из пророщенной пшеницы устойчив при хранении в течение достаточно длительного времени в щелочной среде. При разработке технологии кексов на разрыхлителях, создающих в тесте щелочную реакцию, необходимо учитывать эти биохимические особенности данного ферментного комплекса, которые могут оказать влияние на качество получаемых изделий.

Объектами исследования служили образцы кексов на разрыхлителях, приготовленных по традиционной рецептуре с использованием пшеничной муки высшего качества (контроль) и с добавлением муки из пророщенного зерна пшеницы (от массы муки) в количестве 50 и 100 %. Полученные образцы готовых изделий изучали с использованием общепринятых методов органолептического и физико-химического анализа согласно ГОСТам [11, 13]. В исследуемых и контрольных образцах изучались органолептические свойства и такие физико-химические свойства, как влажность, щелочность, содержание золы, содержание витамина С.

Полученные нами результаты органолептического анализа показали, что в процессе приготовления кексов с использованием 100% муки из проросшей пшеницы изделия имели ярко-выраженный запах солода при выпечке; очень сладкий вкус, чувствуется привкус проросшей пшеницы. Цвет корки и мякиша темноватый. Тесто получилось плотнее, после выпечки - мякиш плотный, мало пористый.

Добавление муки из проросшей пшеницы в количестве 50% к массе муки (при замене половины муки на муку из проросшей пшеницы) на реологические и физико-химические свойства теста сильно не повлияло. Органолептические показатели дали хороший результат и были приближены к показателям качества стандартного образца. Цвет корки и мякиша с незначительными вкраплениями, привкус приятный, запах аппетитный, с ароматом солода. Пористость хорошая.

Физико-химические свойства кексов с использованием муки из проросшей пшеницы приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Физико-химические свойства опытных образцов готовых изделий

Показатели	Характеристика		
	Образец №1 (50% муки из проросшей пшеницы)	Образец №2 (100% муки из проросшей пшеницы)	Образец №3 (контрольный )
Влажность,%	18	15	12
Щелочность, не более	1,7	1,8	2,0
Массовая доля золы	0,71	0,71	0,7

Как показывают данные таблицы, физико-химические показатели соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду кондитерских изделий. На основе проведённых опытов можно сделать вывод, что с целью повышения биологической питательной ценности кондитерских изделий мука из проросшей пшеницы вполне может заменить обычную муку.

Количественное определение витамина С в опытных образцах готовых изделий, а также муки разного вида проводилось в научной лаборатории кафедры химии Технологического университета Таджикистана методом йодометрии.

Результаты определение содержание витамина С в муке разного вида и образцы готовых изделий приведена в таблице 3.

Таблица 3.

Содержание витамина С в опытных и контрольных образцах

№ н/н	Продукт	Среднее соде-е аскорбиновой к- ты, мг в 100гр продукта	Литературные данные, мг
1	Пшеничная мука	0,08	-
2	Мука из проросшей пшеница	2,6	2,6
3	Кекс с соотношением муки пшеничной хлебопекарной первого сорта и МПП 50:50 (50%)	1,32	-
4	Кекс с соотношением муки пшеничной хлебопекарной первого сорта и МПП 0:100 (100%)	0,96	-
5	Кекс без добавки (Контрольный образец)	0,35	

Из проведённых опытов можно сделать вывод, что в муке из проросшей пшеницы содержится высокое количество витамина С, который сохраняется от 36,92 до 50,76% в выпеченных изделиях.

Увеличение срока хранения, как мучнисто-кондитерских изделий, так и хлебобулочных продуктов в свежем виде является одной из основных задач хлебопекарной и мучнисто-кондитерской промышленности.

При хранении мучнисто-кондитерских изделий наблюдается снижение его качества, связанное с процессом черствения и усыхания. Изделия теряют мягкость, вкус и аромат, присущие свежему изделию, т.е. ухудшаются его вкусовые и потребительские свойства. Изменения свежести мучнисто-кондитерских изделий при хранении являются результатом сложных физико-химических, коллоидных и биохимических процессов и зависят от многих причин, в том числе от содержания и качества основных биохимических веществ – белков, углеводов и т.д.. Свежесть и степень черствения исследуемых кексов характеризовали по уменьшению массы изделий при хранении вследствие потери влаги. Полученные результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4. –

Сохранение свежести кексов

Образец №1 (кекс с содержанием муки из пророщенной пшеницы 50%)					
Вес изделия, гр	28,8	28,5	28,2	27,0	24
Образец №2 (кекс с содержанием муки из пророщенной пшеницы 100%)					
Вес изделия, гр	30,9	30,1	29,5	27,5	
Образец №3 (Контрольный)					
Вес изделия, гр	29,6	29,3	28,9	27,7	22

На основе проведенных исследований нами была составлена рецептура кексов с использованием муки из проросшей пшеницы, представленная в таблице 5, и технологическая схема их производства.

Таблица 5.

Рецептура кексов «Питательный» с использованием муки из проросшей пшеницы

Наименование сырья	Сухие вещества, %	На загрузку, кг		На 1 т готовой продукции	
		В натуре	В сухих веществ.	В натуре	В сухих веществах
Мука пшеничная 1 с	85,5	100,0	85,5	180,91	166,41
Мука ПП	85,5	100,0	85,5	180,91	166,41
Сахарный песок	99,85	75,0	74,88	233,86	233,51
Маргарин	84,0	75,0	63,0	233,86	196,44
Меланж	27,0	60,0	16,20	187,09	50,50
Соль	96,5	0,3	0,29	0,94	0,90
Сахарная пудра	99,85	3,5	3,49	10,91	10,88
Эссенция	-	0,3	-	0,94	-
Аммоний	-	0,3	-	0,94	-
Итого:	-	414,14	328,86	1030,36	825,05
Выход	88,0	-	-	1000,0	880,0

Технологическая схема нового вида мучнистых кондитерских изделий с использованием муки из проросшей пшеницы включает приготовление теста, формование, выпечку и отделку.

Таким образом, на основании полученных нами результатов можно сделать следующие выводы:

-мука из проросшей пшеницы может быть использована в технологии мучных кондитерских изделий в качестве функционального ингредиента;

- мучные кондитерские изделия, изготовленные с заменой 50% традиционной пшеничной муки мукою из проросшей пшеницы являются функциональными по содержанию витамина С и могут способствовать повышению иммунитета, особенно у детей и лиц пожилого возраста;

- добавление муки из проросшей пшеницы в рецептуру кексов увеличивает срок их свежести, то есть способствует улучшению потребительских качеств кексов.

### **Литература**

1. Рогов И.А. Химия пищи. Книга 1.: Белки: структура, функции, роль в питании. / И.А. Рогов, Л.В. Антилова, Н.И. Дунченко, Н.А. Жеребцов – Колос, 2000 - 384с.
2. Науменко . Н.В., Паймулин А.В., Слобожанина Е.В., К.А. Порошина К.А. Использование пророщенного зерна пшеницы в производстве хлеба и хлебобулочных изделий.// Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии», 2018. Т. 6, № 4. С. 52–60
3. Лукин А.А., Меренкова С.П. Разработка технологии производства хлебобулочного изделия с использованием муки из пророщенного зерна пшеницы Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». 2016. Т. 4, № 3. С. 5–12
4. Гончаров, Ю.В. Инновационные аспекты разработки технологии хлеба из проросшего зерна пшеницы: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01 / Ю.В. Гончаров. – Орел, 2008. – 175 с.
5. Бастриков Д. , Панкратов Г. Изменение биохимических свойств зерна при замачивании // Хлебопродукты. – 2005. – № 1. – С. 40–41.
6. ГОСТ 27495-87 Мука. Метод определения автолитической активности (с Изменением N 1).
7. Техническая биохимия / под ред. В.Л. Кретовича. – М.: Высш. шк., 1973. – 456 с.
8. Плешиков Б.П. Биохимия сельскохозяйственных растений.- М.:Агропромиздат,1987.- 494 с.
9. Гридина С.Б., Зинкевич Е. П., Владимирцева Т.А., Забусова К.А. Ферментативная активность зерновых культур. // Вестник КрасГАУ. 2014. №8, С.57-60

## **ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУКИ ИЗ ПОРОЩЕННОЙ ПШЕНИЦЫ В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

В статье рассмотрены результаты опытов по применения муки из порощенной пшеницы в технологии мучных кондитерских изделий. Доказано, что мучные кондитерские изделия, изготовленные с заменой 50% традиционной пшеничной муки мукой из проросшей пшеницы, являются функциональными по содержанию витамина С и могут способствовать повышению иммунитета, особенно у детей и лиц пожилого возраста. Выявлено, что добавление муки из проросшей пшеницы в рецептуру кексов увеличивает срок их свежести, то есть способствует улучшению потребительских качеств кексов.

**Ключевые слова:** мучные кондитерские изделия, пророщенная пшеница, мука, кекс, функциональные продукты, пищевые продукты.

## **МАХСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ОРД АЗ ГАНДУМИ НЕШЗАДА ДАР ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ҚАННОДИ-ОРДӢ**

Дар мақолаи мазкур омӯзиши натиҷаҳои таҷрибаҳои оид ба истифодаи орди аз гандуми нешзада дар технологияи маҳсулоти қаннодии орд муҳокима карда мешавад. Исбот шудааст, ки маҳсулоти қаннодии ордӣ, ки бо иваз кардан 50% орди гандумии анъанавӣ бо орди сабзида истеҳсол мешавад, аз ҷиҳати витамини С функционалӣ буда, метавонад ба баланд бардоштани иммунитет, маҳсусан дар кӯдакон ва пиронсолон мусоидат кунад. Муайян карда шуд, ки илова кардан орди гандуми сабзида таровати онҳоро зиёд мекунад, яъне ба беҳтар шудани сифатҳои истеъмоли мусоидат мекунад.

**Калидвожаҳо:** маҳсулоти қаннодии орд, гандуми нешзада, орд, торт, маҳсулоти функционалӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ.

## **PECULIARITIES OF USING POWDERED WHEAT FLOUR IN THE TECHNOLOGY OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS**

The article discusses the results of experiments on the use of flour from sprouting wheat in the technology of flour confectionery products. It has been proven that flour confectionery products made by replacing 50% of traditional wheat flour with sprouted wheat flour are functional in terms of vitamin C content and can help improve immunity, especially in children and the elderly. It was

revealed that adding sprouted wheat flour to the muffin recipe increases their freshness, that is, it helps to improve the consumer qualities of the muffins.

**Keywords:** flour confectionery products, sprouted wheat, flour, cake, functional products, food products.

**Дар бораи муаллиф:**

**Икрамӣ Муҳаббат Бобоевна** – номзади илмҳои химия и.в., профессор кафедраи химии Донишгоҳи технологи Тоҷикистон. E-mail:

[Ikrami\\_14121950@mail.ru](mailto:Ikrami_14121950@mail.ru). tell. 2345672

**Шарипова Мавзуна Баҳридиновна** – номзади илмҳои химия, дотсент мудири кафедраи химия Донишгоҳи технологи Тоҷикистон. E-mail: [mavzuna-83@mail.ru](mailto:mavzuna-83@mail.ru) тел:888980033

**Каримов Облокул Сафармуродович** – Докторанти (PhD) -и кафедраи кафедраи технологияи озукавории Донишгоҳи технологи Тоҷикистон. E-mail:

[oblo@mail.ru](mailto:oblo@mail.ru) Тел: (+992) 938700733

**Сведения об авторах:**

**Икрамӣ Муҳаббат Бобоевна** - кандидат химических наук, и.о. профессор кафедра химии Технологического университета Таджикистана 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н.Карабаева, 63/3, Технологический университет Таджикистана. E-mail:

[Ikrami\\_14121950@mail.ru](mailto:Ikrami_14121950@mail.ru) тел: 2345672

**Шарипова Мавзуна Баҳридиновна** - кандидат химических наук, заведующий кафедрой химии Технологического университета Таджикистана. E-mail: [mavzuna-83@mail.ru](mailto:mavzuna-83@mail.ru). тел: (+992) 888 98 00 33

**Каримов Облокул Сафармуродович** - Докторант (PhD) кафедры технологии пищевых продуктов Технологического университета Таджикистана 734061, Республика Таджикистан, г. ушанбе, ул. Н.Карабаева, 63/3, Технологический университет Таджикистана. E-mail:

[oblo@mail.ru](mailto:oblo@mail.ru) г.Душанбе тел 938700733

**About the authors:**

**Ikromi Muhabbat Boboevna** - candidate of chemical sciences, professor of the chemistry department of the Technological University of Tajikistan. E-mail:

[Ikrami\\_14121950@mail.ru](mailto:Ikrami_14121950@mail.ru). phone: 2345672

**Sharipova Mavzuna Bahriiddinovna** - Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Chemistry, Technological University of Tajikistan. E-mail: temenana-83@mail.ru tel: 888980033

**Karimov Oblokul Safarmurodovich** - Doctoral (PhD) of the Department of Food Technology-mail: oblo@mail.ru Tel: (+992) 938700733

ТДУ 28,6+28. 691,8

**БАЪЗЕ МУЛОХИЗАҲО ОИД БА ЭКОЛОГИЯ, ПАҲНШАВӢ ВА  
ХИФЗИ АВЛОДИ ЛУНДАСАРАКҲО (*Phrynocephalus*)-И  
ҚИСМАТИ ҶАНУБУ-ҒАРБИИ ТОЧИКИСТОН**

*Сатторов Т., Эргашев У.*

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ  
*Давлатзода А.*

Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров

**Мақсади таҳқиқот.** Дар қаламрави Тоҷикистон ва дигар мавзеъҳои Осиёи Марказӣ авлоди офтобгардакҳо лӯндасаракҳо ном қалтакалосҳои хурд, андозаи танашон аз 5 то 8 см баробар аст, зиндагӣ мекунанд. Дар Тоҷикистон 5 намуди лӯндасаракҳо: тақирӣ, штраух, турнақши Боетгер, регӣ ва гӯшдор паҳншудаанд, ки дар регзорҳои ҷанубу-ғарбии чумхӯрӣ 3 намуди лӯндасаракҳо: *Phrynocephalus reticulatus Boettgeri* (Beariaga, 1905), *Phrynocephalus Interscapularis lichtensis* 1856, *Phrynocephalus mystaceus* Pallas, 1776 дучор мешаванд. Ҳусусиятҳои экологӣ ва паҳншавии онҳо пурра омухта нашудааст.

**Вазифаи таҳқиқот.** Муайян намудани вазъи муосири популяцияҳо, экология, паҳншавӣ ва ҳифзи 3 намуди қалтакалосҳои авлоди лӯндасаракҳо дар қисмати ҷанубу-ғарбии Тоҷикистон.

**Лундасараки турнақши Боетгер - *Phrynocephalus reticulatus Boettgeri* (Beariaga, 1905).**

**Terra typica – Шеробод, ҷанубии Ӯзбекистон.**

**Маълумотҳои таснифоти.** Лундасараки турнақшро бори аввал Я.В.Бедриага дар асоси се намуна аз Ширободи Ӯзбекистон тавсиф намудааст. Ин як зернамуди лундасараки турнақш - *Phrynocephalus reticulatus Echwald* мебошад.

Зернамудҳои дигари ин лундасарак *Phr. reticulatus Strauchi Nik.* дар водии Фарғона дучор мешавад [4 с.61-62]. Дар натиҷаи таҳқиқоти алломатҳои фолидоз зернамуди лундасаракҳои фарғона муқоисаи онҳо бо шакли номинативӣ шакли фарғонаро ба як намуди мустақил *Phrynocephalus Strauchi Nik* тасниф карда буд [3 с.81-85]. Лундасараки Боетгер аз рӯи намуди зоҳирӣ ба лундасараки тақирӣ наздик аст, лекин аз лундасараки тақири ва Штраух дар тахтапушт бо мавҷудияти пулакчаҳои ҳамвор ва хордор дар дум ва пӯст фарқ мекунад. Ба ғайр аз ин, дар ҷинси наринаи лундасараки Боетгер оҳири дум сурҳранг ва дар ҷинси модинаҳо зардранг аст, қисмҳои боқимондаи ҳамаи фардҳо бо нуғи дум ранги сиёҳи қабудчатоб доранд. Ин намуд омӯзиши амиқро талаб мекунад.



Расми 1. Намуди зоҳирӣ- *Phrynocephalus reticulatus Boettgeri* (Beariaga, 1905)

**Паҳншавӣ.** Лундасараки турнақши Боетгер танҳо дар қисмати Ҷанубу Ғарбии Тоҷикистон паҳншудааст. Дар водиҳои поёноби дарёҳои Кофарниҳон ва Вахш зиндаги мекунад. Инчунин дар соҳилҳои Амударё атрофи Қубодиён, Панҷ, Дустӣ, мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон», Шаҳритуз ва водии Бешкент мушоҳида карда шудааст.

**Чои зист ва маълумоти миқдорӣ.** Ин лундасарак дар биёбонҳои гелу регӣ ва гилу шағали, ки бо буттаҳои нодири шутурхор, шивоқ ва мимозаи биёбонӣ, инчунин дар минтақаҳои тақирмонанд ва биёбонҳои шӯрҳои ковок зиндагӣ мекунанд. Мо бо лундасаракҳо дар регзору теппаҳои регии домонакӯҳҳо дучор шудем. Ба туфайли азхудкуни интенсивии биёбонҳои гирду атроф асосан дар теппаҳои гилию-шағалдор дар байни домонакӯҳҳо дучор гардиdem. Дар талу теппаҳои гилию-шағали гирду атрофи ноҳияи Шаҳритуз 23 апрели соли 1986 дар давоми 0,5 соат мушоҳида 37 фарди лундасаракҳо ба қайд гирифта шуда буданд. Дар мавзеи таҳқиқоти 2 апрели соли 2023 дар давоми 0,5 соати хатсайр 8 фарди ин лундасарак мушоҳида карда шуданд.

**Муносибат ба ҳарорат.** Моҳи марта соли 2023 мо дар ҳарорати  $+18 - 20^{\circ}\text{C}$  ҳаво лундасаракро воҳӯрдем. Дар минтақаҳои ноҳияи Шаҳритуз дар ҳарорати ҳаво  $+26^{\circ}\text{C}$  ва ҳарорати хоҳ  $+29^{\circ}\text{C}$  лундасаракҳо фаъол буданд.

**Фаъолияти шабонарӯзи ва мавсими.** Дар аввали фасли баҳор, қалтакалосҳо аз соати  $9^{00}-9^{30}$  пагоҳ пайдо мешаванд, баромади оммавӣ соати  $11^{00}$  оғоз меёбад ва то соати  $17^{00}-17^{30}$  фаъолона шикор мекунанд. Тобистон аз соати  $8^{00}$  то  $12^{00}$  фаъол буда, аз соати  $13^{00}$  то  $14^{00}$  фаъолияти онҳо суст мешавад. Моҳи апрел-май қалтакалосҳо аз соати  $19^{00}$  фаъол буда, мо охирин фарди фаъолро соати  $22^{30}$  дучор шудем.

Лундасаракҳои турнақши Боетгир пас аз зимистонгузаронӣ нисбат ба дигар намудҳо пештар дар рӯйи замин пайдо мешаванд [2 с.27]. Ин қалтакалосҳоро 11—14 январи соли 1990 дучор шудааст. Қалтакалоси пустпартофтадоро мо моҳи апрел-майи 2023 дар атрофи дехаи Бирляши ноҳияи Шаҳритуз дучор шудем.

**Ғизогирӣ.** Дар меъдаю рудаи 15 фарди лундасараке, ки 24 ум сентябри соли 1990 аз атрофи дехаи Шарораи ноҳияи Шаҳртуз ба даст оварда будем, боқимондаи мурчаҳо, гамбускҳо, ростболон, кирминаи ҳашарот ва тухми растаниҳои алафӣ ёфт шуданд.

**Афзоиш.** Мувофиқи маълумоти Т. Сатторов дар Тоҷикистони Ҷанубу-Ғарби тухмгузории лундасаракҳо нисбат ба дигар қалтакалосҳо барвақттар (охири моҳи март) оғоз меёбад [2 с.27]. Ин маълумот нишон медиҳад, ки ташаккули маҳсулоти ҷинсии ин қалтакалосҳо дар давраи зимистонгузаронӣ сурат мегирад. Инро маълумотҳои мо низ тасдиқ мекунанд. Ҳамин тавр, фардҳое, ки 25 марта соли 1990 дар наздикии Чилучоршашма (10 фард) гирифта будем, ба тухмгузорӣ тайёр буданд. Яъне 4 фарди онҳо баъди ду рӯз ду дона тухми андозааш  $14-16$  x  $8-8,5$  мм, вазнаш 400-450 мг-ро ташкил дод гузошт. 20 майи соли 1990 мо бо лундасаракҳои навзоди ҳаминсоларо андозаи танашон 24-26 миллиметр буд дучор омадем. 20 январи соли 1990 дар ин ҷо ноболиги 27-30 мм дарози доштаро дучор шудем. Ин имкон медиҳад, ки бигӯем, ки лундасараки турнақши боетгер зуд месабзанд, дар як моҳ 4-6 мм месабзанд. Мувофиқи маълумоти мо, онҳо дар охири моҳи сентябр аз лиҳози ҷинсӣ ба камол расида, ба андозаи ба 38-40 мм мерасанд.

**Душманон.** С.А.Саид-алиев дар меъдаи тирмор ин лундасаракро пайдо намудааст [1 с.55-57]. Дар биотопҳои ин қалтакалос морҳо ва парандаҳои даранда зиндагӣ мекунанд. Эҳтимол дур нест, ки онҳо аз ин лундасаракҳо ғизо гиранд. Ҷаронидани чорвоҳои шоҳдор ва ҳамчун ҷароғоҳ истифодабари ҷои зисти лундасаракҳо сабаби зиёд талаф ёфтани онҳо мегардад.

**Рафтор ва паноҳгоҳ.** Форчаҳои кофтаи андозашон аз 15 то 25 см мерасад ба онҳо ҳамчун паноҳгоҳ хизмат мекунанд, ки лундасаракҳо дар ҳавои номусоид ва шабона пинҳон мешаванд. Одатан дар доманаи талу теппаҳо ё зери буттаҳои растаниҳо форҷаи худро чуқур мекобанд. Гузаргоҳи форҷаи наонқадар қалон каме моил мебошад, ки дарозиаш 12-23 см буда, қисми охири он ба паҳлӯ қаҷ шудааст.

Лундасараки турнақши боетгер хело нотарс мебошад, ҳангоми аз паси ў рафтан, зуд ба масофаи 3-4 метр давида, танаи худро ба хок зер мекунанд ё дар паси растанихой буттагай пинҳон мешаванд. Шамоли саҳти ғарб ба фаъолияти онҳо таъсири манфӣ мерасонад.

**Аҳамияти амалӣ ва ҳифз.** Аз рӯи таркиби ғизоии худ, лундасараки турнақши боетгер бешубҳа ҳайвони фойдарасон аст. Онҳо дар мубориза бар зидди ҳашароти заرارрасони хоҷагии қишлоқ нақшии калон мебозанд.

Солҳои охир дар қисми Ҷанубу Ғарбии Ҷумҳури масоҳати зисти онҳо хело танг шуда, онҳо танҳо дар минтақаҳои азхуднашудаи доманакӯҳҳо ва байни теппаҳо боқӣ мондааст, аз ин рӯ, ҳамчун як ҷузъи ҷолиби биосеноз ва эндемики қисми ҷанубии ҷумҳурий, он бояд таҳти муҳофизат гирифта шавад.

### **Лундасараки регӣ - *Phrynocephalus intercophularis sogdianus* Cern. 1945**

#### **Terra typica - Бухоро.**

Маълумоти таснифотӣ. С.А.Чернов як силсила коллексияи лундасараки региро ( $n=84$ ) аз қисмати Ҷанубу Ғарбии Ҷумҳурии омӯхта, зернамуди маҳсуси лундасараки регзори тоҷикӣ - *Phr. intercophularis sogdianus* Chernov. Ин зернамуди лундасарак аз шакли номинативӣ бо қалонтар будани андозаи бадан, нозукии тана, сустар инкишоф ёфтани пулакчаҳои хордор дар паҳлӯҳои асосии дум ва канори паси ронҳо ва инҷунин бо ранги сатҳи бадан фарқ мекунад [4 с.62-65] (расми 2).



Расми 2. Намуди зоҳирӣ - *Phrynocephalus intercophularis sogdianus* Chern. 1945

**Паҳншавӣ.** Лундасараки регзори тоҷикӣ танҳо дар қисмати ҷанубу ғарбии ҷумҳурий вомехӯрад. Дар ин мавзе бори аввал аз коллексияҳои ҷамъовардаи А.Н.Казнаков аз гирду атрофи ноҳияи Кубодиён маълум шуда буд [2 с.27].

**Ҷои зист.** Ҳусусияти асосии биотопҳои лундасараки регзори тоҷикӣ регзорҳои равон ва теппаҳои регӣ ба шумор меравад, ки аз наботот ҳолӣ мебошанд.

**Миқдори фардҳо.** Шумораи фардҳои лундасараки регӣ нисбат ба дигар лундасаракҳои қисмати Ҷанубу Ғарбии Ҷумҳури хеле фаровон мебошад. 23-юми майи соли 1991 дар регзорҳои Каҷгузари шаҳраки Айвоч дар соҳили рости Амударё, дар давоми 1 соати ба ҳисоби фардҳои ин намуд 37 фарди он ба ҳисоб гирифта шуданд. Моҳи апрели соли 2022 дар ин мавзе дар як соати таҳқиқ ҳамагӣ 7 фарди лундасарак ба қайд гирифта шуд, яъне шумораи фардҳои лундасаракҳо дар солҳои охир хело кам шуда истодааст.

Пас аз зимистонгузаронӣ, лундасаракҳо дар аввалҳои моҳи март дар ҳарорати ҳаво  $+20\text{--}22^{\circ}\text{C}$  расидан дар руи замин пайдо мешаванд. Дар регҳои Каҷгузари гирду атрофи Айвоч 23-юми майи 1991 лундасаракҳо соати  $8^{30}$  пагоҳӣ пайдо шуданд ва то соати  $13^{30}$  нисфи рӯзӣ фаъол буданд. 22 январи соли 1991 лундасаракҳои регӣ дар ҳарорати ҳаво  $+26^{\circ}\text{C}$  фаъол буданд ва то соати  $17^{00}$  дар рӯи замин боқӣ монданд. Аз руи маълумотҳои мо ин

калтакалосҳо дар охири моҳи октябр ё аввали ноябр ба хоби зимистон мераванд. Ҳамин тавр, мо 22 октябри соли 1990 дар регзорҳои гирду атрофи Айвоҷ лундасараки региро дучор нашудем.

**Пустпартои.** Дар моҳҳои апрел ва июни соли 1990 фардҳои пустпартофтаи лундасараки региро дучор шуда будем.

**Физогири.** Дар меъдаҳои 15 фарди лундасаракҳо, ки 2 январи соли 1991 дар регзорҳои Айвоҷ ҷамъовари карда шуда будаанд, асосан мурчаҳо, ростболҳо, тортанакҳо аз ҷумла тортанак ва кирминаи онҳоро пайдо карданд.

**Афзоиши.** Туҳмгузорӣ дар охири моҳи май ва июн оғоз меёбад. Ҷинсҳои модина ( $n=10$ ) андозаи 36-40 мм, ки дар 30-уми майи соли 1991, дар регзорҳои атрофи Айвоҷ сайд карда шудаанд, як ва ду дона тухми зард ва сафеди андозаи 9 x 9; 10 x 10; 8 x 13; 8 x 7; вазнашон аз 200 то 400 мг доштанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки лундасаракҳо як ё ду дона тухм мегузоранд. Эҳтимол аз моҳи май то июл тухм мегузоранд. Моҳи сентябри соли 1991 бо лундасараки ҷавон дучор шудем. Лундасаракҳои регӣ бо андозаи баданааш 36 мм баробар мешавад, ба камолоти ҷинсӣ мерасад. Дар охири моҳи июни соли 1991 лундасаракҳои андозаи максималии баданаашон 56-58 мм дучор шуда будем.

**Паноҳгоҳ.** Калтакалоси лундасараки регӣ хеле фаъол мебошад, ҳангоми дучор шудан ба масофаи 2-3 метр зуд дур шуда, пинҳон мешавад ва бо ҳаракатҳои тези дасту поиҳояш ба рег дохил мешаванд. Паноҳгоҳҳои онҳо аз ғорчаҳои худашон кофта иборат буда, дарозиашон то 7-12 см мерасад. Ин паноҳгоҳҳо одатан дар нишебиҳои регтеппаҳо кофта мешаванд. Майдони зисти лундасаракҳои регӣ сол то сол танг мешавад; онҳо танҳо дар регҳои равони ивазшаванда зинда мемонанд; вақте, ки регҳои равон азҳуд карда мешаванд, онҳо низ метавонанд тамоман нобуд шаванд. Аз ин лиҳоз лундасараки региро ҳамчун як намуди эндемики қисмати Ҷанубу Ӯарбии Тоҷикистон зери назорати ҷиддии ҳифз қаорор дода шавад. Барои ин дар регзорҳои соҳили рости Амударё дар наздикии Айвоҷ нигоҳ доштани саршумори ин калтакалоси дар зери ҳатар буда, мамнӯнгоҳи рег ташкил кардан лозим аст.

### Лундасараки суфрагушак - *Phrynocephalus mystaceus* Pallas, 1776

#### *Terra typica* - дашти Норин.

Тавсифи ( $n=8$ ) дар наздикии регҳои Айвоҷ, регзорҳои Каҷгузар ҷамъоварӣ карда шудааст. Вазни - ad 35-50 г, Sad 5-10 г, juv 2-6 г; L max<sub>♀♀</sub> 103; L/max ♂ – 90,5; L/L Cd<sub>♀♀</sub> 0,87-0,94; L/L Cd<sub>♂♂</sub> 0,93, L juv - 40 - 45 мм., L Cd juv - 50-55 мм; дарозии чапи гӯшҳо (поён) ♂ 0,55 -0,66; ♂ 0,70; дарозии сар ♂ 0,42-0,58; ♀ 0,62; Ранг дар пояи дум занг зада, то нӯги дум се раҳи торикии кундаланг мавҷуд аст, нӯти дум сиёҳ аст. Танаи боло хокистарранг, қисми поёниаш сафед аст (расми 3).



Расми 3. Намуди зоҳирии - *Phrynocephalus mystaceus* Pallas, 1776

**Таснифот ва тағирёбӣ.** Тағирёбии дохилинамудии ин намуд то ҳол суст омӯхта шудааст. Лундасараки суфрагӯшак дар ҷанубу Ӯарбии Тоҷикистон аз шакли номинативӣ ва дигар зернамудҳо бо якчанд ҳусусиятҳои худ фарқ мекунанд [3 с.82-85].

**Паҳншавӣ.** Лундасараки суфрагӯшак дар қаламрави ҷумҳурий танҳо дар қисмати ҷанубу Ӯарбии он зиндагӣ мекунад. Дар регзорҳои соҳили дарёи Вахш ва Кофарниҳон

дучор мешавад. Майдони зисти ин калтакалос мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон» регзорҳои Қашқақум, Қарадум ва регзорҳои соҳили рости Амударё гирду атрофии дехаи Айвоч мебошад.

**Чойи зист ва маълумоти микдорӣ.** Лундасараки суфрагӯшак дар регзорҳо ва регтеппаҳои тағирибанд ба буттаҳои камшумори қандим, саксавули сафед ва эфедра пушида шуда, зиндагӣ мекунанд. Дар доманаи регтеппаҳои зич кам дучор мешавад. Зичи шумораи лундасараки суфрагӯшак чандон зиёд нест [1 с 61-62]. 19-уми майи соли 1972 аз соати  $10^{00}$  то  $16^{00}$  дар регзори Қашқақум 7 фарди лундасараки суфрагӯшакро муайян кардааст. Дар регзори Каҷгузари наздикии Айвоч 23-юми майи соли 1991 дар давоми якуним соат таҳқиқ 5 фард дучор шуданд. Дар фасли баҳор калтакалосҳо дар ҳарорати ҳаво  $+26^{\circ}\text{C}$  фаъол буданд ва дар ҳарорати то  $+30\text{-}38^{\circ}\text{C}$  шикор мекарданд.

**Фаъолияти шабонарӯзӣ ва мавсими.** Дар регзорҳои Каҷгузар аз 25-уми майи соли 1991 ин калтакалосҳо аз соати  $9^{00}$  пагоҳи то  $14^{00}$  нисифирӯзи фаъол буданд. Пас аз зимистонгузаронӣ калтакалосҳо аз 10-15 март пайдо шуданд. Аз руи маълумотҳои мо лундасараки суфрагӯшак охири моҳи октябр ба хоби зимистона мераванд. Бинобар ин 2 январи соли 1991 дар руи замин ягон фарди онро дучор нашудем. Фардҳои пустпартофтари 30 майи соли 1991 мушоҳида намудем.

**Афзоиш.** Аз руи маълумотҳои мо калтакалосҳо дар охири моҳҳои март ва апрел ҷуфт мешаванд. Мувофиқи маълумоти С.А.Саид-алиев, чинси модинаи лундасаракҳои дар 26.04.1962 сайд кардашуда фолликулаҳои андозаашон  $8,1 \times 4,5$  мм инкишоф доштанд [1 с.61-62]. Ҷинсҳои модинаи андозаи танаашон 38 мм, ки 30.01.1991 аз тарафи мо гирифта шуда буд, дар тухмдонҳо 2 дона тухми зарди баркамоли  $9 \times 9$  мм дошт;  $10 \times 10$  мм, вазнаш 200-500 мг дошт. Тухмгузорӣ эҳтимол дар охири моҳи май ва аввали июн рӯх медиҳад. Ҳамин тавр 22.08.1991 мо калтакалоси ҷавони ҳаминсоларо бо андозаи баданаш 42 мм дучор шудем. Камолоти ҷинси дар дарозии бадан 83-85 мм расида ба амал меояд.

**Ғизогири.** Дар меъдаи калтакалосҳои, ки мо сайд карда будем, асосан гамбускҳо, малакҳо ва тухмии растаниҳо биёбониро ёфтем. Онҳо бештар сиёҳтанаҳо, баргхурон, пулакчаболон, гамбусакҳо, ростболон ва тухми растаниҳои биёбониро мегӯранд.

**Рафтор ва паноҳгоҳ.** Лундасараки суфрагӯшак нисбат ба дигар лундасаракҳо серҳаракат буда, ҳангоми таъқиб зуд ба масофаи 5-10 м ғурехта дар зери растаниҳои буттагӣ пинҳон мешаванд. Баъзан дар натиҷаи ҳаракати тези узвҳои ҳаракат онҳо ба рег бо тези ғута мезананд ва бо ҳамин роҳ ҳудро аз таъқиби душман ҳалос мекунанд. Калтакалоси ба даст афтода кушиш мекунад бо дандонҳои тези ҳуд газидан ва даҳони ҳудро қалон кушода саҳт ҳашмгин мешавад.

Паноҳгоҳҳои онҳо аз ғорҷаи ҳудашон кофта иборат буда, дарозиаш то 50-60 см мерасад. Одатан ин паноҳгоҳҳо дар нишебиҳои ретеппаҳо кофта мешаванд. Боди саҳти гарби ба фаъолияти онҳо таъсир намерасонад. Бинобар ин субҳи 23.04.1991 шамоли саҳти гарбӣ ба амал омад, аммо онҳо дар рӯи замин боқи мондан ва дар ин вазъият мо бо калтакалосҳои фаъол дучор шудем.

**Аҳамияти амалий ва ҳифз.** Ба гуфтаи [1,2,3,4] лундасараки суфрагӯшак ҳайвони фоиданоканд, онҳо бисёр намудҳои ҳашароти зараррасонро ҳӯрда нобуд мекунанд. Онҳо аъзои як қисми биогеосенози биёбонҳо ба шумор меравад. Намудҳои гуногуни ҳайвонот аз онҳо ғизо мегиранд. Дар Ҷанубу-Фарбии Тоҷикистон популятсияҳои лундасараки суфрагӯшак аз ҳам қанда шуда, хело коста шудааст. Дар баробари аз ҳуд шудани регзорҳо аз олами ҳайвоноти ҷумҳури нобуд шуда метавонанд. Аз ин рӯ, ҳифзи лундасараки суфрагӯшак бояд таҳти назорати қатъӣ гирифта шавад.

**Хулоса.** Бо мақсади дар таркиби герпетофаунаи Тоҷикистон нигоҳ доштани ин намудҳои нодир ва камшумор дар ҷойи зисти азхуднашудаи онҳо популятсияи заҳиравӣ ё парваришгоҳ ташкил намудан зарурият дорад. Барои ҷамъовани ғайриқонуни ин калтакалосҳо ҷаримаи маблағи ва дигар ҷораҳои зарурӣ андешида шавад. Айни ҳол микдори ками фардҳои лундасаракҳои ҷануби ғарбӣ дар мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон» ҳифз карда мешаванд.

### *Адабиёт*

1. Сайд-Алиев С.А. Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана. Донии, Душанбе: 1979, – 145 с.
2. Сатторов Т. Пресмыкающиеся юго-востока Средней Азии. Автореф. док. дисс. Ташкент: Фан, 994, 27 с.
3. Сатторов Т. Новый подвид такырной круглоголовки *Phrynocephalus helioscopus*. *Saidalievi* ssp. n (Sauria, Reptilia) из ферганской долины. Вестник зоологии, 1981 №1 с. 73-75.
4. Чернов С.А. Фауна Таджикской ССР. Пресмыкающиеся. Тр. ИЗиП АН Таджикской ССР, Сталинобад: 1959, -203 с.

## **БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА ЭКОЛОГИЯ, ПАҲНШАВӢ ВА ХИФЗИ АВЛОДИ ЛУНДАСАРАКҲО (PHRUNOCEFALUS)-И ҚИСМАТИ ҶАНУБУ-ҒАРБИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар ин мақола натоиҷи таҳқиқоти ҷандинсолаи мо дар бораи ҷинси лундасарҳои наъви *Phryncephalus* (ангуштарак) дар ҷанубу ғарби Тоҷикистон оварда шудааст, ки таваҷҷӯҳи бисёре аз муҳаққиқони хориҷиро ба ҳуд ҷалб кардааст. Тайи солҳои охир бо таъсири омилҳои инсонӣ дар ин минтақа тақсимот ва шумори раҳбарони гурӯҳҳо ҳеле қоҳиш ёфтааст. Ин тадқиқот дар бораи популяцияҳои қунунӣ, экология, паҳншавӣ ва нигоҳдории 3 намуди ҳалқадор маълумоти нав медиҳад.

**Калидвоҷаҳо:** герпетофауна, агама, водӣ, коллексия, қалтакалос, ҳалқа, сафар, иктишоф, тавсиф, минтақа.

## **НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНЫ РОДА КРУГОЛОВОК (PHRUNOCEFALUS) ЮГО-ЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА**

В данной статье приводятся результаты наших многолетних исследований род круглоголовок Юго-Западного Таджикистана которое привлекала внимание многих зарубежных исследователей. В условиях района исследование за последние годы ареал и численность род круглоголовок из-за влияние антропогенного фактора заметно сократилось. В работе приводятся новые сведения о современной популяции, экологии распространении и охраны 3 видов круглоголовок.

**Ключевые слова:** герпетофауны, агама, долина, сборы, ящурка, круглоголовка, поездки, экспедиции, описания, выезды, район.

## **SOME INFORMATION ABOUT ECOLOGY, DISTRIBUTION AND PROTECTION OF THE GENUS OF ROUND BITS (PHRUNOCEFALUS) OF SOUTH-WESTERN TAJIKISTAN**

This article presents the results of our many years of research on the genus of roundheads in Southwestern Tajikistan, which has attracted the attention of many foreign researchers. In the conditions of the study area in recent years, the range and abundance of the genus of roundheads has noticeably decreased due to the influence of anthropogenic factors. The work provides new information about the modern population, ecology, distribution and protection of 3 species of roundheads.

**Keywords:** herpetofauna, agama, valley, collections, foot-and-mouth disease, roundhead, trips, expeditions, descriptions, trips, area.

**Дар бораи муаллифон:**

**Сатторов Тохирҷон** – профессори кафедраи зоологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе), e-mail: [tahir-47@mail.ru](mailto:tahir-47@mail.ru).

**Эргашев Усмонали Хушмуродович** – номзади илмҳои биологӣ, омӯзгори қалони кафедраи зоологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе), e-mail: usmonaliev@mail.ru.

**Давлатзода Абдуали Абдурауф** - унвонҷӯи кафедраи зоология ва физиологии одаму ҳайвонот, факултети биология ва химияи Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Ҳуҷанд).

**Об авторах:**

**Сатторов Тохирҷон** - профессор, кафедры зоологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни (Республика Таджикистан, г.Душанбе), e-mail: [tahir-47@mail.ru](mailto:tahir-47@mail.ru)

**Эргашев Усмонали Хушмуродович** – кандидат биологических наук, старший преподаватель Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни (Республика Таджикистан, г.Душанбе), email:[usmonaliev@mail.ru](mailto:usmonaliev@mail.ru)

**Давлатзода Абдуали Абдурауф** - соискателъ кафедры зоологии и физиологии человека и животных биолого-химического факультета Ҳуджандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова. (Республика Таджикистан, г. Ҳуджанд).

**About the authors:**

**Sattorov Tohirjon** – Professor of the Department of Zoology, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini (Republic of Tajikistan, Dushanbe), email: [tahir-47@mail.ru](mailto:tahir-47@mail.ru)

**Ergashev Usmonali** - Candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini (Republic of Tajikistan, Dushanbe), e-mail: usmonaliev@mail.ru

**Davlatzoda Abduali Abdurauf** - is a candidate student at the Department of Zoology and Physiology of Humans and Animals, Faculty of Biology and Chemistry, Khujand State University named after Academician Bobojon Gafurov. (Republic of Tajikistan, Khujand)

**ХУСУСИЯТҲОИ ТАҒӢИРЁБИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ  
ГЕМОДИНАМИКӢ ДАР ДОНИШҖӮЁНИ ДОРОИ ТИПҲОИ  
ГУНОГУНИ СИСТЕМАИ АСАБИ ВЕГЕТАТИВӢ  
ДАР ДОНИШГОХ**

**Устоев Б.Р.**  
*Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

Муҳимияти мавзӯй. Вазифаи системаи асаби вегетативӣ ба нигоҳ доштани устувории муҳити доҳилии организм ва мутобиқ кардани он ба шароити муҳити беруна нигаронида шудааст [4]. Дар шароити муқаррарӣ, дар шахси солим, шӯъбаҳои симпатикӣ ва парасимпатикӣ дар мувозинати динамикӣ қарор доранд, ки ба рафтори инсон таъсир мерасонанд [3,5,6]. Дар натиҷаи ташаннучи психоэмошионӣ механизмҳои танзимкунанда вайрон мешаванд ва имкониятҳои барқароршавии организм коҳиш ёфта вайроншавии вегетативӣ ба вучуд меояд [1, 3, 6]. Дар ин ҳолат үнсурҳои системаи вегетативӣ, нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ ва тавозуни вегетативӣ тағӣир мейбанд. Ҳангоми стресс, таносуби байни системаи асаби симпатикӣ ва парасимпатикӣ тағӣир мейбад. Номутаносиби байни онҳо боиси ташаннучи равандҳои мутобиқшавӣ ва бад шудани ҳолати умумии бадан мегардад. Яке аз аввалинҳо системаи дилу рагҳо, тағӣирёбии фишори хун, шумораи тапиши дил, ҳаҷми дақиқавии хун ва ғайра ҳоҳад буд [5,6]. Дар ҳолати фишори шадиди эмотсионалиӣ, механизмҳои танзимкунанда кам мешаванд ва раванди мутобиқшавӣ вайрон мегардад. Хусусияти эҳсосот бо намудҳои гуногуни реаксияҳои вегетативӣ алоқаманд аст. Дар ҳолати стресс фаъолияти бахши симпатикии системаи асаб, ки бо нишонаҳои гардиш зоҳир мешавад, баланд мешавад ва дар сурати мавҷуд будани реаксияи депрессионӣ фаъолшавии системаи асаби парасимпатикӣ ба амал меояд [5,6]. Барои ҳолатҳои гуногуни эҳсосӣ дар шахсони гуногун оmezishi мураккаби реаксияҳои вегетативӣ хос аст. Пешгӯии реаксияи вегетативӣ ба вазъияти мушаххас дар шахсони гуногун ғайриимкон аст. Бо гузашти вақт, реаксияи вегетативӣ ва эҳсосии шахс ба як ангеза тағӣир мейбад, ки дар натиҷаи он дар кори узвҳо ва системаҳо тағӣироти функционалиро ба амал меорад. Ҳаяҷонбахши марказҳои симпатикӣ ва парасимпатикӣ хусусияти эмотсионалиӣ ва эҳсосотро муайян мекунад. Алоқамандии асабҳои симпатикӣ ва парасимпатикии системаи асаби вегетативӣ ба вазъияти стресс дар назарияи реаксияи эҳсосии Геллгорн баррасӣ карда шудааст. Барангехтани соҳторҳои гуногуни гипоталамус ба тағирёбии вегетативӣ ва тағирёбии ҳолати эмотсионалиӣ оварда мерасонад. Тағӣири кори узвҳои доҳилӣ аз қувваи стресс вобаста аст, ки дар натиҷа фишори хун баланд мешавад, шумораи тапиши дил зиёд мешавад. Дар ҳолате, ки сарфи назар аз вазъияти стресс, шахс бо эҳсоси нотавонӣ ягон амал намекунад, чун ки дар инҳолат фишори хун метавонад паст шавад [6]. Эҳсоси тарс ва ташаннуҷ дар қабули имтиҳонот дар донишҷӯён боиси тағирёбии ҳолати функционалии бадан мегардад. Фишори систоликӣ ва диастоликӣ, сустшавии кори дил ва ғайра метавонад зиёд шавад.

Мақсади тадқиқот. Омӯзиши хусусиятҳои тағирёбии нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ дар донишҷӯёни дорои типҳои гуногуни системаи асаби вегетативӣ дар донишгоҳ.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар таҳқиқот 80-нафар донишҷӯёни 19-22солаи факултети биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иштирок намуданд. Пеш аз имтиҳон ва баъд аз имтиҳонҳо фишори хун чен карда мешуд: фишори систоликӣ (Фс), фишори диастоликӣ (Фс), инчунин суръати набз (Сн), суръати нафаскашӣ (СН).

Бо усули ғайримустақими Стара ҳаҷми дақиқавии гардиши хун (ҲДҲ) аз рӯи формулаи:

$$\text{ҲДҲ} = 3X \times \text{СН},$$
 ки дар он суръати набз (СН), ҳаҷми зарбаи хун:  $3X = 100 + 0,5 \text{ ФН}$   $0,6 \text{ ФД} 0,6 \text{ В},$  ки ФН фишори набз (мм сут.сим); дар синну сол (дар солҳо).

$\text{ФН} = \text{ФС} - \text{ФД}.$

Мувоғики формулаи Ф. Пуазейл муқовимати гардиши хуни канорӣ муайян карда шуд:  $\text{МХК} = (\text{ФМГ} \times 1333 \times 60) / \text{ҲДҲ},$  дар ФМГ – фишори миёнаи гемодинамикӣ мм сут.сим.; 1333 – коэффициенти гузариш, мм сут. сим.; 60 – сонияҳо дар як дақиқа.

Аз рӯи формулаи Н.Н. Савитский фишори миёнаи гемодинамикӣ ҳисоб карда шуд:  
 $\text{ФМД} = 0,5 \text{ ФН} + \text{ФД}$ .

Қоидаҳои умумии қабулшудаи омории коркарди маълумотҳои ба дастомада бо ёрии барномаи Microsoft office Excel 2010 ҳисоб карда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот. Дар рафти таҳқиқот индекси Кердо нишондиҳандаҳои фишори хуни систолӣ ва диастолӣ, зудии задани дил муайян карда шуд. Таҳқиқотҳо нишон дод, ки таносуби фоизи нишондоди вегетативии донишҷӯён чунин буд: симпатикӣ 36 донишҷӯ, ки аз онҳо 25 нафар писарон ва 11 нафар духтарон 45%, ваготоникӣ 26 донишҷӯ 10 нафар писарон ва 16 нафар духтарон 32,5%, нормотоникӣ 18 донишҷӯ 8 нафар писарон ва 10 духтарон 22,5 %-ро ташкил доданд.

Таҳлили нишондиҳандаҳои асосии гемодинамика дар донишҷӯёни дорои намудҳои гуногуни нишондоди вегетативӣ мавҷудияти фарқияти боэътиимодро аз рӯи як қатор параметрҳои омӯхташуда нишон дод.


### Ҷадвали 1

Нишондиҳандаҳои ҳолати функционалии организм дар симпатотоникҳо

Нишондиҳандаҳои таҳлилшаванд	То имтиҳон		Баъд аз имтиҳон	
	писарон	духтарон	писарон	Духтарон
Фс, мм ст. сим.	$132,0 \pm 1,4$	$130,5 \pm 2,0$	$115,9 \pm 4,2$	$117,6 \pm 3,7$
Фд, мм ст. сим.	$83,2 \pm 2,2$	$80,9 \pm 3,6$	$78,2 \pm 3,2$	$72,8 \pm 3,9$
Фн, мм ст. сим.	$48,9 \pm 2,8$	$49,3 \pm 9,2$	$41,2 \pm 3,0$	$46,0 \pm 1,0$
ЗЗД, зар. дар дақ	$92,8 \pm 2,3$	$89,0 \pm 3,6$	$84,0 \pm 6,0$	$76,9 \pm 5,2$
ХДХ, дар дақ	$4798,5 \pm 519,1$	$5052,1 \pm 624,7$	$4018,1 \pm 380,1$	$4589,2 \pm 672,2$
МҲК, дин×см	$1770,0 \pm 209,7$	$1802,8 \pm 260,1$	$1912,3 \pm 126,5$	$1632,2 \pm 267$
ФМД, мм ст. сим.	$107,9 \pm 1,9$	$107,1 \pm 1,2$	$97,2 \pm 1,2$	$94,9 \pm 1,9$
ХХ, мл	$60,1 \pm 4,2$	$56,9 \pm 7,8$	$49,9 \pm 5,0$	$57,9 \pm 7,1$

Фарқиятҳои боэътиимод ( $p < 0,05$ ) натиҷаи то ва баъд аз имтиҳони донишҷӯён.

Ҳангоми имтиҳонҳо дар донишҷӯёни дорои намуди симптоматикии танзими вегетативӣ (ҷад. 1) рақамҳои баланди фишори хун (Фс, Фд), Фн, ЗЗд, ХДХ, ФМД қайд карда шуданд. Баъд аз имтиҳон, пас аз 30 дақика, пастшавии нишондиҳандаҳои Фш (Фс, Фд), ЗЗд, ХДХ, ФМД қайд карда шуд. Дар симпатотоникҳо за ҳисоби баландшавии ЗЗд баландшавии ХДХ мушоҳидаро карда шуд. Пас аз имтиҳон, кохиши индекси ХДХ нисбат ба арзиши ибтидой 1,2 маротиба ( $4798,5 \pm 519,1$ ) ва ( $4018,1 \pm 380,1$ ) мл дар як дақика мушоҳидаро карда шуд. Андозаи фишори миёнаи гемодинамикӣ ба муқовимати периферӣ ва ҳачми дақиқавии хун мутаносиб аст. Ҳачми зарбай хун дар рафти тадқиқот фарқияти қули вучуд надошт, аммо аҳамияти он дар духтарон нисбат ба писарон баландтар буд. Дар намуди ваготоникии танзими вегетативӣ Фс ва Фд дар доираи меъёр буданд, аммо пеш аз қабули имтиҳон ( $116,1 \pm 1,6 / 86,1 \pm 1,0$ ) баъд аз қабули имтиҳон ( $106,1 \pm 4,9 / 77,1 \pm 4,0$ ) мм ст. симоб-ро ташкилдод, ки нишондиҳандаҳои пеш аз имтиҳон нисбат ба баъд аз имтиҳон баландтар буданд. ( $p < 0,05$ ). (Расми 1.)



Расми 1. Нишондоди фишори шараённи донишҷӯисарон вобаста аз ҳолати функционалӣ

Ҷадвали 2


#### Нишондихандаҳои ҳолати функционалии организм дар ваготоникҳо

Нишондихандаҳои таҳлилшаванда	Пеш аз имтиҳон		Баъд аз имтиҳон	
	писарон	духтарон	писарон	Духтарон
Фс, мм ст. сим.	116,1 ± 1,6	114,1 ± 3,2	106,1 ± 4,9	107,2 ± 3,9
Фд, мм ст. сим.	86,1 ± 1,0	85,1 ± 2,6	77,1 ± 4,0	76,6 ± 3,5
Фн, мм ст. сим.	34,4 ± 1,6	30,1 ± 2,1	30,6 ± 4,0	30,7 ± 5,3
ЗЗД, зар. дар дақ	75,2 ± 1,3	78,1 ± 1,3	70,1 ± 1,2	71,9 ± 3,9
ХДХ, дар дақ	3244,4 ± 282,6	3168,1 ± 539,8	3248,5 ± 274,1	3448,8 ± 349,1
МҲК, дин×см	2501,1 ± 350,2	2418,1 ± 367,1	2198,8 ± 221,4	2082,0 ± 189,9
ФМД, мм ст. сим.	98,78 ± 2,20	98,0 ± 4,1	92,6 ± 4,2	89,9 ± 4,2
ҲҲ, мл	43,1 ± 1,9	40,9 ± 5,8	46,46 ± 5,80	50,0 ± 4,6

Фарқиятҳои боэътиномод ( $p < 0,05$ ) натиҷаи то ва баъд аз имтиҳони донишҷӯён.

Баъд аз гирифтани имтиҳон, пас аз 30 дақиқа, коҳиши нишондихандаҳои Фш (Фс, Фд), ЗЗД, МҲК, ФМД қайд карда шуд.

Индекси ХДХ пеш аз қабули имтиҳон ва баъд аз қабули имтиҳон аз он фарқияти боэътиномод надошт. Миқдори зарбаи хун баъд аз имтиҳон дар писарон 1,2 маротиба ва дар духтарон 1,3 маротиба афзудааст. Дар донишҷӯёни навъи ваготоникии САВ нақши асосӣ дар нигоҳ доштани гемодинамикаи мувофиқ асосан барагҳо тааллуқ дорад.



Расми 2. Нишондоди фишори шараённи донишҷӯудухтарон вобаста аз ҳолати функционалӣ

Дар нормотоникҳо нишондиҳандаҳои фишори хуни Фс, Фд дар доираи меъёр буданд, каме баландтар пеш имтиҳон, фишори набзӣ баъд аз имтиҳон фарқияти боэътимод надошт (табл. 3).

Пастшавии ЗЗД баъд аз имтиҳон дар писарон ва духтарон 1,2 маротиба. Нишондиҳандаҳои ҲДХ, МҲҚ, ФМД баъд аз имтиҳон ба таври дақиқ дар муқоса бо нишондиҳандай ҳачми зарбай хун коҳиш дода шуданд. Нишондиҳандаҳои Фс, Фд, Фн, ЗЗД, дар донишҷӯисарон бо бартарии бахши симпатикии САВ нисбат ба донишҷӯдухтарон хеле баландтар буданд. Дар донишҷӯёни дорои намуди нормотоникӣ ва ваготоникӣ нишондиҳандаҳои Фс ва Фд дар доираи меъёр буданд. Барои муайян кардани ҳолати функционалии организм дар шароити стресс, нишондиҳандай оғоҳ кунанда ЗЗД мебошад, ки ҳангоми таъсири стресс баланд мешавад ва ҳангоми набудани он суст мешавад.

### Чадвали 3

#### Нишондиҳандаҳои ҳолати функционалии организм дар норматоникҳо

Нишондиҳандаҳои таҳлилшаванда	То имтиҳон		Баъд аз имтиҳон	
	писарон	духтарон	писарон	Духтарон
Фс, мм ст. сим.	122,1 ± 4,0	123,1 ± 3,0	112,3 ± 4,2	112,5 ± 6,0
Фд, мм ст. сим.	85,1 ± 2,1	82,5 ± 2,1	76,1 ± 4,2	73,0 ± 2,5
Фн, мм ст. сим.	36,2 ± 3,6	38,0 ± 1,2	36,2 ± 5,9	39,4 ± 2,1
ЗЗД, зар. дар дақ	84,9 ± 2,7	82,8 ± 2,4	76,0 ± 2,5	76,1 ± 1,5
ҲДХ, дар дақ	4236,1 ± 232,4	4382,3 ± 65,5	4170,5 ± 462,2	4290,1 ± 384,1
МҲҚ, дин×см	1964,4 ± 118,0	1885,1 ± 42,1	1819,9 ± 211,0	1647,0 ± 162,4
ФМД, мм ст. сим.	102,5 ± 1,8	102,3 ± 1,6	94,0 ± 2,1	90,8 ± 3,1
ҲҲ, мл	50,1 ± 2,5	54,2 ± 1,3	56,2 ± 5,7	59,7 ± 2,02

Фарқиятҳои боэътимод ( $p < 0,05$ ) натиҷаи то ва баъд аз имтиҳони донишҷӯён.

Арзиши ЗЗД дар симпатотоникҳо нисбат ба норматоникҳо ва ваготоникҳо баландтар буд.

Сатҳи ҳачми дақиқаи хуни донишҷӯён пеш аз имтиҳон нисбат ба дигар гурӯҳҳо дар ваготоникҳо ба таври эътиимодбахш пасттар аст.

Хулоса. Арзишҳои калонтарини нишондиҳандай муқовимати хунгардши канорӣ ба қайд гирифта шудаанд.

Дар шахсони дорои намуди ваготоникии САВ, дар норматоникҳо онҳо арзиши миёна доштанд. Дар симпатотоникҳо МҲҚ нисбат ба дигар гурӯҳҳо камтар буданд ва арзиши фишори миёнаи гемодинамикӣ баландтар буд.

Ҳамин тарик, маълумоти бадастомада имкон медиҳад, ки дар бораи номутаносибии идоракунии вегетативии системаи дил ва рагҳо баҳо дода шавад.

Таҳлили нишондиҳандаҳои гемодинамикии донишҷӯён ҳангоми иштирок ба имтиҳон имкон дод, ки ҳусусиятҳои танзим ва механизмҳои шиддатнокии имкониятҳои мутобиқшавиро вобаста ба намуди системаи асаби вегетативӣ муайян кунем.

Дар донишҷӯёни намудҳои ваготоникӣ ва норматоникии САВ, афзоиши ҲДХ аз ҳисоби кам шудани муқовимати умумии гардиши хуни канори ба амал меояд.

Дар симпатотоникҳо, афзоиши ҲДХ бо ЗЗД алоқаманд аст, дар ҳоле ки нишондиҳандай МҲҚ пеш аз имтиҳо ва баъд аз имтиҳон фарқияти назаррас надоштанд.

### Адабиёт

1. Абрамович С.Г. Биологический возраст человека, сердечно-сосудистая система и скорость ее старения // Клин. Медицина. — 2001. — т.79, №5.—С.30-32.

2. Абзалов Р.А. Показатели ударного объема крови у спортсменов разного возраста и спортивной квалификации / Абзалов Р.А. Павлова О.И. /Теория и практика физической культуры. 1997. -№4. - С. 8-10.
3. Радышевская Т.Н. Анализ показателей вегетативной регуляции и системной гемодинамики у студентов на различных этапах адаптации к учебному процессу / Радышевская Т.Н. Старикова И.В., Питерская Н.В. / Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2020. – № 1 (73). – С. 102–105.
4. Устоев, Б.Р. Изучение функционального состояния вегетативной нервной системы у студентов разных курсов в процессе обучения / М.Б. Устоев, Б.Р. Устоев //Известия Таджикского отделения международной академии наук высшей школы/ Душанбе 2020 №1.С. 64-71.
5. Устоев, Б.Р. Физиологическая характеристика функционального состояния вегетативных показателей у студентов/ Б.Р. Устоев, М. Одинаева, М. Тамризи // Наука и инновация - 2020. - №2 -ISSN 2312-3648. - С.52-55.
6. Устоев, Б.Р. Таъсири раванди таълим ба ҳолати функционалии организми донишҷӯён/М.Б. Устоев, М.Тамриз, Б.Р. Устоев//Авчи зуҳал №1. Душанбе - 2021.ISSN 2616-5252 - С.73-76.

## **ХУСУСИЯТҲОИ ТАҒӢИРЁБИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ГЕМОДИНАМИКӢ ДАР ДОНИШҖӮЁНИ ДОРОИ ТИПҲОИ ГУНОГУНИ СИСТЕМАИ АСАБИ ВЕГЕТАТИВӢДАР ДОНИШГОХ**

Дар мақола маълумот дар бораи хосияти тағӣирёбии нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ дар донишҷӯён бо типҳои гуногуни системаи асаби вегетативӣ дар донишгоҳ оварда шудааст. Дар тадқиқот 80 донишҷӯи аз 19 то 22 сола пеш ва баъд аз имтиҳон иштиrok карданд. Нишон дода шудааст, ки пеш аз ва баъд аз имтиҳонҳо фишори систоликӣ ва фишори диастоликӣ, набз, суръати нафаскашӣ чен карда шудааст. Бо усулҳои ғайримустакими Стара ҳаҷми дақиқаи хун чен карда шуда, аз рӯи формулаи Ф. Пуазейл кам карда мешуд ва муқовимати ҷараёни хуни периферикӣ ба назар гирифта мешуд. Аз рӯи формулаи Н.Н. Савитский фишори миёнаи хун чен карда шуд. Нишондиҳандаҳои вегетативӣ аз рӯи индекси вегетативии Кердо чен карда шуданд.

**Калидвожаҳо:** дил, мутобиқшавӣ, гардиши хун, донишҷӯён, омӯзиш

## **ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ**

В статье приведены данные о специфичности изменения гемодинамической показателей у студентов имеющий различные типов вегетативной нервной системы в университете. Результаты исследований показали, что у 80-студентов от 19 до 22 лет участвовать экзаменов. Показано, что перед и после экзаменов измерялось систолическое и диастолическое давление, пульс, частота дыхания. Непрямым методом Стара измерялось минутный объём крови и вычитывалось по формуле Ф. Пуазейл и учитывался сопротивление периферического кровотока. По формуле Н.Н. Савитский измерялась средние кровяное давление. Вегетативных показателей измерялись по вегетативному индексу Кердо.

**Ключевые слова:** сердца, адаптация, кровообращения, студенты, обучения.

## **FEATURES OF CHANGES IN HEMODYNAMIC PARAMETERS IN STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AT THE UNIVERSITY**

The article presents data on the specificity of changes in hemodynamic parameters in students with different types of autonomic nervous system at the university. The results of the research showed that 80 students from 19 to 22 years old do not have exams. It was shown that systolic and diastolic blood pressure, pulse, and respiratory rate were measured before and after the exams. The minute volume of blood was measured using indirect Star methods and subtracted using the formula F. The resistance of peripheral blood flow was also taken into account. The average blood pressure was measured using the formula of N.N. Savitskiy. Vegetative indices were measured by the Kердо vegetative index.

**Keywords:** heart, adaptation, blood circulation, students, learning.

**Дар бораи муаллиф:**

**Устоев Бехзод Раҳимҷоновиҷ** - номзади илмҳои биологӣ, муаллими қалони кафедраи физиологияи одам ва ҳайвон, Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Сурӯға 7340025 ш. Душанбе хиёбони Рӯдакӣ 17 Тел: (+992) 000.66.23.23 Е-mail: [ustoev2016@mail.ru](mailto:ustoev2016@mail.ru)

**Об автора:**

**Устоев Бехзод Раҳимҷоновиҷ** - кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедрой физиологии человека и животных Таджикского национального университета 734025 РТ город Душанбе проспект Рудаки 17, Тел (+992) 000.66.23.23 Е-mail: [ustoev2016@mail.ru](mailto:ustoev2016@mail.ru)

**About the author**

**Ustoev Behzod Rahimjonovich** - Candidate of Biological Sciences, senior lecturer at the Department of Human and Animal Physiology of the Tajik National University 734025 RT city Dushanbe Rudaki even 17 Phone: (+992) 000.66.23.23 E-mail: [ustoev2016@mail.ru](mailto:ustoev2016@mail.ru)

## НИГОХЕ БА ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ АНОР ВА ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР ТИББИ ХАЛҚЙ

**Бобораҷабов Б.**

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Анор (дарахти анор, анор, нор, руммон) бутта ё ки дарахт буда, ба оилаи анориҳо - Риписасеае дохил мешавад. Анор аз 2 то 5 метр баланди дорад. Баргҳои анор навбат ба навбат ҷойгир буда, ҷарммонанди ҷилодиҳондаи тухмшакл, дарозруя, борики нутгез ва канораш яклюхтро дорост. Гулҳои анор қалон буда диаметраш 2,0-4,5 см мерасад. Гулҳои анор якчинса ё ки дучинса буда, поячай қӯтоҳ дорад. Қосабаргаш сурхи сиёҳтоб, сурхча ё ки пуштии баланди ҷарммонанд дорад. Тоҷбаргҳои гули анор ранги сурхи баланд дорад. Гулбаргҳояш тунуки тухмшакли баракс буда, бо қосабаргҳо, узви нарина бо навбат нишастаанд. Гардбаргҳояш зард мебошанд. Меваи анор қалон, саҳти лунда ва дар қисми болои мевааш боқимондаи қосабаргҳо ва узви нарина ҷойгир аст. Ранги мевааш сурхи баланд ё ки зард аст, ки то 400 грамм вазн дорад. Дар даруни меваи анор тухмҳои бештаре ҷойгиранд, ки қисми болои онҳо бо пардаи тунуки сероб пӯшида шудааст. Мазай шираи анор турши ширин ё ширин мебошад. Меваи анор тирамоҳ моҳи сентябр ва ноябр мепазад.



Расми 1.– Мева ва дарахти анор.

Анори ширин ё ки туршу ширин чун ширавор истеъмол мешавад. Локин бештари он барои коркарди шира, шарбат, ҷаҳвар, тезоби лиму истифода мешавад. Барои ҳосил кардани 1 кг тезоби лимӯи булурӣ, 54 кг меваи анор зарур аст [2, с. 58]. Меваи анорро чун меваҷот дар намуди тару тоза васеъ истеъмол мекунанд. Аз меваи анор шира, шарбат, мунҷот, ҳархела нушоқиҳои хунуккунанда тайёр мекунанд. Аз пӯҷоқи меваи анор моддаҳои даббоғи ва пектинӣ, аз тухмаш бошад, равғани анор мегиранд. Моддаҳои даббоғӣ барои ранг додани пӯст, модаи пектинии анор дар истеҳсолоти қаннодӣ истифода мейёбад.

Дар таркиби шира ва дилаи донаҳои меваи пухтаи навъҳои анори мадани қанд, тезоби лимӯ, бо миқдори кофӣ тезоби себ мавҷуд аст. Дар шираи анор моддаҳои минерали хусусан марганес, фосфор, магни, алюминий, кремни, хром, никел, қалсий, мис во меҳӯрад [3, с. 278]. Аз витаминҳо бошад, витамини С, В1, В2, В6, В15 во меҳӯрад. Дар таркиби шираи намуди анори ёбӣ қанд, тезоби турш, моддаҳои даббоғи ва рангдигҳанда вучуд дорад. Ғайр аз пайвастаҳои фенолӣ дар таркиби шираи анор боз катехин, сафеда, тезобҳои аминӣ дидо мешавад. Аз онҳо 15 тезобҳои аминии монанд чун систин, лизин, гистидин, аргинин, тезоби аспаргин, серии, треонин, тезоби глутамин, аланин, оксипролюин, а-тезоби аминӣ, равғани ҷарбудор, ки аз тезобари линоли, палмитини, олейни, линолени стеаринӣ, бегонин иборат аст. Ғайр аз ин боз моддаҳои азотӣ, қраҳмал, селлюлоза низ дорад. Дар равғани анор витамини Е мавҷуд аст. Дар пустлоҳи меваи анор ва пусти решай он моддаҳои даббоғӣ

доранд, Дар пүчоки меваи анор полифенол, катехин, моддаҳои пектиний, целлюлоза, мум, крахмал ва дигар моддаҳо мавҷуд аст. Гулҳои анор моддаи рангкунанда пуницин дорад. Дар баргҳои анор тезоби урсоли муқаррар кардаанд [7, с. 177]. Дар пустлохи реша, тана ва шохчаҳои анор алкалоиди пелтерин ва изопелтерин мавҷуд аст.

Тибби халқӣ ба сифати доруи табобати анори тару тоза, шира, пучоки мева, пӯсти реша, тана ва инчунин гулҳои онро истифода мекунанд. Навъҳои серобу ширини анор, шираи тару тозаи онро халқ барои табобати вараҷа, камхунӣ, набудани иштиҳо ва барои табобати қасали сил, варами шуш, дарди меъда, исҳоли хунин, заҳролудшавӣ, исҳоли оддӣ ва дигар бемориҳои сирояткунандаи заҳрнок тавсия мекунанд. Мева ва шираи турш ва ширину турши навъҳои анорро барои табобати бемории қанд, тавсия мекунанд. Аноробе, ки аз пучоки мева ё гулҳои он тайёр мекунанд, чун доруи гарғаракунанда барои табобати гулудард, варами пардаи луобии даҳон ва заҳм истифода мебаранд.

Аноробе, ки аз пӯстлохи реша, тана ё ки навдаҳои ҷавони анор тайёр мекунанд ба сифати доруи муқобили исҳол ва несткунандаи кирми меъда истеъмол мекунанд.

Гипократ пӯчоки меваи анорро барои табобати исҳоли хунин ва яра, шираи онро барои дарди меъда тавсия намудааст. Абуали ибни Сино баён кардааст, ки ҳамаи намудҳои анор ҳусусияти тозакунӣ ва часпандагӣ дорад. Тухми анори омехта бо асал чун марҳам дар вақти заҳми бадсифат истифода мекунанд, инчунин ба дарди дандону гӯш ва чун марҳам барои даруни гӯш фоиданок аст. Шарбат ва шираи ғализи пухтаи анор аз маҳмурӣ ёри мерасонад. Анори турш қафаси сина ва гулуро шаҳшул карда, анори ширин бошад, онро мулоим ва устувор мегардонад. Ҳамаи қисмҳои анор ба номунтазамии дил ёрӣ мерасонад ва анори ширин органҳои даруниро тоза мекунад. Анори турш аз варами меъда ва вараҷа ёрӣ мерасонад. Пӯстлохи решаи анор кирмҳои даруниро мебарорад.

Хуҷатҳои ботаникию таърихӣ ва филологӣ шаҳодат медиҳанд, ки хелҳои анор аз шимоли Эрон, қисми шарқии Закавказия ва қисми Ғарбии Копендоғ пайдо шудааст. Ба фикри Ходжсон Р.В. [8, с. 593] то пайдо шудани кишти бодом, зардолу, шафттолу дар нуқтаҳои номбурдашудаи районҳои географи анор эҳтироми хеле баланд дошт. То ташкилёбии Рим парвариши анор аз Карфаген (Туниси ҳозира) хеле дертар паҳн шуда буд, дар таърихи аввалини юнониҳо анор ҷандин маротиба ёдоварӣ карда шудааст. Гомер анорро дар асари "Одиссейи машҳур чун растани мевадиҳанда дар боғҳои Финикий ва Фригӣ ду маротиба ёдоварӣ мекунад. Таъриҳшиноси қадими юнони Геродот шоҳиди он аст, ки он замоне ки форсҳо бо роҳбарии Ҳишоёршоҳ ба юнониҳо ҳуҷум карданд, дар ҳайати муҳофизатгарони шахсии фармондиҳанда отряди маҳсус бо номи "бригадаи анор"-и аскарҳо буданд, ки дар нӯғи найзаҳояшон анорҳои тиллогӣ доштанд, ки аломати эҳтироми баландро ифода мекард. Маҳсусан дар солномаҳои воқеаҳои задуҳурди таърихии марофони, ки соли 490-уми то давраи мо гузаштааст аввалин маротиба растани анор ёдоварӣ кардаанд.

Теофраст тасвири анорро дар асари худ "Таърихи табиат" хеле мукаммал овардааст. Ин асар 350 сол пеш аз ом навишта шудааст. Анор чун растани мадани дар аҳди қадим як ҷанд маротиба номбурда шудааст, ривоятҳои Яхудиҳо гувоҳӣ медиҳад, ки дуру дароз дар биёбонҳо гашта аз ташнагӣ азоб қашида, бори аввал бо анор ва меваи он дар Миср шинос шудем. Дар вақти ҳукмрони шоҳ Салмон боғҳои анор хеле машҳур буданд ва дар ашулаҳои маҳсус ситоиш мекарданд. Плиний анорро чун меваи бебаҳо мешуморид ва илова менамуд, ки навъҳои беҳтарини он ба Рим аз Карфаген омадааст. Голен ва Диоскорид дар бораи ҳусусиятҳои шифобаҳши анор ва Колумелла ва Палладий дар бораи парвариши он ёдоварӣ кардаанд.

Ходжсон Р.В. [8, с. 593] қайд кардааст, ки дар Исландия анор хеле хуб омӯхтаанд, нашуънамо ёфта, яке аз нишонаи асри Гренада гардида буд. Бояд қайд кард, ки анорҳои маданин васеъ паҳншудаи замони ҳозираи Испания яке аз нишонаҳои ба ин сарзамин омадани аҷдодҳои мавританиягиҳо вобаста аст. Абул-ал-Авам, ки дар асри X11 зиндагӣ карда буд, 11 навъи анорро тасвир кардааст, ки дар он аср дар сарзамини Испания паҳн шуда буданд.

Дар асри Миёна анор бо номи себи донадор-Ротум гҶанатум L. маълум буд, ки Линей онро номи илмии ботаники Punica гҶанатум L. иваз кард.

Анори ёбой дар Осиёи Миёна, Қавқоз, Баҳри Миёназамин, Осиёи Хурд, Афғонистон ва Эрон мерӯяд.

Дар сарҳади ИДМ парвариши анор дар давлатҳои Қавқоз, Осиё Миёна ва минтақаҳои шимолӣ, ҷанубии Қавқоз ва Украина (Крим) паҳн шудааст. Дар байни ин нохияҳо аз ҳама қадимтарин доир ба парвариши анор ин паси Қавқоз ба ҳисоб меравад, ки Озорбойҷон ҷои намоянро ишғол менамояд. Аз рӯй маълумоти А.Д.Стребкова [6, с. 215] минтақаи Ширвони Озорбойҷон маркази баланди тараққикардаи парвариши анор ҳисоб меёбад.

Дар байни давлатҳои Осиёи Миёна аз ҳама қадимтарини сарҷашмаи парвариши анор, бешубҳа Туркманистон мебошад. Нохияи Копетдоғи Туркманистон, ки қисми худуди марказии пешиосиёгии пайдоиши растаниҳои маданияи ба ҳуд мувоғиқ дорандай анорҳои қиматбаҳои ёбай мебошад. Дар инҷо сарҳади шимолии паҳншавии аноре, ки доимо дар талаб аст, мегузарад. Тадқиқотҳои П. Н. Богушевский ва Н. И. Зактрегер [1, с. 124; 5, с. 223] нишон доданд, ки анори ёбоии нохияи Кара-Калин дар нишебиҳо ва дараҳои ағбаҳои Сюнт-Хасардағ ва палъзан-Сангур пароканда мерӯянд. Лекин буттазорҳои асосии он дар худуди ҳавзai Чандир-Сумбар ва инчунин дар водии дарёи Сумбар месабзад.

Узбекистон яке аз қалонтарин нохия барои парвариши анор дар миқёси давлатҳои Осиёи Миёна ҳисоб меёбад. Қўхнатарин боғҳои анор дар Узбекистон асосан дар водии Фарғона, Сурхандарё ва вилояти Бухоро ҷойгиранд.

Маълумотҳои [4, с. 695] нишон медиҳанд, ки дар Тоҷикистон майдонҳои асосие, ки бо анор банданд дар ҷануби чумхур ҷойгиранд ва дар нохияҳои шимол бошад, қисми қами анорзорҳо ҷойгиранд. Анорпарварӣ дар Тоҷикистон дар қаторкӯҳи Ҳисору Ваҳш ва водии Кофарниҳон паҳн шудааст. Водии Ваҳш ва Кофарниҳон барои парвариши анор аз ҳама дида аҳамияти хеле қалон дорад.

Тадқиқотҳои В. И. Запрягаева, Б.С.Розанов [4, с. 695] нишон доданд, ки дар нишебиҳои қаторкӯҳи Дарвоз, ки ба водии дарёи Панҷ мефурояд, анорзорҳои ёбай во меҳӯрад, ки меваи онҳо аз ҷиҳати маза ва ҳуштаъми аз анорҳои наздиҳавлигии одамон ягон фарқе надоранд. Минбаъд тараққи ёфтани анори маданий дар Тоҷикистон бе шубҳа мебошад. Гайр аз анорзорҳои мавҷуда, ин растаниро бо муваффақият дар водии Бешкенти нохияи Шартуз, ки ба онҷо об баромадааст, парвариш кардан мумкин аст.

#### *Адабиёт*

1. Бобоев, И.А. Биоэкологические и физиологические особенности *Rupica granatum* L. и *Diospyros lotus* L. в условиях Таджикистана. Дисс... к.б.н. / Бобоев И. А.- Душанбе, 2014. - 124 с.
2. Бобозода, И.А. Ҳусусиятҳои биоэкологӣ, морфологӣ физиологӣ ва заҳираи растаниҳои субтропикӣ дар шароити Тоҷикистон. Монография / И.А. Бобозода. -Душанбе: Дониш, 2023. - 218 с.
3. Гогия, В.Т. Биохимия субтропических растений / В.Т. Гогия . - М.: Колос, 1984. - 287 с.
4. Запрягаева, В.И. Дикорастущие плодовые Таджикистана / В.И. Запрягаева. - М.-Л.: Наука, 1964. -695 с.
5. Розанов, Б.С. Культура граната в СССР / Б.С. Розанов. - Сталинабад, 1961. – 223 с.
6. Стребкова, А.Д. Экологические свойства и географическое распространение граната / А.Д. Стребкова // Тр. Азерб. НИИ садов., виноград. и субтроп. Культур. Вып. 6. -Баку. - 1962. - 215 с.
7. Шарипов З. Растаниҳои субтропикии Осиёи марказӣ. Монография / З. Шарипов, И.А. Бобоев. –Душанбе, 2016. - 177 с.
8. Hodgson, R.W. The pomegranate. Coll. of Agric Expegit. Stat / R.W. Hodgson // Bull. N 276. – Berkeley. - 1917. - P. 591-593.

### **НИГОҲЕ БА ТАҶРИХИ ПАЙДОИШИ АНОР ВА ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР ТИББИ ҲАЛҚӢ**

Дар мақола оид ба таҷрихи омӯзиши анор, морфология, систематика таркиби химиявӣ, истифодабарии он дар соҳаи тиббӣ ҳалқӣ оварарда шудааст. Анори муққарарӣ паҳншавии васеъ дорад, ки он давлатҳои баҳри миёназаминро аз ҳуд намудааст. Дар табиат анор дар Эрон, Афғонистон ва Қавқоз вомехӯрад. Эрон ватани анор ба ҳисоб меравад. Дар Тоҷикистон се давраи нашъунамои анор мавҷуд аст: дар нишебии ҷанубии қаторкӯҳҳои Дарвоз ва ҳавзai дарёи Панҷ, қаторкӯҳи Қаротегин, ҳавзai дарёи Кофирниҳон, дар қисми ҷанубии қаторкекҳои Ҳисор, ҳавзai дарёҳои Туполанг ва Ширкент.

**Калидвожаҳо:** анор, нохия, водӣ, таркиби химиявӣ, доругӣ, тавсиф, шира, Осиёи Марказӣ, мева, гул, барг.

## **ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ГРАНАТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ**

В этой статье приводятся сведения по истории изучение граната, морфологический, систематический характеристика, химический состав и использование граната в народной медицине. Гранат обыкновенный имеет обширный ареал, захватывающий страны Древнего Средиземья. В диком виде гранат встречается в Иране, Афганистане, Закавказье. Родиной граната считает Иран. В Таджикистане отмечено три очага произрастания граната: на южном склоне Дарвазского хребта, в бассейне р. Пяндж, на Карагинском хребте, в бассейне р. Кафирниган, на южном склоне Гиссарского хребта, в бассейнах рек Туполанг и Ширкент.

**Ключевые слова:** гранат, район, долина, химический состав, лекарства, описания, сок, Центральная Азия, плоды, цветы, листья.

### **STUDYING THE HISTORY OF POMEGRANATE AND ITS USE IN FOLK MEDICINE**

This article provides information on the history of the study of pomegranate, morphological, systematic characteristics, chemical composition and use of pomegranate in folk medicine. The common pomegranate has a wide range, covering the countries of Ancient Middle-earth. In the wild, pomegranate is found in Iran, Afghanistan, and Transcaucasia. Iran is considered the birthplace of the pomegranate. In Tajikistan, three centers of pomegranate growth have been noted: on the southern slope of the Darvaz ridge, in the river basin. Pyanj, on the Karategin ridge, in the river basin. Kafirnigan, on the southern slope of the Gissar ridge, in the basins of the Tupolang and Shirkent rivers.

**Keywords:** pomegranate, region, valley, chemical composition, medicines, descriptions, juice, Central Asia, fruits, flowers, leaves.

#### **Дар бораи муаллиф:**

**Бобораҷабов Бобоҳон** - доктори илмҳои биология, профессори кафедраи ботаникаи Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. E-mail: [boborajabov1939@mail.ru](mailto:boborajabov1939@mail.ru). Тел: 919398604.

#### **Об авторе:**

**Бобораджабов Бобоҳан** – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айны. Электронная почта: [boborajabov1939@mail.ru](mailto:boborajabov1939@mail.ru). Телефон: 919398604.

#### **About the author:**

**Boborajabov Bobokhan** - Doctor of Biology, Professor of Botany Department of Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni. E-mail: [boborajabov1939@mail.ru](mailto:boborajabov1939@mail.ru). Phone: 919398604

## **Коидаҳои таҳияи мақолаҳо**

Идораи мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши илмҳои табии» мақолаҳои илмиро дар доирии самтҳои дар мавзуи нашрия мавҷудбуда барои чоп қабул мекунад. Муаллифон ҳангоми таҳия ва пешниҳоди мақолаҳо бояд ба нуктаҳои зерин таваҷҷӯҳ дошта бошанд:

1. Мақолаҳо ба идораи мачалла дар шакли электронӣ ва чопӣ пешниҳод карда мешаванд.
2. Мақола дар вироишгари матни WinWord (формати A4) бо хуруфи Times New Roman чоп шуда, бояд ҳошияҳои саҳифаҳо 2 см, ҳачми ҳарфҳо 14 ва фосилаи байни сатрҳо 1,0 бошад.
3. Ҳачми матлуби мақола якҷо бо аннотатсия ва рӯйхати адабиёт аз 10 то 16 саҳифа мебошад.
4. Дар аввали мақола индекси ТДУ (УДК) дар тарафи чапи саҳифа гузошта мешавад.
5. Маълумот дар бораи муаллиф(он), номи мақола, матни аннотатсия ва калидвожаҳо бо 3 забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешаванд.
6. Насаб, ном ва номи падар (пурра), унвон, дараҷаи илмӣ, вазифа, чои кор ва сурогаи он, почтаи электронӣ ва шумораи телефони муаллиф(он) дар сатрҳои алоҳида зери ҳам навишта мешаванд.
7. Аннотатсия бояд 100 - 200 вожаро фаро гирифта, дар он хулосаи муҳтавои мақола ва натиҷаҳои таҳқиқот дарҷ гардад. Истифодаи ибораҳои умумӣ ва ҷузъиёти беаҳамияти мавзуъ зарурат надорад.
8. Калидвожаҳо аз ҳамдигар бо аломати вергул ҷудо карда шуда, бояд фарогири 5-10 калима ва ибораҳои зарурии мавзуъ бошанд.
9. Дар матни мақола овардани истинод ба манбаи истифодашуда ҳатмӣ мебошад. Истинод ба манбаъ пас аз матни иқтибосшуда бо нишон додани рақами тартиби манбаи иқтибос ва саҳифаи мавриди назари он дар доҳили қавсайни чоркунча оварда мешавад, масалан: [5, с. 24].
10. Рӯйхати адабиёт пас аз матни мақола ба тартиби алифбо дар шакли феҳристи библиографӣ оварда мешавад. Феҳристи библиографӣ мутобиқи талаботи ГОСТ таҳия карда шуда, дар он нахуст номгӯи адабиёти кирилӣ ва сипас адабиёти ҳориҷӣ меояд.
11. Дар рӯйхати адабиёт ҳангоми овардани монография, луғатнома, автореферат ва дигар намуди китобҳо овардани ҷой (шаҳр, нашриёт) ва соли нашр, шумораи умумии саҳифаҳо ва барои мақола, фишурда, боб ё фасли китоб ва монанди ин қайд намудани саҳифаҳои онҳо ҳатмист.
12. Рӯйхати адабиёт бояд на кам аз 10 манбаи илмӣ-таҳқиқотӣ, аз ҷумла на кам аз 30% таҳқиқоти илмии дар доҳили қишвар ба нашр расидаро фаро гирад. Номгӯи адабиёти мансуб ба муаллиф набояд беш аз 25%-и рӯйхати адабиётро ташкил дихад.
13. Тавсия дода мешавад, ки аз таҳқиқотҳои доир ба мавзуи мақола қаблан дар нашрияҳои илмии тақризшаванда, ҳусусан дар мачаллаи “Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ” нашргардида истифода бурда шавад. Инчунин ба нашри мақолаҳое, ки дар онҳо ба таҳқиқотҳои анҷомёфтани солҳои охир ва манбаъҳои мӯттамад истинод сурат гирифтааст, бартарӣ дода мешавад.
14. Мачалла мақолаҳои илмиро, ки дорои зиёда аз ду ҳаммуаллиф мебошанд (ба истиснои таҳқиқотҳои таҷрибавӣ), нашр намекунад.
15. Мақолаҳои аспирантон, унвончӯён ва докторантон аз рӯи ихтисос (PhD) бо тавсияи роҳбари илмӣ ва мақолаҳои магистрантон дар ҳаммуаллифӣ бо номзади илм ё доктори илм қабул карда мешаванд.
16. Мақолаҳое, ки қаблан дар дигар нашрияҳо ба нашр расидаанд ё барои чоп супорида шудаанд, қабул карда намешаванд. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ё ислоҳ намояд.
17. Матни маводи пешниҳодшаванда нусҳаи ниҳоӣ маҳсуб шуда, бояд таҳриршуда ва бегалат бошад. Масъулияти боэътиимодии аснод, рақамҳо ва муҳтавои мақолот бар дӯши муаллиф(он) мебошад.
18. Дар ҳолати риоя нашудани талаботҳои дар боло зикршуда идораи мачалла ҳақ дорад, ки чунин мақолаҳоро баррасӣ нанамояд.

## **Правила оформления статей**

Редакция журнала «Вестник Педагогического университета. Серия естественных наук» принимает к печати научные статьи по тематике, соответствующей профилю журнала. При подготовке и представлении статей авторы должны обратить внимание на следующее:

1. Статьи предоставляются в редакцию журнала в электронном и печатном виде.
2. Статья должна быть напечатана в текстовом редакторе WinWord (формат A4) шрифтом Times New Roman, с полями 2 см, кеглем 14 и межстрочным интервалом 1,0.
3. Оптимальный объем статьи вместе с аннотацией и списком литературы составляет от 10 до 16 страниц.
4. В начале статьи слева на странице размещается индекс УДК.

5. Информация об авторе(ах), название статьи, текст аннотации и ключевые слова приводятся на 3 языках - таджикском, русском и английском.

6. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученое звание, ученая степень, должность, место работы и его адрес, электронная почта и номер телефона автора(ов) пишутся на отдельных строках.

7. Аннотация должна содержать 100-200 слов, в ней должны быть изложены краткое содержание статьи и результаты исследования. Использование общих фраз и несущественных деталей темы нецелесообразно.

8. Ключевые слова, отделенные друг от друга запятой, должны содержать 5-10 слов и основных фраз темы.

9. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на использованные источники. Ссылка на источник дается после цитируемого текста с указанием порядкового номера источника и страницы в квадратных скобках, например: [5, с. 24].

10. Список литературы приводится после текста статьи в алфавитном порядке в виде библиографического списка. Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, в нем сначала дается литература на кириллице, затем - на латинице.

11. В списке литературы, при описании монографии, словаря, автореферата и других видов книг, необходимо указать место (город, издательство) и год издания, общее количество страниц, а для статьи, тезисов, глав или раздела книги и т.п. - их страницы.

12. Список литературы должен содержать не менее 10 научно-исследовательских источников, из них не менее 30% - научных работ, опубликованных в стране. Библиография автора не должна составлять более 25% списка литературы статьи.

13. Рекомендуется использовать исследования по теме статьи, ранее опубликованные в рецензируемых научных журналах, особенно в журнале «Вестник Педагогического университета». Приоритет отдается статьям, в которых ссылаются на исследования последних лет и авторитетные источники.

14. Журнал не публикует научные статьи, имеющие более двух соавторов (за исключением экспериментальных исследований).

15. Статьи аспирантов, соискателей и докторантов PhD принимаются к публикации по рекомендации научного руководителя, а статьи магистрантов - в соавторстве с кандидатом наук или доктором наук.

16. Статьи, ранее опубликованные в других изданиях или переданные в печать, не принимаются. Редакционная коллегия имеет право сокращать или редактировать научную статью.

17. Текст представленного материала является окончательной версией, должен быть вычитанным и без ошибок. Ответственность за достоверность фактов, цифр и содержания статей несет автор(ы).

18. В случае несоблюдения вышеуказанных требований редакция журнала имеет право не рецензировать такие статьи.

## RULES FOR THE DESIGN OF ARTICLES

The editorial board of the journal of «Herald of the Pedagogical University. Series of natural sciences» accepts scientific articles on topics corresponding to the journal's for publication profile. During preparing and submitting articles, authors should pay attention to the following:

1. Articles are submitted to the editorial board of the journal in electronic and printed form.

2. The article should be typed in the text editor WinWord (A4 format) in Times New Roman font, with margins of 2 cm, font size 14 and line spacing 1.0.

3. The optimal volume of the article jointly with the abstract and list of references is from 10 to 16 pages.

4. The UDC index is placed on the left side of the page at the beginning of the article.

5. Information about the author(s), the title of the article, the abstract text and keywords are given in 3 languages - Tajik, Russian and English.

6. The author's(s) surname, first name and patronymic (in full), academic title, academic degree, position, place of work and its address, e-mail and phone number are written on separate lines.

7. The abstract should contain 100-200 words and should outline the content of the article and the results of the research. The use of general phrases and insignificant details of the topic is not advisable.

8. Keywords, separated by commas, should contain 5-10 words and main phrases of the topic.

9. The text of the article must contain references to the used sources. The reference to the source is given after the quoted text with the indication of the serial number of the source and the page in square brackets, for example: [5, p. 24].

10. The list of references is given after the text of the article in alphabetical order in the form of a bibliographic list. The bibliographic list is drawn up in accordance with the requirements of GOST; it first lists literature in Cyrillic, then in Latin.

11. During describing a monograph, dictionary, abstract and other types of books in the list of references, it is necessary to indicate the place (city, publisher) and year of publication, the total number of pages, and for an article, abstract, chapter or section of a book, etc. - their pages.

12. The list of references should contain at least 10 scientific research sources, at least 30% of them should be scientific papers published in the country. The author's bibliography should not exceed 25% of the list of references in the article.

13. It is recommended to use research on the topic of the article, previously published in peer-reviewed scientific journals, especially in the journal «Herald of the Pedagogical University». Priority is given to articles that refer to research from recent years and authoritative sources.

14. Scientific articles with more than two co-authors (except for experimental research) will not be published in the journal.

15. Articles of postgraduate students, applicants and PhD students are accepted for publication on the recommendation of the scientific supervisor, and articles of master's students - in co-authorship with a candidate of sciences or doctor of sciences.

16. Articles previously published in other publications or submitted for publication are not accepted. The editorial board has the right to shorten or edit the scientific article.

17. The text of the submitted material is the final version, it must be proofread and free of errors. The author(s) is responsible for the accuracy of the facts, figures and content of the articles.

18. In case of non-observance of the above requirements, the editorial board of the journal has the right not to review such articles.

**ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
Естественных наук**

**2024. № 1 (21)**

---

**Издательский центр  
Таджикского педагогического университета им. С.Айни  
по изданию научного журнала  
Вестник педагогического университета  
Естественных наук**  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121  
Сайт журнала: <http://esn.tgpu.tj>  
E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com  
Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83.  
Формат 70x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 48,5 п.л.25  
Подписано в печать 30.03.2024 г. Заказ №65  
Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни  
734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121.